

П.ФУЛОМОВ
Р.ҚУРБОННИЁЗОВ

ГЕОГРАФИЯ

КУРСИ ИБТИДОИИ ГЕОГРАФИЯИ ТАБИЙ

Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон
барои синфҳои 5-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ
ба сифати китоби дарсӣ тавсия кардааст

Нашри 4-уми такмилёфта ва пуррашуда



ТОШКАНД
«YANGIYO'L POLIGRAF SERVIS»
2015

УДК: 372.891

91=811.222.8

БКК 26.82я721

F 84

Фуломов П.Н.

География: (Курси ибтидои географияи табии) китоби дарси барои синфҳои 5-уми мактабҳои таълими миёнаи умуми. П.Н.Фуломов, **[Р.Курбонниёзов.]** Нашри 4-уми такмилёфта ва пуррашуда. —Т.: «Yangiyo‘l poligraf servis», с.2015, 104 саҳ.

1. **[Курбонниёзов Р.]**

ISBN 978-9943-361-85-0

УДК: 372.891

91=811.222.8

ББК 26.82я721

Муҳаррири масъул: Нигматов А. — доктори илмҳои география, профессор.
Тақризчиён:

Зокиров Ш.С. — номзади илмҳои география;

Баҳрамов А. — номзади илмҳои физика-математика, ходими қалони илмии назария ва методикаи омӯзиши география;

Исмоилов А. — муаллими географияи тоифаи олии мактаби рақами 84-уми шаҳри Тошканд;

Федорко В.Н. — муаллими географияи мактаби рақами 233-юми шаҳри Тошканд.

Тарҷумон: А.Тоҳириён.

Аз ҳисоби Бунёди мақсадноки китоби республика чоп шудааст.

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ



— МАФҲУМҲО ВА КАЛИМАҲОИ АСОСӢ



— САВОЛҲО



— СУПОРИШҲО

ISBN 978-9943-361-85-0

© Фуломов П.Н., **[Курбонниёзов Р.]**, 2003, 2015

© ЧММ «YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS», 2015

КОР БО КИТОБИ ДАРСӢ

Донишомӯзони азиз!

Шумо аз ин сол сар карда фанни нав — географияро меомӯзед. Ачдодони бузурги мо географияро хуб медонистанд, барои ҳамин, дар бораи ин фан маълумотҳои пурқимат ва шавқовар навишта, боқӣ гузоштаанд.

Барои хуб омӯхтани география, дар Шумо, ба файр аз китоби дарсии дар дастатон буда, атласи «Курси ибтидоии географияи табии», харитаи ангорӣ ва дафтари катак шуданаш зарур. Инчунин, қаламҳои ранга, хаткашак, хаткушак, сиркул ва барои иҷрои баъзе супоришҳо бошад, компас ва глобус ҳам лозим мешаванд.

Ҳангоми иҷрои супоришҳо, ёфтани ҷавоб ба саволҳое, ки дар охири параграф дода шудаанд, истифода бурдани расм ва харитаҳои китобро аз хотир набароред.


Ҳар як қисми матнро алоҳида хонда, ҳаракат намоед, ки мазмуни онро бо фикри худ нақл кунед. Истилоҳ ва номҳои географиро албатта ба дафтаратон нависед. Ба калима, мағҳум ва номҳои географии асосӣ алоҳида эътибор дихед.

Агар дар матн номҳои географӣ дучор оянд, онро тез аз харита ёфта, чойи онро дониста гиред. Барои фаҳмидани мазмуни матн ва нағз дар хотир доштани он, машқҳои харита ва ба таври мунтазам пур кардани харитаи ангорӣ ёрии калон мерасонад.

Ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои китоби дарсӣ бояд харитаҳои географӣ зери даст бошанд. Бо ёрии харита ин ё он объекти географӣ ва мавқеи ҷойгиршавии онро ба осонӣ метавон муайян кард.

Дар мамлакати мо ба «**Курси ибтидоии географияи табии**» атласи таълими нашр шудааст. Атлас ҳам чун китоби дарсӣ хеле пурмазмун ва шавқовар. Ба харитаҳо миқёс ва аломатҳои шартӣ дода шудаанд. Онҳоро омӯхта, мазмуни харитаҳоро бемалол дониста гирифтган мумкин.

Донишомӯзони азиз, дар рафти омӯзиши китоби дарсӣ ба Шумоён Глобус ва Лаклакча ёрӣ мерасонанд.



— *Номи ман **Глобус**.*
Агар хоҳед, ки дар бораи Замин ба донишҳои муҳим ва шавқовар соҳиб шавед, ба саволҳои ман ҷавоб дихед.



— *Ман **Лаклакча**.*
Саросари ҷаҳон парвоз мекунам. Ба рои ҳамин, бо маълумотҳои шавқовари худ, ба Шумо ёрӣ мерасонам.

МУҚАДДИМА

§ 1. ГЕОГРАФИЯ ЧИРО МЕОМЎЗАД?

1. Мағұм дар бораи география ва соҳаҳои он. География фанни хеле қадимй мебошад. Олим Юнони қадим Эратосфен китоб навишта, онро «География» номидааст. Калимаи юонии «гео» — Замин ва «графо» — менависамро мефаҳмонад. Бинобарин, «География» маъноҳои «Заминаро тавсиф мекунам», «тавсифи Замин»-ро ифода мекунад. География фанне мебошад, ки табиат, аҳолии Замин ва фаъолияти хоҷагидории онро меомўзад. Касонеро, ки бо география машғуланд, онро меомўзанд, медонанд **географҳо** меномем.

Муддати дароз географҳо бо тавсифи табиат, аҳолии рўйи Замин ва хоҷагии баъзе мамлакатҳо машғул шуданд. Географ-сайёҳон замин, баҳр ва уқёнусҳои навро кашф карданд. Вале, барои тавсифи рўйи Замин, муайян кардани андозаи он, тартиб додани ҳаритаи он якчанд ҳазорсолаҳо лозим шуданд.

Баробари ривоҷ ёфтани фанни география, дар он ду самти асоси: географияи табиӣ ва географияи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба вучуд омад. Шумо, донишомӯзони азиз, заруртарин қисми географияи табиӣ — «Курси ибтидоии географияи табиӣ»-ро меомӯзед.

2. Аҳамияти омӯзиши географияи табиӣ. Географияи табиӣ ҳолати рўйи Замин, тағириотҳои он, ҳодисаҳои табиӣ, ҳангоми истифода аз табиат ба чиҳо эътибор доданро меомӯзад. Барои ҳамин Шумо, донишомӯзони азиз, аз аввал барои пухта азхуд кардани географияи табиӣ ҳаракат қунед.

Инсон ҳамаи чизҳои барои зиндагӣ зарур — ҳаво ва об, хўрокворӣ ва қанданиҳои фоиданокро аз табиат мегирад. Вай хонаю чой месозад, конҳоро кашф мекунад, заводҳо, шаҳрҳо бунёд мекунад, фалла, пахта ва дигар киштҳо мекорад, моли чорво парвариш мекунад. Барои аз табиат самаранок истифода бурдан ва онро эҳтиёт кардан бошад, албатта, фанни географияро нағз донистан лозим.

Географияи табиӣ бо таъриф додан ба сатҳи Замин ё табиати ягон чойи он маҳдуд намешавад. Географияи табиӣ мефаҳмонад, ки аз чӣ сабаб табиати маҳал гуногун аст. Масалан, дар минтақа (зона)-ҳои дашт кам будани боришот, дар ҳудудҳои қўҳӣ бошад, баръакс зиёд буданашро; дар қўҳҳо дар тобистони тасфон ҳам об нашуда хоб рафтани барфро; дар экватор тамоми сол як хел — гарм будани

ҳаворо; дар минтақаи мўътадил бошад, чор фасл дақиқ иваз шуда истоданашро мефаҳмонад.

Инчунин, ба саволҳои барои камбағал нашудани табиат, ифлос нашудани он, ўшур баста паст нашудани ҳосилхезии замин, хушк нашудани дарёҳо аз табиат, боигариҳои он, чӣ хел истифода бурдан даркор, кадом корҳоро ба амал баровардан зарур ҳам ҷавоб меёбед.

3. Дар “Курси ибтидоии географияи табий” чиҳо омӯзонида мешаванд?

Шумо қонуниятҳои асосии умумии табиати сатҳи Заминро дониста мегиред, оддитарин усулҳои мушоҳидаи табиатро, ҳодисаҳои онро меомӯзед.

“Курси ибтидоии географияи табии” Шуморо барои бе душворӣ аз ҳуд кардани географияи табиии материкҳо ва уқёнусҳо, ки дар синфи 6 омӯзонида мешавад, тайёр мекунад.

Китоби дарсии дар дастатон буда аз якчанд боб иборат аст. Аз ҳар як боб донишҳои муайян мегиред. Боби нақшай маҳал ва ҳаритаро хонда, дар нақша ва ҳарита чӣ хел тасвир ёфтани қисмҳои калони сатҳи Заминро дониста мегиред ва ба саволи аз онҳо чӣ хел истифода бурдан мумкин, ҷавоб дода метавонед.

Калима ва мафҳумҳои асосӣ



География
Географ
Географияи табий

Географияи иқтисодӣ
Ҳифзи муҳити атроф
Нақшай маҳал



1. Маънои калимаи «география»-ро гўед.
2. География чиро меомӯзад?
3. География ба кадом самтҳои асосӣ ҷудо мешавад?
4. Географияи табий чиро меомӯзад?
5. Омӯзиши донишҳои географӣ барои инсон чи даркор?



1. Ҳамаи ҷизҳоеро, ки барои омӯхтани география лозим аст, тайёр кунед.
2. Ба мушоҳидаи обу ҳаво ва дигар ҳодисаҳои табиат сар кунед. Барои ин «Дафтари обу ҳавои соли 20__»-ро ташкил мекунед. Дар саҳифаи аввали дафтар аломатҳои шартии ҳодисаҳои обу ҳаворо, ки дар саҳифаи 7-уми китоб оварда шудааст, кашида монед.

Аломатҳои шартии ҳодисаҳои обу ҳаво

	Ҳаво соғ		Шамоли сахт		Жолабарфак
	Ҳаво абрнок		Гирдбод		Жола (дўл)
	Ҳаво нисф абрнок		Туман		Раҳду барқ, тундар
	Ҳаво камабр		Борон		Абрҳои тўда-тўда
	Шаббода		Барғ		Абрҳои қабат-қабат
	Шамоли миёна		Борони сел		Абрҳои пармонанд



Дафтарро кўндаланг гузошта, дар саҳифаҳои 2 ва 3 ҷадвали зеринро қашед. Баъд аз ин, ҳар рўз обу ҳаворо мушоҳида карда, ҷадвалро пур карда монед. Маълумот набошад, ҳамон сутун холи мемонад.

Тақвими обу ҳаво барои моҳи ... соли 20__.

Ҷадвали маълумотҳо дар бораи обу ҳаво

Рўз, сана	Соат	Ҳарорати ҳаво ба ҳисоби °C		Фишори ҳаво, бо ҳисоби мм сут. симоби	Шамол		Абр- нок	Намуд- ҳои абр	Намуд- ҳои борон	Дигар ҳодиса- ҳои табият
		Мушо- ҳида- шуда	Миёна		Самт	Суръат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.09	13.00	+28	—	718	Ш	—		—	—	—

ЗАМИН ЧИ ГУНА ОМЎХТА ШУДААСТ?

§ 2. ДАР ЗАМОНИ ҚАДИМ ОДАМОН ЗАМИН-РО ЧИЙ ХЕЛ ТАСАВВУР МЕКАРДАНД?

ЗАМИН ЧИ ГУНА ОМЎХТА ШУДААСТ?


Аз сабаби ба табиат вобаста будани ҳаёти инсон одамон аз замонҳои қадим барои хуб доностани табиати маҳалли зисти худ ҳаракат мекарданд. Баъдтар қаиқ, киштиҳои бодбонӣ сохта, дар баҳрҳо шино мекарданд, чойҳои навро медианд. Пас аз омӯхтани навиштану кашидан, онҳо табиат, тарзи зиндагии одамони чойҳои навро тасвир карда менавиштанд. Барои кашиданӣ ҳаритаи хеле соддай маҳалли зисти худ ва чойҳои нав кӯшиш мекарданд. Бо ҳамин роҳ маълумотҳои географӣ ҷамъоварӣ мешуданд. Зиёд шудани алоқаҳои савдо, юришҳои ҳарбӣ, саёҳатҳо ба кишварҳои дур, ба зиёд шудани донишҳо дар бораи Замин ёрдам мерасонданд.

Ва он тасодуфӣ нест, чунки зиндагии одам бо муҳити атроф, ки аз неъматҳои он истифода мебурд, робитаи ногусастани дошт. Дар ибтидо аҷододи мо маҳалҳоеро аз худ менамуданд, ки дар он ҷо сукунат доштанд. Тадриҷан қадам ба қадам онҳо бо ноҳияҳои нисбатан дуртар шиносой пайдо мекарданд. Ихтирои воситаҳои обии ҳаракатқунӣ барои бошиддат аз худ кардани заминҳои нав ибтидо гузошт.

Мувофиқи маълумотҳои таъриҳӣ одамони қадим 7 ҳазор сол пеш ҳаракат кардаанд, ки шакли Заминоро дар нақша тасвир кунанд.



Расми 1. Ҳаритаи ҷаҳон, ки Эратосфен дар асри III пеш аз милод оғаридааст.



Расми 2. Харитаи ҷаҳон, ки Птолемей дар асри II милодӣ оваридааст.

Лекин, шакли Замиро одамон дар ҷойҳои гуногун ба таври гуногун тасаввур мекарданд. Одамоне, ки дар назди соҳили баҳрҳо зиндагӣ мекарданд, Замиро моҳии наҳанг бардошта меистад, гуфта фикр кунанд, одамони даштҳо Замиро сангпушт бардошта мегардад, гуфта фарз мекарданд. Боз як тоифа одамон Замиро филҳо бардошта мегарданд гӯянд, дигарон, барзагов дар шоҳаш бардошта меистад, гуфта фикр мекарданд.

Аввалин тасаввурҳо дар бораи курашакл будани Замин бештар аз 2400 сол пеш ба миён омадааст. Ба он мушоҳидаҳои одамони қадим асос шуданд. Масалан, ҳангоми аз соҳил дур шудани кишти аз уфуқ ба паст афтидан, вақти омадан бошад аз паси уфуқ бардошта шуда омадан, вақти гирифтани Моҳ дар шакли доира намоён шудани сояи ба Моҳ афтидаи Замин, доирмонанд ё курашакл будани Замиро мефаҳмонд.

Дар асри III пеш аз милод олимни Юнони қадим Эратосфен андозаи Замиро хеле дақиқ муайян кардааст. Ў аввалин харитаи ҷаҳонро оварид. Дар харитаи вай Европаи ҷанубӣ, Африкаи шимолӣ ва қисмҳои гарбии Осиё тасвир ёфтаанд (расми 1). Дар асри II милодӣ харитаи нисбатан мукаммалро Птолемей оваридааст (расми 2). Дар он Европа, қисми қалони Осиё ва Африкаи шимолӣ тасвир шудаанд.

Олимони аҷдоди мо Муҳаммад ал-Хоразмӣ, Абўрайҳон Беруни, Маҳмуд Кошгарӣ ҳам ба ривоҷи география ҳиссаи қалон гузоштаанд ва харитаҳои ҷаҳонро оваридаанд (расми 3). Муҳаммад ал-Хоразмӣ



Расми 3. Харитаи Осиёи Миёна ва ноҳияҳои ҳамҷавори он, ки Муҳаммад ал-Хоразмӣ тартиб додааст.

(сс. 783–850), китоберо, ки дар он Замин тасвир шудааст, бо номи "Сурат ул-Арз" навиштааст. Абўрайҳон Берунӣ, ки солҳои 973 – 1048 зиндагӣ кардааст, модели (дар он замон мукаммалтарин) Замин – глобусро оғарид ва дар асарҳояш дар он тарафи кураи Замин ҳам мавҷуд будани хушкиро навиштааст. Ў харитаи ҷаҳонро тартиб додааст (расми 4). Маҳмуд Кошғарӣ низ (асри XI) дар асараи «Девони луготит турк», ба бисёр маҳал ва мағҳумҳои географӣ шарҳ дода, харитаи ҷаҳонро оғаридааст.

Дар китоби «Бобурнома»-и Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483–

— Оё медонед, ки яке аз глобусҳои қалони ҷаҳон дар кафедраи «География»-и Дошишгоҳи Миллии Ўзбекистон гузашта шудааст. Баландии он 2,5 м, диаметраи 2 м, дарозии даврии он бошад 6 м. Дар ин глобус, ки вазнаш 490 кг аст, релеф ва ландшафтҳои сатҳи Замин инъикос ёфтаанд. Ин глобусро «Глобуси Тошканд» меноманд.



Расми 4. Харитаи ҷаҳони Абўрайҳон Берунӣ

1530) дар бораи табиати водии Фаргона, Афғонистон ва Ҳиндустон бисёр маълумотҳои муҳим ҷамъ оварда шудаанд.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Табиат
Уфуқ

Харита
Глобус

Милод
Аср



1. Тасаввур дар бораи курашакл будани Замин кай пайдо шудааст? Одамони қадим Замиро чи хел тасаввур мекарданд?
2. Модели Замин — глобусро якум дар Осиёи Миёна ки оғарид?



Харитаҳои Эратосфен ва Птолемейро бо харитаҳои ҳозира муқоиса кунед. Ба олимони қадим кучоҳо маълум буданд?

§ 3. КАШФ ВА ОМӮЗИШИ САТҲИ ЗАМИН

ЗАМИН ЧИ ГУНА ОМӮХТА ШУДААСТ!

Дар кашф шудани материк ва уқёнусҳо хизмати баҳрнавардони шучоъ ва сайёҳон хеле қалон будааст. Носири Хисрави осиёимиёнагӣ (солҳои 1004—1088) ба Осиёи ҷанубӣ-гарби ва Африкаи шимолӣ-шарқӣ саёҳат карда, бисёр маълумотҳои географӣ ҷамъ овардааст. Ў дар ду саёҳат, ки ҳафт сол давом кард, беш аз 15 000 км роҳро тай кардааст (расми 5).

Соли 1492 экспедитсия бо сардории Христофор Колумб дар ҷус-

Расми 5. Саёҳати Носири Хисрав.



— Дар асари «Сафарнома»-и сайёҳ ва олими машҳур Носири Ҳисрав бисёр маълумотҳои шавқовар дучор меоянд. Қўшии кунед, ки ин асарҳоро ёфта хонед.



түчўи роҳи баҳри ба сўйи гарб аз Испания ба Ҳиндустон раҳсипор шуд. Вай аз Атлантика гузашта, то соҳилҳои Америка рафт. Португалиҳо таҳминан дар ҳамин вақт Африкаро давр зада, ба Ҳиндустон рафтанд.

Солҳои (1519—1522) экспедитсияи испаниҳо бо сардории Фернан Магеллан дар кишиҳо оламро аз гарб ба шарқ давр зад. Уқёнуси Оромро бурида гузашт. Дар натиҷа, курашаклии Замин исбот гардид ва муайян шуд, ки қисми калони сатҳи Замино об иҳота кардааст.

Моҳи январи соли 1820 баҳрнавардон-сайёҳони рус материики Антарктидаро кашф карданд, ки хеле дур ҷойгир буда, бо пиряҳҳо пӯшонида шудааст. Бисёр ҷойҳои рўйи Замин аз тарафи чунин саёҳатчиёни ҷасур кашф карда ва омўхта шуд. Имрўз дар рўйи Замин ягон ҷойе намондааст, ки кашф нашуда ба ҳарита дароварда нашуда бошад. Бо вуҷуди ҳамин, тамоми ҳусусиятҳои табиати сатҳи Замин, баъзе ҳодисаҳои табиатро, сабаб ва оқибатҳои онҳоро олимон ҳанӯз ба дараҷаи кофӣ фаҳмонда надодаанд. Барои ҳамин, олимони географ боз ҳам мукаммал омўхтани сатҳи Замин, табиати онро давом дода истодаанд. Онҳо дар экспедитсияҳои гуногун дар ҳушкӣ ва уқёнусҳо иштирок карда, мушоҳидаҳо, таҷрибаҳои муҳим мегузаронанд. Аз натиҷаи тадқиқотҳои географҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ васеъ истифода мешавад, ҳаритаҳои пештара ислоҳ шуда, ҳаритаҳои нав тартиб дода мешаванд.

Насли имрўзай географҳо дар тадқиқотҳои худ аз техникаи ҳисоббарорӣ, компьютерҳо, аксҳои кайҳонӣ самаранок истифода мебаранд. Акнун координатаҳои дақиқи ҳар як нуқтаи сатҳи Замино бо ёрии радиифи сунъии Замин муайян кардан мумкин аст.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Координата
Материк

Экспедитсия
Қитъа

Тадқиқот
Радиифи сунъӣ



Имрўзҳо географҳо чиҳоро меомӯзанд ва дар корҳои тадқиқотии худ аз қадом воситаҳои техники истифода мебаранд?




Хати сайри Носири Хисрав, Христофор Колумб ва Фернан Магелланро аз ҳарита дидা бароед. Роҳи тайкардаи онҳоро ба ҳарита ангорӣ қашед.

ЗАМИН – САЙЁРАИ СИСТЕМАИ ОФТОБ


§ 4. ОФТОБ, МОҲ ВА СИТОРАҲО

Офтоб – ситораи наздиктарин ба Замин, кураи оташин аст. Он дар маркази системаи офтоби ҷой гирифтааст. Офтоб – манбаи гармӣ ва шуо дар Замин аст. Дар атрофи он 8 сайёра давр мезанад. Онҳо Уторид, Зўҳра, Замин, Миррих, Муштари, Сатурн, Уран ва Нептун (расми 6). Фарқи сайёраҳо аз ситораҳо дар он аст, ки онҳо шуо намепошанд, шуои аз Офтоб омадаро мегардонанд. Олимон бо ёрии асбобҳои мураккаб ва телескопҳои гуногун муайян кардаанд, ки сайёра ва радифи онҳо асосан аз моддаҳои якхела таркиб ёфтаанд. Онҳо ҳам аз моддаҳое таркиб ёфтаанд, ки дар Замин дучор меоянд. Боз як фарқи сайёраҳо аз ситораҳо ҳамин, ки онҳо мавқеи худро дар осмон хеле тағиیر дода мейстанд.

Моҳ – радифи табиии Замин. Моҳ аз худ шуо намепошад, он шуои аз Офтоб омадаро мегардонад. Моҳ атрофи Заминро тахминан дар як моҳ як маротиба давр мезанад. Аз рӯйи нисбат ба якдигар ҷойгиршавии Замин, Офтоб ва Моҳ дар осмон он ба мо ҳар хел намудор мешавад. Ба



Расми 6. Системаи Офтоб (Офтоб ва сайёраҳои атрофи он).



Расми 7. Намуди ҳархелаи Моҳ: 1. Моҳ намоён намешавад. 2. Моҳи нав. 3. Чоряки аввали моҳ. 4. Чоряк кам Моҳи пурра. 5. Моҳи пурра. 6. Моҳи хурд шудаистода. 7. Чоряки охирин. 8. Моҳи тамомшудаистода.

мо фақат қисми бо шуoi Офтоб равшаншудаи Моҳ намудор мешавад. Агар бодиққат нигоҳ кунед, Моҳи нав дар шакли ДОС мешавад. Акнун ба хотир гиред: Моҳи нав бегоҳ вақти ғуруби Офтоб дар тарафи гарб намудор мешавад, Моҳи тамомшудаистода бошад, саҳарӣ Офтоб набаромада дар тарафи шарқ намудор мешавад (расми 7). Агар Моҳ дар шакли доира намудор шавад, **Моҳи пурра** гуфта мешавад. Рӯзҳои 14–15-уми моҳ Моҳи пурра мешавад. Гирифтани Моҳ ба рӯзи пуррагии Моҳ рост меояд. Дар осмон Моҳ, Замин, Офтоб ба як хат рост оянд, Моҳ гирифта мешавад.

Дар натиҷаи Заминро қашидани Офтоб ва Моҳ дар баҳр ва уқёнусҳо ба таври даврӣ мадду ҷазр, яъне аввал бардошташавӣ, баъд пастшавии об рӯй медиҳад. Мадду ҷазри об нисбат ба ҷозибаи Офтоб вақти ҷозибаи Моҳ ду баробар пурзӯр мешавад. Одамон, дар натиҷаи мушоҳидаи ҷисмҳои осмон, тақвимҳои Моҳ ва Офтобро тартиб додаанд, ҷойи худро дар ҳушкӣ ва уқёнусҳо муайян мекарданд.

Ситораҳо. Шаб ба осмон нигоҳ кунед, гӯё хеле бисёр ситораҳо бетартиб ва пароканда ҷойгиранд. Дар асл онҳо дар осмон бетартибу


пароканда намехобанд. Имрўзҳо олимон дар расадхона (обсерватория)-ҳо андоза, ҳарорат, таркиби кимиёй, ҳаракат инчунин мавқеи нисбат ба ҳамдигар чойгиршавии онҳоро ҳам меомўзанд.

Ситораҳо, ҷирмҳои осмонӣ мебошанд, ки хеле тасфон ва аз Замин хеле дур ҷойгир шудаанд. Одамон аз замонҳои қадим онҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо карда, ба ҳар яки он ном гузаштаанд. Онҳо **бурҷ ё галаситора** ном доранд Масалан, Тарозу, Каждум, Қавс ва ҳоказо.

Бачаҳо, Шумо мумкин галаситораи Дубби Акбар (Ҳафтдодарон)-ро медонед. Агар ҳаёлан ҳамаи онҳоро пайваст кунед, шаклаш ба кафлез монанд мешавад. Дар паҳлӯи ситораи дуюми дастай кафлез ситораи ҳурд ҳаст. Дар қадим гузаро будани ҷашми ҷангваронро аз рўйи ҳамин ситораро дида тавонистани вай муайян мекарданд. Яке аз ситораҳои хеле равшан, ки ба мо намоён шуда меистад, ситораи қутбӣ ё «Мехи тиллой» мебошад. Ин ситора дар осмон ҳамеша дар як ҷой — болои қутбӣ Шимолӣ меистад.

Ситораи қутбӣ ё «Мехи тиллой»-ро ба осонӣ ёфтани мумкин. Барои ин галаситораи Дубби Акбар ба масофаи байни ду ситораи канории кафлез панҷ маротиба гузашта шавад, ба ситораи «Мехи тиллой» рафта мерасад (расми 8).


Муайянкуни аз рўйи ситора. Ба ситораи қутбӣ нигоҳ карда, шимолро, пас дигар тарафҳоро ҳам муайян кардан мумкин. Агар рўйи Шумо ба самти шимол бошад, тарафи рост шарқ, тарафи чап гарб, тарафи қафои Шумо ҷануб мешавад (расми 9). Нисбат ба уфуқҳо




Расми 8. Ёфтани ситораи Мехи тиллой ва нуқтаи шимолии уфуқ.

— Абӯрайҳон Берунӣ яке аз аввалин олимҳо мебошад, ки дар бораи давра набудани роҳи ҳаракати ҷирмҳои осмонӣ фикр баён кардааст. Натиҷаҳое, ки аҷдоди мо дар муайян кардани арз ва дарозии географии маҳал ба даст овардаанд, ҳатто олимони варзидаи имрўзаро ҳам дар ҳайрат мегузорад.





Расми 9. Муайянкуни мавқеъ дар маҳал.



Расми 10. Тарафҳои асосӣ ва мобайнини уфуқ.

муайян кардани чойи истодай худ **муайянкуй** номида мешавад. Шимол, ҷануб, шарқ, гарб тарафҳои асосии уфуқ, шимоли шарқ шимоли гарб, ҷануби шарқ, ва ҷануби гарб тарафҳои мобайнини уфуқ мебошанд. Онҳо боз ба тарафҳои мобайнини хурдтар тақсим мешаванд. Масалан, ш.ш.ш.к., ҷ.ҷ.ш.к. (расми 10).

	Калима ва истилоҳҳои асосӣ
Офтоб Сайёраҳо Самтҳои асосӣ ва мобайнини уфуқ	Системаи Офтоб Муайянкуй Ситора Бурҷ Ситораи қутбӣ

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чанд сайёра мавҷуд, ки дар атрофи Офтоб давр мезанад? Номҳои онҳоро аз ёд гӯед. 2. Ситораҳо аз сайёраҳо бо чи фарқ мекунанд? 3. Муайянкуй чист?
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мадори даври Замино дар атрофи Офтоб кашед. Дар ин нақша мавқеи гирифтагии Моҳро нишон дихед. 2. Нақшай тарафҳои асосӣ ва мобайнини уфуқро тартиб дихед. 3. Ба ситораҳо нигоҳ карда, муайянкуниро машқ кунед.
--	--

§ 5. ДАВРЗАНИИ ЗАМИН ДАР АТРОФИ МЕХВАРИ ХУД ВА АНДОЗАИ ОН

Одамон аз замонҳои хеле қадим медонистанд, ки Офтоб ҳар рӯз аз шарқ баромада ба тарафи гарб мешинаид. Вақти байни аз тулӯй то гуруб — *рӯз* ва аз гуруб то тулӯй — *шаб* номида мешавад. Як шабу як рӯзро *шабонарӯз* меноманд. Дар давоми як шабонарӯз, яъне 24 соат Замин дар атрофи меҳвари худ аз гарб ба тарафи шарқ як бор давр мезанад.

Ивазшавии шабу рӯзро худатон бемалол таҷриба карданатон мумкин. Барои ин, бегоҳ дар торики тӯб ё пулфакро мегиред. Онҳоро дар паҳлӯи ҷароғ дошта истед, ба нисфаши шуо афтида равшан мешавад, нисфи дигараи бошад, торик аст. Агар пулфакро оҳиста давр занонед, тарафҳои равшан ва торик ҷой иваз мекунанд. Дар Замин шаб ва рӯз ҳам ҳамин хел иваз мешаванд. Чунки шуои Офтоб дар як вақт ҳамаи тарафҳои Заминоро равшан карда наметавонад.

Ду нуқтаи ба сатҳи Замин пайвасти меҳвари Замин *қутбҳои Замин* номида мешавад. Қутбҳои Замин дуто — қутбҳои шимолӣ ва ҷанубӣ. Хати даврии сатҳи Замин, ки аз қутбҳо дар масофаи якхела ҷарор мегирад, *экватор* номида мешавад. Экватор Заминоро ба ду нимкура — *нимкураи Шимолӣ ва Ҷанубӣ* тақсим мекунад.

Хатҳои нимдоира, ки аз сатҳи Замин гузаронда шуда, қутбҳои шимолӣ ва ҷанубиро ба ҳам мепайванданд *меридиан* номида мешавад. Хатҳои доира, ки бо экватор параллел гузаронида шудаанд, *параллел* номида мешавад. Ба андозаи дур шудан аз экватор дарозии параллелҳо хурд мешавад (расми 11).

Андозаи Замин. Замин яке аз сайёраҳои системаи Офтоб буда, аз рӯйи наздикию дурӣ ба Офтоб, баъд аз сайёраҳои Уторид ва Зўҳра дар ҷойи сеюм меистад. Масофаи байни Офтоб ва Замин ба ҳисоби



Расми 11. Қутбҳои Замин, экватор, меридианҳо, параллелҳо.

миёна 150 миллион км аст. Самолёте, ки бо суръати 1000 км дар 1 соат парвоз мекунад, ин масофаро дар муддати 17 сол тай мекунад. Агар ракетаҳо бо суръати 39 600 км дар як соат ҳаракат қунанд, дар 5 моҳ ба Офтоб «рафта мерасад».

Замин **курашакл** аст. Диаметри миёнаи он 12 756 км буда, дарозии доираи он бештар аз 40 000 км аст. Дар қутбҳо Замин андаке пачақ аст. Радиуси қутбии он аз радиуси экватор 21 км кўтоҳтар аст. Одамон шакли хурдкардашудаи Заминро сохтаанд. Онро **глобус** меноманд. Дар глобус материикҳо, уқёнусҳо, ҷазираҳо, кўҳ ва ҳамвориҳо, умуман тамоми сатҳи Замин дар ҳоли хурдкардашуда тасвир мешавад. Дар глобусҳо экватор, меридиан, параллелҳо мавҷуданд.

Аз глобус ва ҳаритаҳо нуқтаи зарурӣ чи хел ёфта мешавад? Параллел ва меридианҳо, ки дар глобус ва ҳаритаҳо қашида шудаанд, сатҳи Заминро ба монанди тӯр иҳота мекунанд. Ин тӯр — **тӯри дараҷавӣ** номида мешавад. Бо ёрии тӯри дараҷавӣ мавқеи дилҳоҳи нуқтаи рӯйи Заминро муайян кардан мумкин. Ба он арз ва тӯли географӣ ёрии мерасонад.


Арзи географӣ ин бузургии меридиан ба ҳисоби дараҷа дар қисми маҳалле мебошад, ки аз экватор то нуқтаи додашударо дар бар мегирад (расми 12). Барои муайян кардани арзи нуқтаи дилҳоҳи глобус ё ҳарита дар қадом параллел ҷойгир будани онро донистан лозим. Масалан, Тошканд дар байн параллелҳои 40° ва 50° , аниқтараш дар параллели 41° , шаҳри Қоҳира 30° , Киев бошад дар параллели 50° ҷойгир мебошанд. Аз сабаби аз экватор дар шимол ҷойгир буданашон, арзи ҳамаи ин параллелҳо, **арзи шимолӣ** номида мешавад. Арзи нуқтаҳои аз экватор дар ҷануб ҷойгишуда бошад, **арзи ҷанубӣ** гуфта мешавад (расми 12).

Лекин дар ҳар як параллел як нуқта не, бисёр нуқтаҳо ҳастанд. Барои ҳамин, дар муайян кардани нуқтаи дилҳоҳи глобус ё ҳарита донистани фақат параллел кам аст. Тӯли географиро ҳам донистан лозим.

Тӯли географӣ ин дарозии параллел ба ҳисоби дараҷа дар қисми маҳалле мебошад, ки аз Гринвич то нуқтаи додашударо дарбар мегирад. Меридиани расадхонаи Гринвич дар назди шаҳри Лондон, чун **сармеридиан** қабул шудааст.

Арзҳои географӣ дар глобус бо ёрии дараҷаи параллели дар паҳлӯи сармеридиан навишташуда муайян карда шаванд, тӯлҳои географӣ бо ёрии дараҷаи меридиани дар паҳлӯи экватор навишташуда ёфта

2 — «География», синфи 5.



Расми 12. Арзи географӣ.



Расми 13. Тўли географӣ.

мешаванд. Тўлҳои географӣ аз сармеридиан дар шарқ бошанд, **арзҳои шарқӣ**, дар гарб бошанд, **арзҳои гарбӣ** номида мешаванд (расми 13).

Арз ва тўли ҳар як нуқтаи сатҳи Замин **координатаси географии** он номида мешавад. Масалан, координатаи географии Тошканд 41° арзи шимолӣ ва 69° тўли шарқиро ташкил медиҳад.

Калима ва истилоҳҳои асосӣ



Шабонарӯз
Қутбҳои замин
Экватор
Координатаи географӣ

Меридианҳо
Параллелҳо
Тўри дараҷавӣ

Арзи географӣ
Тўли географӣ



1. Шабонарӯз чист?
2. Замин чанд қутби географӣ дорад?
3. Сармеридиан аз кучо гузаронида шудааст?
4. Меридианҳо ва параллелҳо гуфта чиро мефаҳмед?




1. Арзи географӣ чист? Аз рўйи глобус арзи географии Тошкандро муайян кунед.
2. Тўли географӣ чист? Аз рўйи харитаи нимкураҳо тўли географии Тошкандро муайян кунед.

§ 6. ДАР АТРОФИ ОФТОБ ДАВР ЗАДАНИ ЗАМИН

Замин дар атрофи Офтоб дар 365 шабонарўзу 6 соат як маротиба пурра давр мезанад. Барои қулай шудани ҳисоб як сол 365 шабонарўз гуфта қабул шудааст. Дар натиҷа ҳар сол 6 соат гун шуда, дар 4 сол 24 соат, яъне як шабонарўз мешавад. Барои ҳамин, баъди ҳар се сол соли чорум 366 рўз мешавад. Он сол ***соли қабиса*** номида мешавад. Ҳамон сол моҳи феврал 28 рўз не, 29 рўз ҳисоб мешавад.

Барои чӣ фаслҳои сол иваз мешаванд? Барои фаҳмидани он расми 14-ро таҳлил мекунем. Дар расм ҳолати дар вақтҳои гуногун дар атрофи Офтоб давр задани Замин тасвир ёфтааст. Моҳи июн нимкураи Шимолӣ ба Офтоб бисёртар моил аст. 22-юми июнро рўзи ***қиёми тобистонии Офтоб*** мегўянд. Офтоб дар болои уфуқ ниҳоят баланд мебарояд. Дар нимкураи Шимолӣ тобистон, дар нимкураи Ҷанубӣ бошад, зимистон мешавад. 21 март ва 23 сентябр Офтоб ҳарду нимкураго якхел шуопоши мекунад. Ин рўзҳо ***баробарии шабурӯзи баҳорӣ*** ва ***тирамоҳӣ*** номида мешаванд. 22 декабр бошад, Замин бо нимкураи Ҷанубӣ ба Офтоб моил мешавад. Дар нимкураи Шимолӣ кӯтоҳтарин рўз ва дарозтарин шаб муҳоҳида мешавад. Дар ин вақт дар нимкураи Ҷанубӣ тобистон, дар нимкураи Шимолӣ бошад зимистон мешавад. 22 декабрро рўзи ***қиёми зимистонии Офтоб*** мегўянд.

Доираҳои қутби сарҳадӣ ҷое мебошанд, ки он ҷо рўз ва шаби қутби ($66,5^\circ$ а. шм. ва ҷ.) мешавад. Дар ҳамин сарҳад тобистон як шабонарўз



Расми 14.
Даврзании солонаи
Офтоб дар атрофи
Замин.

рўзи қутбӣ ва зимиston як шабонарӯз шаби қутбӣ мешавад. Дар қутбҳо бошад, зимиston ним сол шаб, тобистон ним сол рӯз мешавад.

Хатҳои тропикӣ. Дар глобус ва харитаи нимкураҳо дар арзи $23,5^{\circ}$ арзҳои шимолӣ ва ҷанубӣ параллели хати канда-кандадор гузаронида шудааст. Ин параллел хатҳои тропики мебошад. Дар нимкураи шимолӣ буда, *тропики Шимолӣ*, дар нимкураи Ҷанубӣ будааш *тропики Ҷанубӣ* гуфта мешавад

Дар рўзи қиёми тобистонии Офтоб дар ҳамин арзҳои сатҳи Замин нисфириӯзӣ ба қиёми Офтоб рост меояд. Аз пагоҳ сар карда, баландии Офтоб аз уфуқ тадриҷан паст шуда меравад. Дар байни хатҳои тропики Шимолӣ ва Ҷанубӣ дар як сол Офтоб ду маротиба ба қиём мерасад. Дар шимоли тропики Шимолӣ ва дар ҷануби тропики Ҷанубӣ бошад, Офтоб ҳеч гоҳ ба қиём намерасад.

Минтақаҳои гармии Замин. Гармӣ ва шуо, ки аз Офтоб мерасад, дар сатҳи Замин нобаробар тақсим мешавад. (Барои чӣ?) Ба ду паҳлӯи экватор дар ҳудуди то тропикҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ аз ҳама бештар гармӣ ва шуо мерасад. Дар ин ҷойҳо Офтоб аз уфуқ баланд бардошта шуда, тамоми сол хушкӣ ва уқёнусҳоро саҳт гарм мекунад. Ин ҷойҳо **минтақаҳои гармии (тропики) Замин** мебошанд.

Ҳудуди байни хатҳои тропики ва доираҳои қутбӣ аз Офтоб камтар гармӣ ва шуо мегиранд. Ин ҷойҳо **минтақаҳои мӯътадил** (миёна) мебошанд. Ба ҳудуди аз доираҳои қутбӣ ($66,5^{\circ}$ арзҳои шимолӣ ва ҷанубӣ) то қутбҳо аз Офтоб боз ҳам камтар шуо ва гармӣ мерасад. Ин ҷойҳо **минтақаҳои қутбӣ** (хунук) гуфта мешавад.



Калима ва истилоҳҳои асосӣ

Рўзи қутбӣ

Хатҳои тропикӣ

Шаби қутбӣ

Соли кабиса

Минтақаи тропикӣ

Доираҳои қутбӣ



- Соли кабиса чи хел сол аст? Дар соли кабиса як рўзи иловагӣ чи хел пайдо шудааст?
- Кадом рўзро Рўзҳои қиёми Офтоб меноманд?
- Хатҳои тропики ба кадом арзҳои географӣ рост меоянд?
- Дар Замин кадом минтақаҳои гарми ҳастанд?



- Ба дафтаратон доира қашида, ба он экватор, сармеридиан, хатҳои тропики ва минтақаи қутбиро қашед.
- Ба харитаи ангорӣ минтақаҳои гармиро қашида, номҳои онҳоро нависед.

НАҚШАИ МАҲАЛ ВА ХАРИТАҲОИ ГЕОГРАФӢ

§ 7. АЗИМУТИ САМТ ВА ЧЕН КАРДАНИ МАСОФА




Харитаи географӣ — яке аз кашфиётҳои бузурги инсоният аст. Шароити табии, аҳолӣ ва фаъолияти хоҷагии вай дар рӯйи Замин ва ҳар як маҳал дар харитаҳои географӣ ва нақшай маҳал тасвир карда мешавад.


Сайёҳон, кашфиётчиён дар кишварҳои ношинос дар аспу ароба садҳо, ҳазорҳо километр роҳ гаштаанд, бо қαιқ ва киштиҳо дар баҳру уқёнусҳо шино кардаанд. Ҳамаи чизҳои дида, омӯхта, кашф кардаи онҳо ба харитаҳо дароварда шудаанд. Пас, услуби қадимтарин ва санҷидашудаи омӯзиши рӯйи Замин — ин қад-қади роҳ тартиб додани нақшай маҳал мебошад.

Муайян кардани тарафҳои уфуқ дар маҳал. Агар ба маҳалли васеъ ва ҳамвор бароед, ҷойи истодаи Шумо доирашакл ба назар мерасад. Дар канори ҳамвории доирашакл гӯё Замин ва осмон ба ҳам мечаспанд (расми 15). Ҳамин хати ба ҳам часпидаи Замину осмон **уфуқ** номида мешавад. Ҷойи ҳамвори доирашакли аз Шумо то уфуқ *сатҳи уфуқ* гуфта мешавад.

Дар мавзӯи «**Офтоб, Моҳ ва ситораҳо**»-и ин китоб (саҳифаҳои 12–15) гуфта шуд, ки уфуқ 4 тарафи асосӣ ва 4 тарафи мобайни, инчунин боз дигар тарафҳои хурди мобайни дорад. Лекин дар ҳар ҷой самтҳо хеле бисёр. Чунончӣ, аз ҷойи истодаи Шумо то тарафи ягон хона ё дарахт самт рост ба шимол не, балки каме ба шарқ ё ҷануби-шарқ бошад,



Расми 15. Уфуқ.
Сатҳи уфуқ.
Тарафҳои асосӣ ва
мобайнии сатҳи
уфуқ.



Расми 16. Бо ёрии компас муайян кардани азимут.

Бо ёрии компас муайян кардани азимутро албатта ёд гиред. Усули соддаи ёд гирифтан: ба миёнаи ҳавлии мактаб рафта, азимути дарвозаи мактаб ва дарахти аз ҳама дар канор бударо муайян кунед.



Шумо ин самтро чӣ хел муайян мекунед? Дар чунин вақт азимут ёрӣ мерасонад.

Бо ёрии компас муайян кардани азимут. Ҳар як давра ба 360 дараҷа тақсим мешавад. (Компас чист? Сохти онро аз дарсҳои табиатшиносӣ ба хотир оред).

Ҳамин тавр, азимут чист? Азимут — ин қунҷе, ки дар байни ду самт ҳосил шудааст. Яке аз ин самтҳо ҳамеша ба шимол, дигараш аз ҷойи истодаи Шумо то предмете (дараҳт ё симҷӯб), ки мавқеи он муайян карда шавад, нигаронда мешавад (расми 16).

Азимутҳо аз самти шимолӣ сар карда ба самти ҳаракати ақрабаки соат ҳисоб карда мешаванд (ба расми 16 эътибор дихед). Дар расм мебинед, ки самти азимут то симҷӯб ба 50° , то дудбарои завод ба 135° , то канори роҳ ба 210° ва то дараҳт ба 330° баробар аст.


Чен кардани масофа. Барои тартиб додани нақшай ягон маҳал чен кардани масофа лозим меояд. Масофаи байни ду предмети ба ҳамдигар наздикистодаро бо метр ё рулетка чен кардан мумкин. Лекин чен кардани дарозии роҳи тайшуда ё масофаи байни ду предмети табиат бо ёрии **метр ё рулетка** хеле душвор аст, инчунин вақти зиёдро мегирад. Дар чунин ҳолат масофаро бо қадам чен кардан мумкин.

Барои бо қадам чен кардани масофа ҳар як бача дарозии миёнаи қадами худро донистанаш зарур. Барои донистани дарозии миёнаи қадам, аввал 100 метр масофаро бо рулетка чен карда гирифтан лозим. Баъд ин масофа бо қадами оддӣ роҳ гашта, чанд қадам буданаш муайян карда мешавад. Фарз кардем, ки Шумо 100 метр

Расми 17. Чархи худсохти ченкунӣ.



— Шумо бо ёрии калонсолон чархи ченкунӣ сохта, масофаро то мактаб, боғча, истгоҳ чен карданатон мумкин.



Масофаро бо 200 қадам тай кардед. Акнун 100-ро ба 200 тақсим мекунед. $100 \text{ м} = 10\,000 \text{ сантиметр (см)}$. $10\,000 : 200 = 50 \text{ см}$. Пас, дарозии ҳар як қадами шумо ба 50 см, яъне ним метр баробар будааст.

Ҳангоми чен кардани масофаҳои калон қадамро ҷуфт ҳисоб кардан лозим. Барои ин, қадами пойи чапро шуморед, шумор чӣ қадар бошад, масофа ҳам ҳамон қадар метр мешавад.

Масофаро бо ёрии чархи ченкуни худсохт ҳам чен кардан мумкин. Ин хел ҷарҳро аз порчай тунука дастӣ тайёр кардан мумкин аст. Барои ин, аз тунука чархи доирашакли диаметраш 32 см бурида мешавад. Чарх ба меҳвари дастай дарозиаш 1 м часпонида мешавад. Як даври пурраи ин ҷарҳ ба як метр баробар аст. Ба ягон ҷойи ҷарҳ пардача часпонида мешавад, ки ҳар бори ба даста расидан он садо мебарорад. Шумо бо ёрии он садо чанд бор давр задани ҷарҳро ҳисоб мекунед (расми 17).




Калима ва истилоҳҳои асосӣ

Нақшай маҳал	Компас	Чархи ченкунӣ	Уфуқ
Азимут	Рулетка	Самтҳои уфуқ	Метр



1. Уфуқ чист? Сатҳи уфуқ чист?
2. Бо ёрии компас тарафҳои асосии уфуқ чӣ хел муайян карда мешавад?
3. Тарафи уфуқро аз рӯйи аломатҳои маҳал чӣ хел муайян кардан мумкин? Азимут чист?



1. Бо ёрии компас чӣ хел муайян кардани азимутро нишон дихед.
2. Масофаро аз хонаи худ то мактаб чен кунед. Баъд ин самтро ба дафтаратон кашед.

§ 8. МАСШТАБ (МИҚЁС)

Масштаб. Шумо меҳоҳед, ки ба рафиқони худроҳи аз истоҳои автобус то хонаатонро ба көғазкашида нишондиҳед. Албатта, инроҳ чандон дур набошад ҳам, ба көғаз намегунҷад. Пас, лозим меояд, ки нусхай хурдшудаи роҳ дар көғаз тасвир шавад. Дар он ба Шумо **масштаб** ёрӣ мерасонад. Масштаб адади касрӣ мебошад, ки чанд маротиба хурд тасвир карда шудани масофаи маҳалро дар нақша ва харита нишон медиҳад. Масофаи роҳи байни хонаи Шумо ва истоҳои автобус 600 м. Онро муҳтасар дар нақша 5,5 см карда қашидед. Шумо, масофаро 10 000 маротиба иҳтизор кардед. Пас масштаб 1:10 000 мешавад. Дар ҳар хел харита ва нақшай маҳал масштаби он, яъне чи қадар хурд карда шудани масофа навишта мешавад. Масштаб дар се намуд мешавад: **масштаби рақамӣ, масштаби номидашуда ва масштаби хаттӣ** (расми 18).

Истифодаи масштаби хаттӣ хеле қулай аст. **Масштаби хаттӣ** дар шакли хати рости ба қисмҳои баробар тақсимшуда мешавад. Агар ин масштаб дар 1 см 100 метр гуфта навишта шавад, **масштаби номидашуда**, 1:10 000 гуфта навишта шавад, он **масштаби рақамӣ** номидад мешавад.


Масштаби рақамии харитай табиии нимкураҳо 1:22 000 000 аст. Дар он, барои дар 1 см чанд км буданашро муайян кардан 5-то нолро кўр мекунем. Дар натиҷа, масштаби номидашуда дар 1 см 220 километр мешавад.

Барои истифода бурдан аз масштаби хаттӣ ҳангоми муайян



Расми 18. Хелҳои масштаб.

24



Расми 19. Бо ёрии масштаби хаттӣ муайян карданни масофаи харита.

кардани масофа ду нўги сиркулро ба нуқтаҳои масофаи байнашон муайяншавандай харита гузошта, пас он ба масштаб ҳам гузошта мешавад. Дар натиҷа масофа муайян мешавад (расми 19-уми саҳ.24).

Ҳаракат аз рўйи азимут. Дар вақти бозии географий, фарз кардем, ба шумо супорида шуд, ки бояд аз дарахти якка 200 м аз рўйи азимути 40° пеш равед, баъд аз рўйи азимути 180° 500 метр ва аз рўйи азимути 330° 300 метр роҳро бо масштаби 1:500 паймудан супорида шуд мегўем.

Ҳангоми аз рўйи азимут пеш рафтан, корро ба тартиби зерин сар кардан лозим. Пеш аз ҳама ба паҳлӯи дарахти якка рафтан лозим. Пас, ақрабаки компасро холӣ гузошта, нўги шимоли он ба нуқтаи нол мувофиқ карда мешавад. Баъд чўб гирифта (гўғирдчўб ҳам мешавад) онро ба болои компас тарзе гузоштан лозим, ки чўб маркази ақрабак ва ишораи 40° -ро пайваст кунад. Дар он ҳол, самти чўб самти азимути 40° -ро нишон медиҳад. Қадами Шумо ба ҳисоби миёна ним метр буд. Акнун Шумо барои 200 м роҳ рафтан, 400 қадам мегардед. Баъд, истода компасро дар мавқеъ муайян мекунед, яъне ақрабакро, ки шимолро нишон медиҳад, ба 0° меоваред. Пас бо чўб аломати 180° -ро бо маркази ақрабак пайваст карда, азимути 180° -ро мёбед ва масофаи заруриро тай мекунед. Роҳ гаштан аз рўйи азимути оянда ҳам бо чунин тартиб иҷро карда мешавад.

Калима ва мағҳумҳои асосӣ



Масштаб

Масштаби рақамиӣ

Масштаби номидашуда

Масштаби хаттӣ

Ҳаракат аз рўйи азимут

Муайянкунӣ



1. Масштаб чист ва он барои чи зарур аст?
2. Кадом намудҳои масштабро медонед?
3. Масштабҳои рақамии додашударо ба масштаби номидашуда баргардонед: 1:100 000, 1:1 000 000 ва 1:10 000 000.




Донишомӯз аз рўйи азимути 360° ҳаракат намуда, аз пункти А то пункти В 100 м роҳ тай кард. Шумо ин масофаро дар дафтаратон 10 см карда кашед. Вай аз пункти В то пункти С аз рўйи азимути 90° боз 100 м роҳ гашт. Донишомӯз аз нуқтаи Д аз рўйи азимути 180° боз 100 м роҳ паймуд. Ин нуқтаи омада расидаро бо Е ишора кард. Инҳоро ба дафтаратон кашед. Акнун муайян кунед, ки донишомӯз барои ба нуқтаи А рафта расидан, аз рўйи кадом азимут чанд метр роҳ паймуданаш лозим.

§ 9. ТАРТИБ ДОДАНИ НАҚШАИ МАҲАЛ

Нақшай маҳалро бо усулҳои гуногун тартиб додан мумкин. Яке аз ин усулҳо *усули қутбӣ* ном дорад. Чи хел усул будани онро дида мебароем.

Фарз мекунем, ки мо нақшай аз ҳама соддатарини маҳаллро тартиб доданием. Барои ин, сепояро, ки дар болои он планшет (расми 27, саҳ. 36) гузашта шудааст, ба паҳлӯи харсанги калон ҷойгир мекунем. Аз ҳамин ҷо қашидани нақшаро сар мекунем. Масштабро интихоб мекунем. Масалан, 1:5 000. Дар планшет бо қалам ақрабаки шимол-ҷануб мекашем. Баъд планшетро ба тарафҳои уфуқ муайян мекунем. Яъне, планшетро ба тарафи зарурӣ давр занонда, хати шимолию ҷануби онро ба ақрабаки компас мувоғиқ мекунем.


Акнун ба тартиб додани нақша сар мекунем. Аввал ҷойи истодаи худ — назди харсанги калонро дар планшет бо нуқта ишора мекунем ва ба миёнаи он сўзанро ҷой мекунем. Ин нуқтai истодаи мо мешавад. Баъд ҳаткашаки визириро гирифта, як нӯги онро ба сўзан ҷафс медорем. Баъд ҳаткашаки визириро ба предметҳое, ки мо ба нақша дароварданием нигаронида (дараҳти якка, бошишгоҳи саҳроӣ, осиёби бодӣ), ҳар як самтро бо қалам мекашем. Пас аз ин, бо ёрии яке аз усулҳои ҷенкунӣ, ки Шумо медонед (масалан, бо қадам чен кардан), масофаи то ҳар як предметро чен карда, бо масштаб ишора мекунем ва ба ҳамон ҷой аломати шартии ҳамин предметро мекашем (расми 21, а).



Расми 20. Тасвири маҳал барои тартиб додани нақшай зарурӣ.

Баъд дараҳтро, бошишгоҳи саҳроиро мекашем. Ҳатҳои қаламии визириро кўр мекунем. Роҳҳоро тахминан кашед ҳам мешавад. Бо аломатҳои шартӣ ҷарогоҳ ва паҳтазорро тасвир мекунем (расми 21, б).

Нуқтае, ки дар як ҷой истода, бо визир гузаронида мешавад, *қутб* номида мешавад. Барои ҳамин бо чунин усул қашидани нақшай маҳалро, *қашидани нақша бо усули қутбӣ*, меноманд.




Расми 21. Тартиб додани нақшашини маҳал бо усули қутуб.

Усули азимутии кашидани нақшашини маҳал ҳам вуҷуд дорад. Он аз усули қутубӣ ҳам соддатар аст. Дар ин усул планшет ё хаткашаки визирӣ талаб карда намешавад. Дар он, назди харсанги калон истода, ба ҳамаи предметҳои намоён (дараҳти якка, бошишгоҳи саҳроӣ, осиёби бодӣ) азимути самтҳо муайян карда шуда, масофа то он предметҳо чен карда мешавад. Ҳамаи он ба дафтари кисагӣ пурра ва фаҳмо навишта мешавад. Ба хона омада, дар коғаз нуқтаи истода — қутуб ишора мешавад. Баъд бо ёрии транспортирун азимутҳо муайян карда шуда, масофа бо масштаб муқаррар мегардад. Предметҳои маҳаллий бо аломатҳои шартӣ ишора мешаванд.

Баландии нисбӣ ва мутлақи маҳал. Баландии ягон нуқтаи рӯйи Замин аз дигар нуқта **баландии нисбӣ** номида мешавад. Масалан, баландии теппагӣ нисбат ба ҳамвории атрофи худ **баландии нисбии** он мешавад (расми 22).

Баландии нисбиро бо ёрии нивелир ҳам муайян кардан мумкин. Нивелири бо даст соҳташуда аз ду таҳтача иборат аст. Ба он риштаи гафс, яъне канаб баста мешавад. Рост ҷойгиршавии нивелир бо канаб муайян карда мешавад.

Баландии мутлақ. Баландии хушкиҳои сатҳи Замин ҳар хел аст. Баландии хушкиҳо аз сатҳи уқёнус ва сатҳи баҳрҳои ба уқёнусҳо пайваст **баландии мутлақ** номида мешавад (расми 22). Ҳамаи баландиҳои мутлақи Ўзбекистон аз сатҳи баҳри Балтикаи уқёнуси Атлантика ҳи-



Расми 22. Баландии нисбӣ (ҳатми сиёҳ) ва мутлақ-и (ҳатми сафед) теппагӣ.

соб карда мешавад. Масалан, баландии мутлақи шаҳри Тошканд ба ҳисоби миёна — 400 м, агбаи Қамчиқ — 2 267 м. Баландтарин нуқтаи Ўзбекистон, кўхи Ҳазрати Султон — 4 643 м мебошад.

Горизонталҳо (ҳатҳои уфуқӣ). Дар нақшаҳои маҳал гайр аз предметҳои маҳалли, ноҳамвориҳои сатҳи Замин ҳам тасвир меёбанд. Чунин ноҳамвориҳои сатҳи Замин дар география **релеф** гуфта мешавад. Релеф дар нақшаҳои топографӣ ва харитаҳо бо горизонталҳо тасвир мешавад. **Горизонталҳо** гуфта, ҳатҳоеро меноманд, ки нуқтаҳои баландии муталақашон яхелай сатҳи Заминро мепайванданд.

Дар нақшай маҳал теппагиҳо ҳам, чуқуриҳо ҳам бо горизонталҳо тасвир мешаванд. Сатҳи Замин ба кадом тарафе, ки нишеб бошад, ба горизонталҳо ҳатчай тарафи нишебро нишондиҳанд гузошта мешавад. Ин ҳатча бергштриҳ ном дорад. Аз рӯйи бергштриҳ чуқурӣ ва теппаҳо муайян карда мешаванд. Доманаҳо хеле нишеб бошанд, дар нақша бо ҳатҳои ба дандони майдо монанд нишон дода мешавад. Ҷарҳо ҳам бо ҳамин хел ҳатҳо тасвир меёбанд.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Нақшай маҳал
Усули азимутӣ
Усули қутбӣ

Горизонталҳо
Бергштриҳ
Релеф

Баландии мутлақ
Баландии нисбӣ
Нивелир



- Нақшай маҳал ба усули қутбӣ чи хел тартиб дода мешавад?
- Усули азимутии кашидани нақшай маҳалро фаҳмонед.
- Баландии нисбӣ чист?
- Баландии мутлақ гуфта чиро меноманд?



1. Фаҳмонед, ки бо ёрии хатҳои горизонталӣ дар нақша чи тасвир мешавад?
2. Бергштрих чист? Фаҳмонед, ки дар нақшай маҳал он чиро акс мекунад.

§ 10. ИСТИФОДА БУРДАН АЗ НАҚШАИ МАҲАЛ (ЧОЙ)


Хондани нақшай маҳал. Дар ҳаёт аз нақшай маҳал истифода бурда мешавад. Нақшай маҳал, хусусан, дар кори ҳарбиён, бинокорон, роҳсозон, сайёҳон бисёр лозим мешавад.

Хондани нақшай маҳалро аз рӯйи нақшай маҳалли зисти худ омӯҳтнатон маъқултар аст. Агар Шумо, дар шаҳр зиндагӣ кунед аз нақшай ҳамин шаҳр, дар деҳа зиндагӣ кунед аз нақшай заминҳои ҳоҷагии қишлоқ истифода баред.

Барои ин Шумо, ба маҳал бо нақшай ҳамон маҳал мебароед ва нақшаро бо ёрии компас ба тарафҳои уфуқ мувофиқ мекунед. Баъд, аз нақша ҷои истодай худро муайян менамоед. Агар Шумо дар роҳ истода бошед, аз нақша аввал роҳро ва ягон предмети ба Шумо намоёнро (масалан, кӯпруқ, дараҳт, чорраҳа) ва ҷои истодай худро меёбед. Акнун бо ёрни нақша масофаҳои то предметҳои дар атрофбударо муайян кардан мумкин. Барои ба ҷоиҳои аз мавқеи Шумо нонамоён, лекин дар нақша тасвирёфта рафтан, ба қадом тараф рафтан ва чӣ қадар масофа тай карданро ҳам меёбед.

Аз рӯйи нақшай маҳал муайян кардани азимут. Фарз кунед, ки Шумо бояд аз гузаргоҳи кишти ба сарбанд дар дарёи Ҷилғасув равед (расми 23). Барои ин, бояд аз рӯйи қадом азимут равед? Ин азимутро аз нақша бо ёрии транспортир муайян кардан мумкин. Аз транспортири расми 23 дида мешавад, ки ин азимут 145° будааст. Чӣ қадар масофа роҳ гаштанро муайян кунед. Барои ин, ҷанд сантиметр будани масофаи аз гузаргоҳ то сарбандро чен мекунед ва ба масофаи масштаб зарб мезанед. Дар нақша ин масофа 10 см . Масштаб: 1 сантиметр = 50 метр. Бинобарин $10 \times 50 = 500$ метр.

Акнун машғулотҳои амалиро ичро мекунем. Агар дар нақшоҳои маҳал ноҳамвориҳои сатҳи Замин бо горизонталҳо тасвир ёфта бошад, корҳои амалии зеринро ичро кардан мумкин. Дар нақшай маҳали расми 23 теппаеро мебинед, ки баладии мутлақи он 1160 м , доманаи шарқии он тез, доманаи ҷануби-ғарбии он бошад нишеб аст.



Расми 23. Нақшай маҳал ва аломатҳои шартии он (масштаб дар 1 см — 50 м).

Аломатҳои шартии нақшай маҳал:

	Иморатҳо		Буттаҳо		Чарӣ
	Роҳи деҳа		Марғзор		Чангали сербарг
	Роҳи пайвастӣ		Горизон-талҳо		Ботлоқ
	Баландии мутлақи соҳили дарё		Аломати баландӣ		Замини шудгоршуда (а), кишизор (б)
	Кўл, ҳавз		Чар		Осиёби бодӣ



Боз як мисол. Аз нақшай ҳамин маҳал муайян кардан лозим, ки аз паҳлўи осиё гузаргоҳи Қорасув намоён аст ё не. Осиё аз сатҳи Қорасув 23 м баланд аст. Дар баробари ҳамин, домана аз осиё ба тарафи гузаргоҳ паст шуда меравад аз 1160 то 1137 м). Агар мушоҳид дар тарафи шарқи теппа, дар баландии 1150 м истад, вай гузаргоҳро намебинад, чунки онро теппа панаҳ мекунад. Барои дидани гузаргоҳ мушоҳид бояд ба нуқтаи баландии 1160 барояд.

Аз расми 23 истифода бурда, ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

1. Осиёи бодӣ дар кадом тарафи сарбанди Ҷилғасув ҷойгир шудааст?
2. Баландии нисбии теппаи дар нақшай маҳал тасвирёфта аз сатҳи Қорасув чӣ қадар аст?



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Баландии мутлақ	Хати горизонталӣ	Нақшай шаҳр
Баландии нисбӣ	Нақшай ҳоҷагӣ	Гузаргоҳ



1. Кӯли Қамишзор дар кадом тарафи деҳаи Каттақишлоқ ҷойгир аст?
2. Осиёи бодӣ аз сарбанди дарёи Ҷилғасув дар кадом масофа ҷойгир аст? Масштаб дар 1 см 50 метр.



1. Бо ёрии сиркул масофаро аз Каттақишлоқ то гузаргоҳ қад-қади роҳи саҳро муайян кунед.
2. Ҳаёлан масофаи байни деҳаи Каттақишлоқ ва гузаргоҳро қад-қади роҳи саҳро тай кунед ва нақл кунед, ки дар канори роҳ ҷиҳоро дидед. Дар иҷрои ин супоришҳо аз нақшай маҳал (расми 23) истифода баред.

§ 11. ХАРИТАИ ГЕОГРАФӢ

31

Шумо модели Замин — глобус ва нақшай маҳалро медонед. Дар глобус материқҳо, уқёнусҳо, ҷазира ва нимҷазираҳо хеле дақиқ, лекин дар ҳоли ниҳоят хурдкардашуда тасвир мешаванд. Дар нақшай маҳал бошад, маҳалли хурд ва ҳамаи чизҳои он — теппа, дарё, биноҳо, дарахт, осиё ва ҳоказо хеле пурра акс меёбад.

Дар **харитаи географӣ** сатҳи Замин дар сатҳи ҳамвор дар ҳоли

хеле хурдшуда бо аломатҳои шартӣ тасвир карда мешавад (харитаҳои атлас, харитаҳои девориро бинед). Дар харитаҳо ҳамаи чизҳои рӯйи Замин нишон дода намешавад. Барои ҳамин, вобаста аз он, ки чиҳоро акс мекунанд, харитаҳо ҳар хел мешаванд: харитай релеф, харитай кандаҳишои фоиданок, харитай хокҳо, харитай растаниҳо, харитай олами ҳайвонот ва ҳоказо.

Масалан, дар **харитаҳои релеф** ноҳамвориҳои сатҳи хушкӣ ва қаъри уқёнус — кўҳҳо, қирҳо, ҳамвориҳо тасвир мешаванд.

Дар **харитаҳои растаниҳо** растаниҳои ҳудудҳои гуногун, чӣ хел тақсим шудани онҳо нишон дода мешавад.

Дар **харитаҳои кандаҳишои фоиданок** бо аломатҳои шартӣ дар кучо ҷойгир будани конҳои ангишт, нефт, газ, оҳан ва дигар боигарииҳои маъданий Замин акс меёбад.

Дар **харитаҳои иқлим** дар қадом нуқтаи Замин чӣ қадар будани боришот, чӣ хел будани ҳарорати ҳаво, самти шамол тасвир карда мешавад.

Дар **харитаҳои зонаҳои табиат** дар сатҳи Замин чӣ хел ҷойгир шудани зонаҳои табиат, дар ин зонаҳо сабзидани қадом растаниҳо, паҳн шудани қадом хокҳо нишон дода мешавад.

Дар харитаҳои иқтисодӣ корхонаҳои саноатӣ ва киштҳои ҳоҷагии қишилоқ, роҳҳои нақлиёт бо аломатҳои шартӣ нишон дода мешаванд.


Дар ҳамаи харитаҳои дар боло номбаршуда оид ба мавзӯи муайян предмет ва ҳодисаҳои географӣ тасвир меёбанд. Барои ҳамин, ин хел харитаҳо **харитаҳои мавзӯӣ** номида мешаванд (харитаҳои атласро бинед). Харитаҳои географӣ ба харитай Ҷаҳон, харитай материкҳо ва уқёнусҳо, ҳамчунин харитаҳои алоҳида кишвар ва давлатҳо тақсим мешаванд.

Ба гайр аз харитаҳои мавзӯи **харитаҳои умумигеографӣ** ҳам ҳастанд. Дар онҳо намуди умумии ҳудуд, яъне релеф, дарёҳо, кўлҳо, баҳрҳо, шаҳрҳо, ҷараёнҳои қалони уқёнусӣ ва гайра нишон дода мешавад. Ин хел харитаҳо **харитаҳои табииӣ** номида мешаванд. Харитаҳои табииӣ ҳам ҳар хел мешаванд: харитаҳои табиии Ҷаҳон (нимкураҳо), харитаҳои табиии материкҳои алоҳида, харитаҳои табиии баъзе давлат ва уқёнусҳо (расми 24).

Ба гайр аз ин харитаҳои бенавиштаот ҳам мешаванд. Дар онҳо танҳо контурҳо дода мешаванд. Ҳангоми иҷрои корҳои амалий аз онҳо истифода мебаранд.

Ҳамин тавр, харитаҳои иқтисодӣ ҳам аз рӯйи андозаи ҳудуди тасвиршуда харитай Ҷаҳон, харитаҳои материкҳои алоҳида, давлат ё кишварҳои алоҳида мавҷуданд.

Аломатҳои шартии харитаҳо. Дар харитаҳо барои тасвир кардани



Расми 24. Харитаи табиии схемавии Осиёи Миёна.

3 — «География», синфи 5.



Расми 25. Харитаи табиии соддаи ҷаҳон (релеф).



Калима ва мафҳумҳои асосӣ

Харитаи мавзӯй	Изоҳатҳо	Изотерма
Аломатҳои шартӣ	Изобара	Аломатҳои ҳаракат
Шкалаи баландиҳо	Харитаҳои содда	



- Барои нишон доддани самти ҷараёни баҳр қадом аломат истифода мешавад?
- Қадом ҳелҳои харитаҳои мавзӯиро медонед?
- Қадоме аз масштабҳои зерин қалонтарин: 1:75 000 000, 1:30 000 000 ва 1:20 000 000?




Аз глобус масофаи роҳи тайқардаи қишиҳои Христофор Колумбро дар саёҳати аввали вай муайян кунед. Масштаби глобус: 1:83 000 000 ё дар 1 см 830 км, 1:50 000 000 ва 1:30 000 000, яъне масофаи 1 см дар глобус буда, ба 830, 500 ва 300 км баробар мешавад. Дар глобуси қалонмасштаб масофаи байни Тошканд ва экватор ба 15 см баробар аст. Бинобар ин, $300 \text{ km} \times 15 = 4500 \text{ km}$.

§ 12. КОРИ АМАЛИЙ. НАҚШАИ МАҲАЛ ВА ХАРИТАҲОИ ГЕОГРАФӢ


1. Бо усули азимутӣ қашидани нақшай топографии ҳавлии мактаб.

Мо барои ин ба ҳавлии мактаб баромада, ягон ҷойро чун нуқтаи ист интихоб мекунем ва дар планшет онро бо ҳарфи **А** ишора мекунем (расмҳои 26 ва 27). Ба нуқтаи **А** компасро мувоғиқ карда мегирем. Пас аз ин азимути ҳар як кунҷҳои ҳавлии мактабро муайян мекунем. Ҳавлии мактаб дар ҳар ҷой ҳар ҳел буданаш мумкин. Мо дар мисол ҳавлии чоркунҷаи мактабро интихоб кардем. Ҳар як кунҷро бо ҳарфҳо ишора мекунем. Дар ин машгулияти амалий кунҷҳоро **В**, **С**, **Д** ва **Е** гуфта ишора мекунем. Акнун ба нуқтаи **А** истода, бо ёрии компас ба ҳар як кунҷ азимути самтро муайян мекунем. Дар мисоли мо азимути кунҷи **С** 60° , азимути кунҷи **Е** 125° , азимути кунҷи **Д** 220° ва азимути кунҷи **В** 310° будааст.

Акнун аз нуқтаи **А** то ҳар кунҷ масофаро бо ёрии рулетка ё бо қадам муайян мекунем. Пас донистем, ки масофаи аз нуқтаи **А** то нуқтаи



Расми 26. Ченаки нақшаи ҳавлии мактаб, ки дар планшет кашида шудааст.




Расми 27. Планшет, ки барои кашидани нақша тайёр карда шудааст.

С 60 м, то нуқтаи Е 70 м, то нуқтаи Д 50 м ва то нуқтаи В бошад ба 40 метр баробар будааст. Акнун ба нақшай худ масштаб интихоб мекунем. Мо масштаби 1: 600-ро интихоб кардем, яъне 6 метри маҳалро мо дар нақша 1 см гуфта мегирем.

Пас аз ин дар когазе, ки нақшай ҳавлии мактаб мекашем, аввал нуқтаи А-ро муайян мекунем. Сипас компасро гузошта, самти нуқтаҳои В, С, Д ва Е-ро муайян мекунем, инчунин масофаи то ҳар як нуқта бударо бо масштаби 1 : 600 (дар 1 см 6 м) чен карда, ҷойи нуқтаро муайян мекунем. Ин нуқтаҳоро бо хатҳо якҷоя пайваст кунем, нақшай ҳавлии мактаб ҳосил мешавад (расми 28).

Пас аз ин, дигар предметҳои дар ҳавлии мактаб бударо бо аломатҳои шартӣ дар нақша тасвир кунем мешавад. Масалан, роҳҳоро бо хатчаҳо, дараҳтҳоро бо аломатҳои дараҳт, сабзазорҳоро бо аломатҳояш, гулзорро бо ранги норанҷӣ нишон додан мумкин. Дар нимаи фарбии нақша



Расми 28. Нақшай ҳавлии мактаб.

стадион ва майдончаҳои волейбол тасвир кунем мешавад. Ба як канори нақшай маҳал масштаб ва аломатҳои шартии он навишта мешавад.

2. Корҳои амалиро бо харитаҳои географӣ бо ёрии чунин саволҳо гузаронидан мумкин:

1. Аз харитай табиии Ўзбекистон бо ёрии аломатҳои шартӣ инҳоро муайян кунед:

а) дарёҳои Чирчиқ, Зарафшон ва Сурхондарё аз кадом кӯҳҳо ҷорӣ мешаванд? Ин дарёҳо ба кучо рафта мерезанд?

б) қуллаҳои баландтарини кӯҳҳои Чотқол, Туркистон, Ҳисор ва Нурато чанд метр аст?

в) дар Ўзбекистон конҳои нефт, газ, ангишт ва тилло дар кучоҳо ҷойгир шудааст?

2. Инҳоро аз харитай маъмурӣ ва сиёсии Ўзбекистон муайян кунед:

а) Ўзбекистон бо кадом давлатҳо ҳамсарҳад аст?

б) Дар водии Фарғона кадом вилоятҳои Ўзбекистон ҷойгир шудаанд? Аз водӣ кадом дарёҳо ҷорӣ мешаванд?

в) роҳи автомобилгарди Тошканд — Тирмиз аз кадом вилоятҳои Ўзбекистон мегузарад?

3. Аз харитай нимкураҳои географии атлас координатаҳои зеринро муайян кунед:

а) пойтаҳти мамлакати мо — Тошкент;

б) шаҳрҳои Урганч, Бухоро, Тирмиз, Самарқанд, Андиҷон.

4. Масштабҳои номидашудаи зеринро ба масштабҳои рақами баргардонед:

1) ба 1 см 5 км;

2) ба 1 см 20 км;

3) ба 1 см 50 км.

Ҳамаи ҷавобҳоро дар «Дафтари корҳои амали аз география» навишта монед.

ЛИТОСФЕРА – ҚИШРИ САХТИ ЗАМИН


§ 13. СОХТИ ҚИШРИИ ЗАМИН

Замин чун дигар сайдераҳои системаи офтоби аз қишрҳо иборат аст. Кайҳоннавард, ки аз кайҳон қишири ҳавоии Замино мушоҳида мекунад, чиҳоро мебинад? Мебинад, ки Замин аз ҳар тараф бо ҳаво иҳота шудааст ва дар қабати ҳаво абрҳо шино мекунанд. Ин қишири ҳавоии Замин — **атмосфера**. Боз мебинад, ки атрофи қутбҳои Замино дофҳои хеле калони сафед — ях ва барфҳо пӯшонидаанд, майдони ниҳоят калонро об — уқёнус ва баҳрҳо иҳота кардааст. Дар ҳушкӣ ҳам қўл, дарёҳои беҳисоб ба назар мерасанд. Онҳо қишири обии Замин — **гидросфера** мебошанд.

Дар ҳушкӣ ҷангал, биёбон, майдонҳои кишт, боғ, шаҳр ва қишлоқҳо ҷойгир шудаанд. Ҷангал, киштзор, шаҳру қишлоқҳо, чўлу биёбонҳо инчунин дар қаъри уқёнусҳо ҷинсҳои саҳти кўҳӣ мавҷуданд. Онҳо **пўсти Замино** ҳосил мекунанд. Пўсти Замин қишири саҳттарин аст. Ҳамаи ҷонзодҳо, растаниҳо, муҳити зисти онҳо бошад, дар якчоягӣ **биосфера**, яъне **қишири ҳаёт** номида мешавад.

Қишири берунии замин хеле хуб омӯхта шудааст. Лекин донишҳои мо дар бораи қисми чуқури дарунии он ниҳоят кам аст. Қисми дарунии Замино бевосита дида, яъне ба даруни он даромада меомӯзанд. Қисми дарунии Замин ба воситаи омӯхтани моддаҳои аз вулқонҳо баромада, аз рўйи хусусиятҳои паҳншавии мавҷҳои заминчунбӣ ба таври тахминӣ омӯхта мешавад. Мувофиқи маълумотҳои олимон, дар қисми маркази Замин, **ядро** (магзи Замин) ҷойгир аст. Диаметри он наздик ба 7000 км (расми 29) аст. Ядроро қишири ба ном **мантия** иҳота мекунад.Faфсии он — ба 2 900 км баробар. Мантияро бошад, пўсти Замин иҳота кардааст. Мантия саҳттарин қишири Замин буда, faфсии он дар зери уқёнусҳо аз 5 км, дар зери кўҳҳои баланд то ба 80 км мерасад.

Назар ба тахминҳои олимон таркиби мантия аз магний, оҳан ва қўрғошим иборат. Ҳарорат дар он то 2000° ва аз он ҳам бештар тасфон аст. Олимон муайян кардаанд, ки дар чуқурии ҳар як 1000 м ҳарорат ба 33° боло меравад. Пас, дар чуқурии 50 км Замин то 1500° гарм мешавад. Дар қабатҳои чуқури мантия ва ядро ҳарорат боз ҳам зиёд мешавад. Дар чунин ҳарорати баланд ҷинсҳои кўҳӣ об мешаванд, яъне дар шакли моеъ бояд мешуданд. Аммо, ин хел нест. Чунки дар он чуқуриҳо фишор хеле баланд аст. Масалан, дар чуқурии



Расми 29. Соҳти даруни Замин.

Аз рўйи таҳмини олимон:
гафсии пўсти Замин – 40 км;
мантияи Замин – 2 900 км;
қисми беруни ядро – 2 080 км;
қисми даруни ядро – 1 280 км;
ҳарорати ядро – 4 000°C
будааст.



100 км фишор нисбат ба фишори сатҳи Замин 13 ҳазор маротиба зиёд, яъне ба сатҳи 1 см² қувваи баробар ба 13 тонна фишор меорад. Барои ҳамин, таҳмин карда мешавад, ки дар мантия ва ядро ҷинсҳои кӯҳӣ дар ҳолати сахт мебошанд.

Маълумотҳо дар бораи **ядрои Замин** боз ҳам камтар. Фақат медонем, ки радиуси ядро – 3500 км ва ҳарорати он дар атрофи – 4000° С. Омӯхтани соҳти дохилии Замин ба инсон, барои донистани ҷавобҳо ба бисёр саволҳои муҳими ҳаётӣ ёрдам медиҳад. Масалан, оё қанданиҳои фоиданок кифоя аст? Барои чи заминчунбӣ мешавад, оё онро пешгӯй кардан мумкин аст? Магар материикҳо мегечанд? Барои чи оташвишонии вулқон ба вучуд меояд? Ҷавоби ин саволҳо аҳамияти калон доранд.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Атмосфера

Гидросфера

Биосфера

Литосфера

Ядро

Мантия

Пўсти Замин



1. Кас аз кайҳон Заминро мушоҳида кунад, чиро мебинад?
2. Қишири дарунии Замин аз чи таркиб ёфтааст?
3. Қисмҳои дохилии Замин чи хел омӯхта мешаванд?
4. Дар чуқурии Замин ҳарорат чи хел тағиyr мёбад?




1. Ба масштаб риоя карда, дар дафтаратон қиширои Заминро кашед ва номи онҳоро нависед.
2. Ядроро бо ранги зарди торик, мантияро бо ранги сурҳ ва литосфераро бо ранги сиёҳ ранг дихед.

§ 14. ЛИТОСФЕРА


Литосфера қишири саҳти Замин. Аз калимаи юнонии «*litos*» — санг, «*sphaira*» — кура гирифта шуда, маъниои қишири сангиро дорад. Ба литосфера пўсти Замин ва қисми болои мантия дохил мешаванд.

Пўсти Замин аз се қабат чинсҳои кўҳӣ таркиб ёфтааст (расми 30). Дар қабати якум, асосан **чинсҳои таҳшинӣ** мешаванд. Онҳо аз ҳисоби фурӯравӣ, таҳшини чинсҳо дар хушкӣ ва об таркиб меёбанд. Гил, оҳаксанг, рег, регсанг, чинсҳои бўри буда, дар ҳоли қабат-қабат меҳобанд. Ин қабатҳо ба китобе монанд мебошанд, ки дар он табииати Замин дар замонҳои қадим навишта шудаанд. Онҳоро омӯхта, геологҳо муайян мекунанд, ки дар давоми ҳазорҳо, миллионҳо сол табииати Замин чий хел будааст.

Агар як порча бўр ё оҳаксангро дар зери микроскоп бинед, маълум мешавад, ки он пурра аз майдаи пўсида ва устухонҳо иборат аст. Онҳо боқимондаи растаний ва ҷонварҳои қадими мебошанд, ки миллионҳо сол пеш дар об зиндагӣ кардаанд (расми 31). Ангиштсанг ва нефт ҳам аз чунин боқимондаҳо ҳосил шудаанд.



Расми 30. Соҳти пўсти Замин.



Расми 31. Ҷинсҳои кўҳӣ, ки дар онҳо боқимондаи ҷонварон ва растаниҳои қадими Сайёраи мо нигоҳ дошта шудаанд.

Қабати дуюм аз хоросанг иборат. Хоросанг ҷинси кўҳии магматикӣ аст. Он аз магма, ки дар байни қабатҳои Замин шах шудааст, ҳосил шудааст. Магма ба шираи ҷӯшон монанд аст. Он хунук шуда, ба хоросанг табдил меёбад.

Дар зери қабати хоросанг қабати базалт чой гирифтааст. Базалт аз чуқурий баромадааст. Он аз хоросанг вазнин буда, дар таркибаш оҳан, магний ва калтсий ҳаст. Хоросанг ва базалт ҷинсҳои барафканданд.

Пўсти Замин дар зери материкҳо ва уқёнусҳо як хел нест. Дар материкҳо пўсти Замин се қабат. Дар қаъри уқёнусҳо бошад, ду қабат. Яъне фақат аз қабатҳои ҷинсҳои таҳшинӣ ва базалт иборат мебошад.

Кишри сахти Замин яклухт набуда, аз порчаҳои калони алоҳида-




Расми 32. Таҳтасангҳои литосфера, самт ва суръати ҳаракати онҳо.

алоҳида — **плитаҳо** (тахтасанг) иборат аст. Ин порчаҳоро аз ҳамдигар дарзҳои чуқур ва тарқишиҳо ҷудо карда меистанд (расми 32, саҳ. 42). Пораҳои пӯсти Замин дар болои қабати ҷинсҳои моеи мантия ба ҳар тараф гецида меистанд. Дар ҷойҳои, ки плитаҳои ба самтҳои гуногун гецидаистода ба ҳам бармехӯранд, пӯсти Замин қат шуда, ҷазираҳо, кӯҳҳо, ҳамидаҳои канории уқёнусҳоро ҳосил мекунад. Ба он кӯҳҳои Анд, ҷазираҳои Япон, ҳамидаи Марианнаро мисол овардан мумкин аст (онҳоро аз ҳарита ёбед).

Дар ҷойҳои аз ҳам қандашавӣ ё ба ҳам бархӯрдан, плитаҳои литосфера серҳаракат мешаванд, замин тез-тез ҷунбида меистад. Бисёр вулқонҳои фаъол ба ҳамин ҷойҳо рост меоянд. Дар ин ҷойҳо **зонаҳои сейсмикӣ** (юнони «seismos» ларзидан) — заминҷунбӣ, ки ба ҳазорҳо километр тӯл мекашанд, ҳосил мешаванд (расми 33).

Акнун ҳаритаҳои «Ҳаракати плитаҳои литосфера» ва «Зонаҳои асосии заминҷунбӣ ва вулқонҳо»-ро муқоиса карда мебинем (расмҳои 32, 33). Аз он дониста мегиред, ки бисёр вулқонҳо ва ҷойҳои заминҷунбӣ ба нуқтаҳои пайвастшавии плитаҳои азими литосфера рост меоянд. Калонтарини онҳо: ҳалқаи «оташин»-и уқёнуси Ором, зонаи сейсмикӣ Алпу Ҳимолоӣ аст.



Расми 33. Тахтасангҳо (плитаҳо)-и литосферӣ, суръат ва самти ҳаракати онҳо, см/сол.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Литосфера Сарҳадҳои плитаҳои литосфера Хоросанг
Чинсҳои таҳшинӣ Зонаҳои сейсмикӣ Замин Базалт
Микроскоп Плитаҳои литосфера Тарқишиҳои Замин

1. Литосфера чист? Ба он чиҳо доҳил мешавад?
2. Пўсти Замин аз кадом қисмҳо таркиб ёфтааст?
3. Чи хел будани табииати Замиро дар замонҳои қадим олимон аз чиҳо медонанд?
4. Фарқи пўсти Замини материк ва пўсти Замини уқё-нусро гўед.
5. Плитаҳои пўсти Замин чист?




1. Аз ҳарита ҳалқаи «оташин»-и уқёнуси Ором ва минтақаи сейсмикӣ Алпу Ҳимолойро ёбед.
2. Қабатҳои пўсти Замиро аз ёд кунед.

§ 15. ҲАРАКАТҲОИ ПЎСТИ ЗАМИН

Дар зери таъсири ҳаракатҳои мантия баъзе ҷойҳои пўсти Замин оҳиста-оҳиста фурӯ меравад, қисмҳои дигар бошад, бардошта мешавад. Ҷойҳои чуқур фурӯрафтари об зер карда, уқёнус ва баҳрҳо ҳосил шудаанд. Ҷойҳои баландшууда хушкӣ буда, материкҳо, қазира ва нимҷазираҳоро пайдо кардаанд. Лекин, бо гузашти вақт қаъри уқёнус ва баҳрҳо баланд шуда ба хушкӣ ва баръакс хушкиҳо паст шуда, ҷойи онҳоро об зер карда, ба баҳр табдил ёфтанаш мумкин. Вале, ин хел тафйиротҳо дар даҳҳо, садҳо миллион сол рўй медиҳанд. Ҷойи мамлакати мо Ўзбекистон ҳам 30 млн сол пеш аз баҳр иборат буд. Мо онро аз дандон ва устухонҳои боқимондаҳои ҳайвоноте, ки дар баҳрҳо зиндагӣ мекарданд ва аз байни чинсҳои кўҳӣ ёфт шудаанд, омӯхта, дониста мегирем.

Дар натиҷаи ҳаракати горизонталии пўсти Замин, қабатҳои Замин ба ҳам пайваста, кўҳҳои чиндор, водӣ, хамидаҳои чуқури уқёнусро ҳосил меқунад. Дар пўсти Замин тарқиш ё роғҳо ба вуҷуд меоянд. Масалан, водии Фарғона, кўҳҳои Тёншон ҳамин хел ҳосил шудаанд (расми 34).

Ҳамаи пасту баландиҳои сатҳи Замин — кўҳҳо, ҳамвориҳо, теппаҳо, қир, водӣ, сой ва ҳоказо **релеф** номида мешаванд.



Расми 34. Чиндоршавии чинсҳои кӯҳӣ, ҳосил шудани тарқишиҳо.

Кӯҳҳои чиндор

Кӯҳҳои тарқишидор (пайвастӣ)

Кӯҳҳои чиндор-пайвастӣ


Дар ягон чойи пўсти Замин тарқишиш пайдо шавад, дар зери ҳамон ҳудуд фишор паст шуда, моддаҳои чўшони чуқурӣ моеъ шуда, ба чинси моеъ табдил меёбанд.

Онро **магма** меноманд. Он аз рофҳои Замин баланд бардошта мешавад ва ба сатҳи Замин мебарояд. Моддаи моеи чўшон, ки ба сатҳи Замин ҷорӣ мешавад, **лава** номида мешавад. Лава оҳиста хунук шуда, теппа ва кӯҳҳоро ҳосил мекунад. Ин хел теппа ва кӯҳҳо **вулқон** ном доранд. Ҳангоми оташфишонии вулқон Замин мечунбад, таркишҳо рўй медиҳанд, овозҳои гумбуррос шунида мешавад. Аз даҳони вулқон хокистар, газ ва сангҳо мебароянд (расми 35).

Дар кишварҳое, ки вулқонҳо амал мекунанд ва дар ҷойҳо, ки дар пўсти Замин рофҳо ҳастанд, ҷашмаҳои гарм ҳам дучор меоянд. Аз сабаби он, ки ин хел ҷашмаҳо аз байни лаваҳои ҳанӯз хунук нашуда ва рофҳои чуқур мебароянд, чўшон мешаванд. Дар баъзе ҷашмаҳои гарм об ҳар сари вақт чун фаввора мешавад. Ин хел ҷашмаҳоро **гейзер** меноманд.

Дар ҷойҳои ба ҳам пайвости плитаҳои пўсти Замин, нуқтаҳои чиншавӣ, рофшавӣ, тарқиши яке аз ҳодисаҳои пурдаҳшати табиат — заминчунбӣ мешавад. Қисми калони Ўзбекистон ҳам, хусусан, қисмҳои кӯҳӣ, наздиқӯҳии шарқӣ, ҷанубӣ ба зонаи заминчунбӣ дохил мешавад.

Заминчунбӣ дар қисми чуқури пўсти Замин, дар натиҷаи шикастон, лағжидан, тарқиши ногаҳон дар қабатҳои чинсҳои кӯҳӣ содир мешавад.




Расми 35. Оташфиионии вулқон.

Чойе, ки аз он заминчунбӣ сар мешавад, **саргаҳи заминчунбӣ — гипотцентр** гуфта мешавад. Чойе, ки дар болои саргаҳи заминчунбӣ қарор гирифтааст, **маркази заминчунбӣ — эпитетцентр** номида мешавад. Вайронгарию аз ҳама бисёр дар маркази заминчунбӣ мешавад (расми 36).

Ҳаракатҳои заминчунбӣ бо ёрии асбоби хеле ҳассос — сейсмограф («сейсмо» — заминчунбӣ, «графо» — менависам) ба таври автоматикий навишта мешавад. Олимоне, ки сейсмограммаҳоро (когазе, ки дар заминчунбӣ навишта шудааст) таҳлил мекунанд, кай чунбидани Замин, чӣ қадар чуқур будани саргаҳи он, чӣ қадар будани қувваи заминчунбиро дар маркази он муайян мекунанд.

Олимон қувваи заминчунбиро аз рӯйи таъсири он ба биноҳо ва релеф бо 12 балл муайян мекунанд. Масалан, заминчунбии 1 ва 2 баллро одамон пай намебаранд. Агар бо қувваи 3, 4 ва 5 балл шавад, пай бурда шавад ҳам ба иморатҳо зарар намерасад. Агар 6 ва 7 балл шавад, дар девори хонаҳо роғҳо пайдо мешаванд. Ҳангоми 8 балл деворҳо кафида, мумкин байзе хонаҳо вайрон шаванд. Вақти 9 балл шудан деворҳо мекӯчанд, бомҳо фурӯ мераванд. Агар Замин 10 балл ҷунбад, иморатҳо вайрон шуда, дар Замин роғҳои ба 1 м баробар пайдо мешаванд. Ҳангоми 11 ва 12 балл релефи сатҳи Замин тафийир



Расми 36. Манбаз ва эпимаркази зилзила.

— Аввалин сейсмограф аз ҷониби ситорашиноси хитойӣ Ҷсан Ҳен ихтироъ гардид. Сейсмографи ҳозирзамонро олими рус В.В. Голитсин ихтироъ кардааст. Дар бисёр давлатҳо айнан ҳамин сейсмограф истифода мешавад.



меёбад. Дар рӯйи Замин ягон чизи ростистода намемонад. Барои ҳамин, заминчунбии 10–12 баллӣ ниҳоят фалокатовар ба ҳисоб меравад.

Дар замони ҳозира олимон барои пешгӯии заминчунбӣ ба таври мунтазам тадқиқотҳои илмӣ мебаранд.



Вулқон	Лава	Сейсмограмма	Гипотцентр
Магма	Гейзер	Сейсмограф	Эпитетцентр



1. Дар пўсти Замин чи хел ҳаракатҳо рўй медиҳанд?
2. 26 апрели соли 1966 дар шаҳри Тошканд заминчунбии саҳт рўй додаст, девори хонаҳо кафида, баъзе деворҳо кўчидаанд. Ба фикри Шумо қувваи ин заминчунбӣ чанд балл буд?



1. Аз харитаи нимкураҳо вулқони дар 40° а.ш. ва 15° т.ш. ҷойгиршударо ёбед ва номи онро гўед.
2. Дар қадом қисмҳои пўсти Замин ҳодисаи заминчунбӣ бисёртар ва вулқонҳо фаъол мешаванд? Ба дафтаратон нависед.
3. Нақл кунед, ки вақти оташвишонии вулқон чихо рўй медиҳад?

§ 16. ШАКЛҲОИ АСОСИИ РЕЛЕФИ САТҲИ ЗАМИН

Ба глобус ё харитаи географии ҷаҳон як назар андозед, хеле ноҳамвор будани сатҳи Заминро мебинед. Баъзе ҷойҳо аз ноҳамвориҳои васеъ, ҷойҳои дигар бошад аз кишварҳои кӯҳӣ иборат аст. Қаъри Үқёнусҳо ҳам ба монанди хушкиҳо хеле ноҳамвор мебошад. Ба ин хел ноҳамвориҳои сатҳи Замин **қувваҳои дохилии** Замин сабабгори асосӣ мебошанд. Дар зери таъсири ин қувваҳо баъзе нуқтаҳои Замин баланд шуда, баъзе ҷойҳо фурӯ мераванд. Пӯсти Замин кафида лаваҳо ҷорӣ мешаванд ва кӯҳҳои вулқонӣ ҳосил мекунанд. Заминчунбихо ҳам релефи сатҳи Заминро тағиیر медиҳанд.

Релефи сатҳи Заминро **қувваҳои беруниӣ** ҳам тағиир медиҳанд. Қувваҳои беруниӣ аз об, шамол, пиряҳҳо, шуои Офтоб, организмҳо иборат мебошанд.

Об ҷинсҳои кӯҳиро вайрон мекунад, онҳо пӯсида ҷойҳои пасту чуқурро пур мекунанд, водӣ ва дараҳоро ҳосил менамоянд. Дар ҷойҳои чуқур заминҳои ҳамвор бунёд мешаванд. Шамол ҷинсҳои майдаро парешон қунад ҳам, дар муддати дароз регҳои хеле бисёрро паҳн мекунад. Сангҳои саҳт рӯзона аз нури Офтоб метасфанд, шабона хунук мешаванд. Дар натиҷа, кафида, парча шуда мераванд.

Хуллас, қувваҳои беруниӣ кӯҳҳоро вайрон карда, чуқуриҳоро пур



Расми 37. Материк ва уқёнусҳои сатҳи Замин.

мекунанд, яъне, баланду пастиҳои сатҳи Заминро ҳамвор мекунанд. Ҳамин тавр, қувваҳои дохилий ва беруний кори мутлақо ба ҳамдигар зидро ичро мекунанд. Яъне, қувваҳои дохилий баланду пастиҳоро ба вуҷуд меоранд, қувваҳои беруний бошанд, онҳоро ҳамвор мекунанд.

Материкҳо ва уқёнусҳо шаклҳои азими релефи Замин мебошанд.

Материкҳо — қитъаҳои хеле азими баландшудаи пўсти Замин мебошанд. Қисми қалони материкҳо аз сатҳи Уқёнус хеле баланданд. Дар кураи Замин 6 материк мавҷуд аст. Инҳо Евросиё, Африка, Америкаи Шимолӣ, Америкаи Ҷанубӣ, Австралия ва Антарктида (расми 37).


Қазира ва нимҷазираҳо. Хушкие, ки дар миёни обҳои баҳр ва уқёнусҳо ҷой дошта, ҳама тарафҳои онро об иҳота кардааст, қазира номида мешавад. Онҳо қалон ё хурд мешаванд. Гренландия, Мадагаскар, Гвинеяи Нав ва Калимантан қазираҳои қалонтарин мебошанд. Агар қазираҳо аз як тараф бо хушкий қалон, пайваста бошанд, онҳоро нимҷазира меноманд. Арабистон, Ҳиндустон, Скандинавия нимҷазираҳои қалонтарин ба ҳисоб мераванд (онҳоро аз ҳаритаи табиии нимкураҳо ёбед).

Уқёнуси Ҷаҳонӣ — ин ҳудуди обӣ, ки материкҳоро иҳота карда, ба ҳамдигар пайваст шудаанд, баҳру уқёнусҳое мебошанд, ки фазои ягонаи обиро ташкил медиҳанд. Уқёнуси Ҷаҳониро чор уқёнус — Ором, Атлантика, Ҳинд ва Яхбастаи Шимолӣ ташкил медиҳанд. Уқёнуси Ҷаҳонӣ 71% фоизи сатҳи Заминро, хушкий бошад, 29%-ро ишғол кардаанд.

Кӯҳҳо ва ҳамвориҳо шаклҳои асосии релефи хушкий ба ҳисоб мераванд. Кӯҳҳо аз таъсири қувваҳои дохилии Замин ҳосил мешаванд.

Ҳамвориҳо аз вайроншавии кӯҳҳо ва аз ҷинсҳои вайроншуда пур шудани чуқуриҳо ба вуҷуд меоянд. Ҳамвориҳо заминҳои сатҳаш ҳамвор ё андаке пасту баланд мебошанд. Қалонтарин ҳамвориҳои ҷаҳон: ҳамвориҳои Тўрон, Амазонка, Сибири Фарбӣ ва Европаи Шарқӣ мебошанд (инҳоро аз ҳарита ёбед). Ҷойҳои аз сатҳи баҳр 500 метр баланди сатҳи Замин кӯҳҳо номида мешаванд. Баландтарин нуқтаи ҷаҳон қуллаи Ҷомолунгмаи кӯҳҳои Ҳимолой буда, баландии он 8 848 м аст. Ин қулларо аз Ўзбекистон якумин шуда, 22 майи соли 1998 Рустам Раҷабов фатҳ кардааст.

Баландии кӯҳ ва ҳамвориҳои сатҳи Замин ҳар хел мешавад. Агар баландии ҳамвориҳо аз сатҳи баҳр аз 200 м зиёд набошад, **пастҳамворӣ** меноманд. Баландии ҳамвориҳо аз 200 м то 500 м бошад, **қирҳо** ё **баландиҳо** ном доранд. Баландии баъзе ҳамвориҳо аз сатҳи баҳр аз 500 м ҳам зиёд мешавад. Ин хел ҳамвориҳои баланд



Расми 38. Аз рўйи баландӣ ҳар хел номида шудани ҳамвориҳо.

паҳнкӯҳ номида мешаванд. Ба он паҳнкӯҳҳои Сибири Миёна, Бразилия мисол мешаванд (аз харита ёбед). Дар расми 38 ҳамворӣ ва баландиҳои баландиашон гуногун нишон дода шудааст.

Кўҳҳо ҳам аз рўйи баландӣ ба паст, миёна ва баланд тақсим мешаванд. Агар баландии кўҳҳо аз 500 м то 1000 м бошад, **кўҳҳои паст**, аз 1000 м то 2000 м бошад, **кўҳҳои миёна**, аз 2000 м то 3000 м — **баланди миёна**, аз 3000 м баланд бошад, **кўҳҳои баланд** номида мешавад. Кўҳҳои Букантоғ, Томдитоғи Ўзбекистон кўҳҳои паст, кўҳҳои Нурота кўҳҳои баланди миёна мебошанд (аз харита ёбед).

Боигариҳои маъданӣ дар харита бо рангҳои гуногун тасвир мешавад. Ба аломатҳои шартии харитаҳои табиии Республикаи Ўзбекистон нигаред. Дар амал ҷорӣ шудани истиҳроҷ ва коркарди конҳои нефт, газ ва тилло ба ривоҷу равнақи Ватани мо хизмат мекунад.

Калима ва мафҳумҳои асосӣ



Қувваҳои доҳилӣ
Қувваҳои беруниӣ
Материкҳо
Ҷазираҳо

Нимҷазираҳо
Үқёнуси Ҷаҳонӣ
Пастҳамвориҳо
Ҳамвориҳо

Кўҳҳо
Қирҳо
Паҳнкӯҳҳо



- Аз рўйи баландӣ ҳамвориҳо ба қадом намудҳо тақсим мешаванд?
- Аз рўйи баландӣ кўҳҳо ба қадом намудҳо тақсим мешаванд?
- Кўҳҳо аз таъсири қадом қувваҳо ҳосил мешаванд?
- Ҳамвориҳо дар натиҷаи чиҳо ба вучуд меоянд?



- Ба харитай ангорӣ номи материкҳо ва баландтарин кўҳ, калонтарин ҳамвориҳои онҳоро нависед.
- Ба дафтаратон номҳои баландтарин кўҳ ва калонтарин ҳамвориҳои мамлакати моро нависед.

§ 17. БОИГАРИХОИ ҚИШРИ САХТИ ЗАМИН

Ҳар сол аз зери Замин миллионҳо тонна нефт, газ, ангишт, торф, инчунин маъданҳои оҳан, мис, алюминий ва дигар металлҳо, намак гирифта мешавад. Аз онҳо машинаҳо, самолётҳо, киштиҳо, аппаратҳои кайҳонӣ сохта ба ҳаракат дароварда мешавад. Қариб ҳамаи ҷинсҳои кӯҳӣ боигарии минералий ба ҳисоб мераванд. Боигарихои минералий ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: сўзишворӣ, маъданӣ ва гайримаъданӣ.

Боигарихои сўзишвории Замин. Боигарихои сўзишворӣ асосан аз торф, ангишт, нефт ва газ иборат мебошанд. **Торф** дар ботлоқзорҳо аз боқимондаҳои растаниҳо ҳосил мешавад. Дар замони ҳозира торф кам истифода мешавад. Ба ҷойи он бештар ангишт, нефт ва газ истифода мешаванд.

Ангишт ҳам аз боқимондаҳои растаниҳо ҳосил мешавад. Агар ангиштро шикаста бодикқат бинед, дар он изи растаниҳои қадимро мебинед. Ангишт ба ду намуд, ки **ангиштсанг** ва **ангишти бӯр** ном доранд, ҷудо мешавад. Ангиштсанг саҳт ва ялаққосӣ буда, вақти сӯхтан гармии бисёр медиҳад. Ангишти бӯр нисбатан камтар гармӣ медиҳад. Ангишти кони оҳангарони Ўзбекистон ангишти бӯр ба ҳисоб меравад.

Дар республикаи мо қашф карда шудани конҳои нав ба нави нефт, газ ва тилло ва ба истеҳсолот ҷорӣ карда шудани онҳо ба равнақи диёри мо хизмат меқунад. Конҳои нефт ва газ ҳам дар байни ҷинсҳои таҳшинӣ



Расми 39. Конҳои нефт ва газ, ки аз тунукобаи баҳр гирифта мешавад.

мешаванд. Бисёр вақт онҳо якчоя дучор меоянд. Нефт ва газ ба гайр аз Антарктида дар ҳамаи материикҳо гирифта мешавад. Нефт ва газ дар тунукобаи баҳр бисёр мешавад (расми 39).

Ба боигариҳои минералии маъданӣ маъданҳои оҳан ва маъданҳои металли ранга дохил мешаванд. Аз маъданҳои коркардшуда оҳан, мис, алюминий, қўргошим, руҳ гирифта мешаванд. Тилло ва нуқра, ки қиматбаҳо ба ҳисоб мераванд, ба гурӯҳи металлҳои ранга дохил мешаванд. Қариб ҳамаи маъданҳо дар қисми чуқури тасфони Замин ҳосил мешаванд.

Боигариҳои минералии гайримаъданӣ ҳам дар қабати Замин бисёр дучор меоянд. Онҳо қабат-қабат шуда меҳобанд. Баъзан гафсии ин хел қабатҳо ба чандин метр мерасанд. Дар байни ин хел қанданиҳои фоиданок муҳимтаринаш **намаки ошӣ** мебошад. Он тоза карда шуда, майдо карда мешавад ва барои хўрок ва ҳар гуна намакиҳо истифода мегардад. Аз қанданиҳои минералии гайримаъданӣ нуриҳои минералии қиматбаҳо ва зарурӣ ҳам гирифта мешавад. Минералҳои калийдор, фосфордор ва нитрогендор дар истеҳсоли нуриҳои минералий роли калон мебозанд. Аз бисёр ҷинсҳои кўҳӣ ба сифати масолеҳи бинокорӣ истифода мебаранд.

Боигариҳои минералий дар ҳарита бо аломатҳои гуногун нишон дода мешаванд (Аломатҳои шартии ҳаритаи табиии Республикаи Ўзбекистонро бинед), (расми 40).



Расми 40. Тилло
Ўзбекистон.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Металлҳои ранга

**Боигариҳои минералии
маъданӣ ва гайримаъданӣ**

Боигариҳои минералии

сўзишворӣ
Нуриҳои маъданӣ



1. Боигариҳои минералии Замин ба қадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
2. Дар Ўзбекистон қадом конҳои қанданиҳои фоиданоки сўзишворӣ ҳастанд?



1. Ба дафтаратон аломатҳои шартии конҳои ангиштсанг, ангишти бўр, нефт, газ, мис, тилло ва намакро кашед.
2. Аз ҳаритаи табиии Ўзбекистон дар қадом вилоятҳо ҷойгир шудани конҳои дар боло номбаршударо ёбед.

ГИДРОСФЕРА – ҚИШРИ ОБИИ ЗАМИН

§ 18. ҚИСМХОИ ТАРКИБИ ГИДРОСФЕРА

Қишири обии Замин **гидросфера** номида мешавад (аз калимаҳои юнонии «гидро» — об ва «сфера» — кура). Об дар гидросфера дар се ҳолат: **моеъ, саҳт** ва **буғ** дучор мешавад. Гидросфера асосан аз ду қисм иборат аст (Ба ҷадвали зерин нигаред).

Қисмҳои гидросфера	Таносуби об, бо %	Ҳаҷми об, млн км ³
Уқёнуси Ҷаҳони	96,5	1340
Оби хушки:	3,5	47,5

Қисми асосии оби гидросфера дар уқёнусҳо ҷамъ шудаанд (96,5 %). Аммо, аз сабаби хеле шўр будани ин об, на барои истеъмол ва на барои обёри истифода бурда намешавад. Қисми асосии оби хушкӣ дар пиряҳҳои қишварҳои хунук ҷамъ шудаанд. Обҳои пиряҳҳо тоза ва ширин, лекин аз сабаби аз маҳаллҳои одамнишин дур будан истифодай онҳо мушкилтар аст. Вале, пиряҳҳои кӯҳҳои баланди қишварҳои гарм дар тобистон ба дарёҳо об дода меистанд.

Обҳои зеризамини таҳминан баробари обҳои пиряҳҳо бошанд ҳам, сифати онҳо ҳар хел мебошад. Обҳои шўр ҳам бисёр.

Обҳои рӯизамини — дар дарё ва кўлҳо ҷамъ шудаанд. Дар онҳо об кам. Лекин аз сабаби гардиш карда омадани он, барои истифода ба инсоният хеле қулай аст. Обҳои рӯизамини дар сатҳи Замин хеле ноҳамвор тақсим шудаанд. Буғҳои оби дар ҳаво буда, манбаи боришот дар сатҳи Замин мебошанд.

Дар ҷаҳон об дар ҳаракати мунтазами даврӣ мешавад. Нури Офтоб аз сатҳи уқёнус миқдори зиёди обро буғ мекунад. Як қисми буғ ба уқёнусҳо боришот шуда бармагардад. Як қисмашро шамол ба хушкиҳо мебарад ва дар он ҷойҳо чун боришот ба Замин меборад. Ин об ба дарёҳо расида, боз ба уқёнус мерезад. Ҳаракати мунтазами баргаштани об аз уқёнус ба воситаи ҳаво ба хушкӣ ва аз хушкӣ боз ба уқёнус **гардиши даврии об дар ҷаҳон** номида мешавад.

Чунин давр задании об аҳамияти калон дорад. Агар дар хушкӣ бориш нашавад, чӣ мешуд? Оби хушкӣ пурра буғ шуда рафта, растаниҳо хушк мешуданд, ҳайвонҳо нобуд шуда мерафтанд. Ҳама ҷо хушк шуда, ба ҷӯли ташна табдил меёфт.



Гидросфера
Обҳои ҳаво

Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Обҳои рӯйизамиинӣ
Обҳои зеризамиинӣ

Уқёнуси Ҷаҳонӣ
Гардиши даврии об



1. Кадом ҳолатҳои оби сатҳи Заминро медонед?
2. Дар бораи даври ҷаҳонии об нақл кунед.



1. Ҷадвали қисмҳои асосии гидросфераро дига бароед.
2. Ба ҳаритаи ангории ҷаҳон номи материк ва уқёнусҳоро нависед.

§ 19. УҚЁНУСИ ҶАҲОНИЙ

Дар ҷаҳон уқёнусҳо 4-то: Ором, Атлантика, Ҳинд ва Яхбастай Шимолӣ. Ҳамаи онҳо дар якъояги **Уқёнуси Ҷаҳонӣ** номида мешаванд.

Уқёнуси Ором — калонтарин ва чуқуртарин уқёнус. Масоҳаташ — 180 млн км². Чуқуртарин нуқтаи он чуқурии Мариана — 11022 метр.


Уқёнуси Атлантика — аз ҷиҳати калонӣ дар ҷойи дуюм. Масоҳаташ — 91 млн км². Чуқуртарин ҷойи он чуқурии Пуэрто-Рико — 8742 метр.

Уқёнуси Ҳинд аз рўйи масоҳат дар ҷойи сеюм. Масоҳати он 76 млн км². Нуқтаи чуқуртарини он — чуқурии Зонд 7729 метр.

Уқёнуси Яхбастай Шимолӣ — хурдтарин уқёнус. Масоҳаташ 14 млн км. Чуқуртарин ҷойи он — 5527 метр. Ба туфайли дар атрофии қутби шимолӣ ҷойгир буданаш, он хунуктарин уқёнус ба ҳисоб меравад. Қисми зиёди он ҳамеша бо яҳ пўшонида шудааст.

Баҳрҳо, ҳалиҷҳо ва гулӯгоҳҳо. Баҳрҳо қисми хурди уқёнусҳо буда, аз уқёнус бо ҷазира, нимҷазира ва қирҳои зериобӣ ҷудо шуда меистанд. Баҳрҳое, ки ба канори хушкӣ пайваст шудаанд, баҳрҳои канорӣ номида мешаванд. Масалан, Баҳри Араб дар уқёнуси Ҳинд, Баҳри Беринг дар уқёнуси Ором. Лекин баъзе баҳрҳо ба доҳили хушкӣ хеле даромада, ба уқёнусҳо ба воситай роҳҳои танги об — гулӯгоҳҳо пайваст мешаванд. Ин гуна баҳрҳо **баҳрҳои доҳилӣ** номида мешавад. Баҳри Миёназамин, Баҳри Сурх, Баҳри Сиёҳ баҳрҳои доҳилӣ мебошанд.

Дар уқёнус, баҳр ва кўлҳо ҳалиҷҳо ҳам мешаванд. Ҳалиҷ гуфта, қисми хурд ва тунукобаи ба доҳили хушкӣ даромадаи уқёнус, баҳр ва



Расми 41. Релефи қаъри уқёнус.

кўлҳоро меноманд. Дар уқёнуси Ҳинд халиҷҳои Бангола ва Форс, дар уқёнуси Атлантика халичи Бискау ҳастанд.


Роҳи танги обӣ, ки ду қисми калони уқёнус, баҳр, кўл ва дарёҳоро ба ҳам мепайвандад, *гулӯгоҳ* номида мешавад. Масалан, гулӯгоҳи Гибралтар уқёнуси Атлантикаро бо баҳри Миёназамин мепайвандад.

Релефи қаъри Уқёнусҳо. Қаъри уқёнусҳо ҳам ба монанди сатҳи хушкӣ ноҳамвор. Дар қисмҳои канории ба материик пайвастшудаи уқёнусҳо давоми зериобии хушкӣ — *тунукобаи материик, яъне шелф* ҷойгир аст. Чуқурии он аз 200 зиёд намешавад. Бари он ҳар ҳел. Тунукобаи материик аз канданиҳои фоиданок, хусусан аз нефт ва газ бой мебошад.

Ҷойҳои аз 200 м то 2500–3000 м чуқурӣ *нишебии материикӣ* номида мешавад. Аз он чуқуртар бошад, *қаъри уқёнус* сар мешавад. Дар қаъри уқёнус ҳамвориҳои васеъ, кўҳҳо, пастхамиҳои хеле чуқур ҳастанд. Қаторкўҳҳои зериобӣ ба ҳазорҳо километр кашол мейбанд (расми 41).

Чуқурии уқёнус ва баҳрҳо бо ёрии асбобе чен карда мешавад, ки *эхолот* ном дорад.

Баҳр ва уқёнусҳо дар харита бо ранги кабуд ва осмонӣ нишон дода мешаванд. Онҳо чи қадаре чуқур бошанд, ранги кабуди торик шуда, дар шкалаи чуқурӣ чанд метр будани он нишон дода мешавад (www.eholot-expert.ru расми 42).



Расми 42. а) Ченаки чуқурӣ бо ёрии эхолот; б) шкалаи чуқурии уқёнус ва баҳрҳо



Калима ва мағұхымҳои асосӣ

Тунукобаи материк
Нишебии материк
Баҳрҳои канорӣ

Эхолот
Баҳрҳои доҳилӣ
Қаъри уқёнус

Халиҷ
Шелф
Гулӯгоҳ



1. Уқёнуси Ҷаҳонӣ аз қадом уқёнусҳо ташкил ёфтааст?
2. Номи баҳрҳои доҳилий ва канории Евросиёро номбар кунед.
3. Қадом қисми уқёнус тунукобаи материки номида мешавад?
4. Халиҷ чист? Мисолҳо биёред.



1. Номи уқёнусеро, ки дар байни ду материк ҷойгир шудааст гўед ва аз ҳарита нишон дихед.
2. Материкеро, ки бо 4 уқёнус иҳота шудааст, ёбед.

§ 20. ҲОСИЯТҲОИ ОБИ УҚЁНУС

Ҳарорати об. Ҳарорати оби қисми сатҳии баҳр ва уқёнусҳо ба иқлим вобаста аст. Дар кишварҳои иқлимаш гарм $+25^{\circ}$, $+30^{\circ}$. Аммо дар кишварҳои қутбӣ ҳарорати об то -1 – $1,5^{\circ}\text{C}$ паст мефурояд. Вале аз сабаби шўр буданаш об ях намекунад. Дар уқёнусҳо ба андозаи чуқур рафтан ҳарорати об паст мешавад. Дар қисми чуқури уқёнус ҳарорат тақрибан $+1^{\circ}$ – -1°C мешавад..

Рўшиноӣ. Рўшании офтоб дар баҳр ва уқёнусҳо то ба 200 м чуқури мерасад. Баъд аз он хира мешавад. Дар чуқурии 500 м зулмот ҳукмрон аст. Барои ҳамин, растаниҳо дар чуқурии то 200 метр дучор меоянд. Ҳайвонот дар қисмҳои чуқури об хеле кам мешавад.

Шўрнокии об. Оби баҳр ва уқёнусҳо хеле шўр мешавад. Чунин обро умуман истеъмол карда намешавад. Дар ҳар як литри оби баҳр ба ҳисоби миёна 35 грамм намак мешавад. Қисми асосии онро намаки оши ташкил медиҳад.

Шўрнокии баҳрҳои доҳилӣ аз шўрнокии миёнаи обҳои уқёнусӣ фарқ мекунад. Дар баҳрҳои гарми кишварҳои гарм об бисёр буғ мешавад. Баҳри Сурҳро даштҳо иҳота кардаанд. Ҳарорати об аз $+30^{\circ}\text{C}$ зиёд мешавад, миқдори намаки об дар як литр 42 граммро ташкил медиҳад. Лекин дар баҳрҳое, ки об камтар буғ мешавад ва дарёҳо ба

миқдори зиёд оби ширин оварда мерезанд, шўрнокий об камтар аст. Масалан, миқдори намак дар баҳри Сиёҳ дар як литр об аз 17—22 грамм иборат аст.

Мавҷҳо. Дар уқёнусҳо об ҳеч вақт ором намеистад. Агар ба соҳили баҳр рафта мушоҳида кунед, мавҷҳои ба соҳил бархўрда боз баргаштаро мебинед. Сабаби мавҷҳо шамол мебошад. Баъзан мавҷҳо дар соҳил, аз заминчунбии зери об ҳам ҳосил мешавад.

Чараёнҳои баҳрӣ. Дар қадим, то замони ихтирои радио баҳрнавардони киштиҳои ба ҳалокат дучоршуда ёддошт навишта, чойи фалокати киштиро нишон медоданд ва онро ба шиша андохта ба об мепартофтанд. Одамоне, ки дар соҳили баҳрҳо зиндагӣ мекарданд, чунин шишаҳоро бисёр дошта мегирифтанд. Вақте, ки хатҳои даруни шиша күшода хонда мешуданд, маълум мешуд, ки шишаи дар соҳилҳои қитъаи Африка партофташуда дар соҳилҳои Америка ва баръакс шишаи дар соҳилҳои ҷанубии Америка партофташуда ба паҳлӯи соҳилҳои Европа расида меомадаанд. Имрӯз маълум аст, ки барои чи ҳамин хел мешудааст. Дар уқёнус об дар самти муайян дар шакли ҷараённи калон ҳаракат мекардааст. Чунин ҳаракати об дар уқёнусҳо ҷараёнҳои баҳрӣ номида мешавад (расми 43).

Ҷараёнҳо чи хел ҳосил мешаванд? Сабабгори асосии ҷараёнҳои баҳрӣ шамолҳои доимӣ мебошанд. Шамолҳо обро ронда, ҷараёнҳоро



Расми 43. Калонтарин ҷараёнҳо дар уқёнуси Ҷаҳонӣ.

ба вуҷуд меоранд. Ҷараёни шамолҳои гарбӣ, ҷараёнҳои Пассат бо ҳамин роҳ ҳосил шудаанд. Ҷараёни шамолҳои гарбӣ атрофи Антарктида давр мезанад. Дарозии он аз 30 км зиёд аст.

Ҷараёнҳо дар уқёнусҳо аз рӯйи ҳарорати об ба ҷараёнҳои **гарм ва хунук** тақсим мешаванд. Дар ҳаритаҳо ҷараёнҳои гарм бо ҳати сурхӣ ақрабакӣ ва ҷараёнҳои хунук бо ҳати қабуди ақрабакӣ нишон дода мешаванд (ба расми 43 нигаред).

Боигариҳои Уқёнуси Ҷаҳонӣ. Дар уқёнус намудҳои растаний ва ҳайвонот хеле бисёр ва рангоранг аст. Аз онҳо маҳсулотҳои гуногуни физойӣ, барои саноат бошад ашёи ҳоми қиматбаҳо гирифта мешавад.

Планктон, ки хурдтарин растаний инчунин ҷонвар ба ҳисоб меравад, дар уқёнусҳо ба миқдори ниҳоят бисёр дучор меояд ва он барои ҳайвонҳои баҳрӣ озуқаи серӣ мебошад. Калонтарин ҳайвони уқёнусҳо — кит ҳам планктонро истеъмол мекунад. Дарозии кити қалон ба 30 м ва вазнаш ба 150 тонна мерасад. Файр аз ин, дар уқёнус моҳиҳои гуногун, моржҳо, тюленҳо дучор меоянд. Дар уқёнусҳо боигариҳои минералий ҳам хеле бисёр аст. Аз қаъри баҳр нефт ва газ гирифта мешавад.

Боигариҳои уқёнус чӣ қадаре, ки бисёр бошад ҳам, онҳоро ҳимоя кардан лозим. Чунки баъзе ҳайвонҳо, масалан кит дар натиҷаи шикор бисёр кам шуда рафтааст. Ифлосшавии об ба нобудшавии растаний ва ҳайвоноти уқёнус сабаб мешавад.

Ҷойҳои чуқурии баҳр ва уқёнусҳо бо ёрии дастгоҳи зериобии маҳсус — батискафҳо, ки дар чуқурии қалон кор мекунад, омӯхта мешавад. Олимӣ швед Ҷак Пикар бо батискафи маҳсуси «Триест» соли 1960 дар пастхамии Мариана ба чуқурии 11 000 м даромад.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Ҷараёнҳои пассат

Ҷараёнҳои уқёнусӣ

Ҷараёнҳои гарм

Ҷараёнҳои хунук

Батискафҳо

Мавҷҳо



- Дар уқёнусҳо ҳарорати об чи хел тағиیر меёбад?
- Шўрнокии обҳои уқёнус ва баҳрҳо ба чи вобаста аст?
- Ба мавҷҳои баҳр ва уқёнусҳо чи сабаб мешавад?



Аз ҳарита ҷараёнҳои Пассати шимолӣ, Голфстрим, Шамолҳои гарбӣ, Перуиро ёбед. Кадоме аз инҳо ҷараёни хунук аст?

§ 21. ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ


Обҳои байни ковокӣ, холӣ ва тарқишиҳои чинсҳои кӯҳии қисми сатҳии пӯсти Замин **обҳои зеризаминӣ** номида мешаванд. Барои ҳосил шудани обҳои зеризаминӣ, ба хушкӣ ба миқдори кофӣ боришот (барф, борон) борида, чинсҳои кӯҳии сатҳ ба дараҷаи ба чуқур гузаронидани об ковок шуданаш лозим. Тез ё оҳиста ба замин заҳидашавии об ба дараҷаи ковокии чинсҳои кӯҳӣ вобаста аст. Масалан, сангреза, реги дурушт, рег **чинсҳои обгузар** номида мешаванд.

Чинсҳои ба монанди гранит, оҳаксанг, регсанг, гил обро нағз намегузаронанд. Барои ҳамин, онҳоро **чинсҳои обногузар** меноманд. Аз сабаби он, ки чинсҳои кӯҳии қисми сатҳии пӯсти Замин қабат-қабат меҳобанд, обҳои зеризаминӣ ҳам қабатҳо ҳосил мекунанд. Қабатҳое, ки дар ковокии онҳо об меҳобад, **қабатҳои обдор** номида мешаванд.

Оби қабати обдор, ки дар байни ду қабати обногузар меҳобад, **оби байниқабатӣ** номида мешавад. Ба ин қабат, об аз ҷойҳои ба сатҳи Замин баромадаи қабати мазкур медарояд. Агар қабатҳои чинсҳои кӯҳӣ дар шакли табақ бошанд, обҳои зеризаминӣ фишордор мешаванд. Дар ин хел ҷойҳо аз ҷоҳи шикофидар худи об фаввора ҳосил карда, таҳти фишор мебарояд. Ин хел ҷоҳҳо **ҷоҳҳои артезианӣ** номида мешаванд (расми 44).

Обҳои байни чинсҳои ковокии сатҳи Замин **оби грунтӣ** ном доранд. Сатҳи обҳои грунтӣ аз сабаби дар зимистон ва баҳор барф об шуда, бисёр боридани борон баланд мешавад. Дар тобистон, аввали тирамоҳ бошад, паст мешавад.

Обҳои грунтӣ ба воситаи ковокии чинсҳои кӯҳӣ ба паст ҳаракат мекунанд. Онҳо дар ҷариҳо, водии дарёҳо, пастиҳо ба сатҳи Замин баромада, ҷашмаҳоро ҳосил мекунанд (расми 45).



Расми 44. Обҳои зеризаминӣ. Ҷоҳҳои артезианӣ.

A — Қабати оби грунтдор.
B — Қабати обии фишордори байни қабатҳо.

Расми 45. Оби грунтӣ.
Ҳосил шудани ҷашма.



Дар замони ҳозира дар қишлоқҳо, хусусан, дар даштҳо хеле бисёр ҷоҳои артезиани қофта шудаанд. Оби онҳо барои эҳтиёчи аҳолӣ, корхонаҳои саноатӣ ва ҳочагии қишлоқ сарф карда мешавад. Миқдори обҳои зеризаминӣ маҳдуд аст. Барои ҳамин, онҳоро боэҳтиёт ифлос накарда, сарф кардан лозим.

Дар баъзе ҷоҳои ҷаҳон обҳои зеризаминие мавҷуданд, ки дар таркиби онҳо намакҳои гуногун, газҳо ва дигар моддаҳои минералий ҳастанд. Онҳо обҳои минералий номида мешаванд. Аз ин хел обҳо барои табобати қасалиҳои гуногун истифода мебаранд. Масканҳои гуногуни табобатӣ ва истироҳатӣ айнан дар паҳлӯи чунин ҷашмаҳо бунёд карда мешаванд. Дар Ўзбекистон обҳои шифобаҳш бисёр.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Обҳои байниқабатӣ	Чоҳи артезианий	Ҷашмаҳо
Обҳои маъданӣ	Обҳои грунтӣ	Қабати обдор
Чинсҳои обгузар	Чинсҳои обногузар	



1. Обҳои зеризаминӣ чи хел ҳосил мешаванд?
2. Обҳои грунтӣ аз обҳои байниқабатӣ чи фарқ доранд?
3. Ҷашмаҳо чи хел ҳосил мешаванд?
4. Қадом обҳоро обҳои минералий меноманд?

60



1. Муайян кунед, ки ҷашмай маҳалли зисти Шумо аз байни қадом ҷинсҳо мебарояд.
2. Рӯйхати номгӯи обҳои минералии истеҳсоли Ўзбекистонро тартиб дихед. Чи хел доностани барои истеъмол қобил будани онҳоро ёд гиред.

§ 22. ДАРЁХО

Дарё чист? Ки дарёро дидааст? Дар бораи дарёи дидаи худ нақл кунед. Ҷараёни об, ки дар чуқурии ба ном мацро ҷорӣ аст, **дарё** номида мешавад. Мацро қисми чуқури водии дарё ба ҳисоб меравад, ки дар он об ҷорӣ мешавад. Ба расми 46 нигариста, дар бораи водии дарё нақл кунед.

Одатан дарёҳо доим ҷорӣ мебошанд. Лекин дарёҳос ҳам ҳастанд, ки дар кишварҳои иқлимаш хушк вақти гармӣ, кам будани бориш гоҳо хушк мешаванд. Онҳоро **дарёҳои муваққатан хушкшаванд** меноманд.

Маълум, ки ҳар як дарё саргаҳ ва резишгоҳ дорад. Ҷойе, ки аз он дарё сар мешавад, манбаи он номида мешавад. Дарёҳои Сирдарё ва Амударёи кишвари мо аз барф ва пиряҳои кӯҳҳои баланд сар мешаванд. Дарёи Волга дар ҳамворӣ, аз кӯл сар мешавад. Дарёҳо аз кучое, ки сар нашаванд, онҳо шохоб дошта бошанд, ба дарёи калони сероб табдил меёбанд. **Шохоб** гуфта, дарёҳои хурдтареро мегӯянд, ки ба дарё аз паҳлӯ мечаспад.


Аксарияти дарёҳо ба уқёнус, баҳр ё кӯл мерезанд. Ҷойи ба уқёнус, баҳр ё кӯл рехтани об резишгоҳи дарё ё **mansabi darё** гуфта мешавад (аз ҳаритай табиии Осиёи Миёна манбаъ, мансаби Сирдарё, шохобҳои дарёҳои Чирчиқ ва Қорадарёро ёбед).

Дарёи асосӣ якҷоя бо ҳамаи шохобҳои худ **системаи дарёро** ҳосил мекунад.

Ҳавза ва обтақсимкунаки дарё. Ҳамаи обҳое, ки ба замин заҳида нашудаанд ва буг шуда нарафтаанд, ба дарёҳо ҷорӣ мешаванд. Тамоми майдони хушкӣ, ки обаш ба як дарё ҷорӣ мешавад, ҳавзаи дарё номида мешавад (расми 47).

Ҳамаи дарёҳо, ҳатто хурдтарин дарёҳо ҳам ҳавзai худро доранд. Ҳавзai Амазонка калонтарин ҳавза буда, аз 7 млн km^2 иборат аст.

Сарҳаде, ки ҳавзаҳои дарёҳои ҳамсояро аз ҳамдигар ҷудо карда меистад, **обтақсимкунак** номида мешавад. Обтақсимкунакҳо ба



Расми 46. Дарёи ҳамворӣ ва буриши кўндаланги водии дарё.

Расми 47. Ҳавзаи дарёи Амазонка.



— Амазонка серобтарин дарёи ҷаҳон, дар Америкаи Ҷанубӣ ҷойгир аст. Дарозии он 6400 км-ро ташкил медиҳад.



қуллаҳои кӯҳ, дар ҳамвориҳо бошад, ба ҷойҳои баландтар рост меоянд.

Дарёҳои кӯҳӣ ва ҳамворӣ. Дарёҳои кӯҳӣ нисбат ба дарёҳои ҳамворӣ хеле босуръат ҷорӣ мешаванд, водии онҳо танг ва чуқур мешавад. Бисёр дарёҳо аз кӯҳҳо сар шуда, ба ҳамворӣ мебароянд ва ба дарёи ҳамворӣ табдил мейбанд. Ба ҷунин дарёҳо Сирдарё, Амударё ва Зарафшонро мисол карда нишон додан мумкин. Сирдарё дар баландии 6 000 м аз кӯҳҳои Тёншон сар мешавад. Дар дараҳои чуқури тез ҷорӣ мешавад. Баъди ба ҳамворӣ баромадан, ба маҷрои васеъ паҳн шуда, оҳиста ҷорӣ мешавад. Ҷинсҳои кӯҳӣ, ки онҳоро дарёҳо мекашонанд, дар ҳамвориҳо таҳшин шуда, ҷинсҳои таҳшиниро ташкил медиҳанд. Қонунияти аз оби дарёҳо ҷудо шуда, таҳшин шудани ҷинсҳои таҳшиниро аввалин шуда Абӯрайҳон Берунӣ муайян кардааст.

Оби дарёҳо аз ҷойҳои баланд бо шаст ҷорӣ шуда, **шаршараҳоро** ҳосил мекунад.

Баландтарин шаршараи дарё — шаршараи Анхел дар дарёи Ориноко, дар Америкаи Ҷанубӣ мебошад. Баландии он 1054 м. Лекин обаш бисёр не. Яке аз серобтарин шаршараҳо — шаршараи Ниагара дар Америкаи Шимолӣ мебошад. Дар ин шаршара об аз баландии 51 м ҷорӣ мешавад. Боз як шаршараи калон шаршараи Виктория дар Африка мебошад. Дар он об аз баландии 120 ҷорӣ аст (ин шаршараҳоро аз ҳаритаи табиии нимкураҳо ёбед).

Ба дарёҳо об аз кучо меояд? Дарёҳо аз борон, барф, обҳои пириҳ обҳои ҷашмаҳо физо мегиранд. Дарёҳое, ки аз кӯҳҳои баланд сар мешаванд, аз оби пириҳҳои кӯҳ физо мегиранд. Онҳо тобистон сероб мешаванд (барои чи?). Амударё ва Зарафшон ҳамин хел дарёҳо ба

ҳисоб мераванд. Ба баъзе дарёҳо оби борон ҳам, оби барф ҳам, обҳои зеризамини ҳам омада мерезанд. Чунин дарёҳоро **дарёҳои омехтағизогиронда** меноманд. Сирдарё ба зумраи ҳамин хел дарёҳо дохил мешавад.

Дарёҳо аз қадим чун манбаи асосии бо оби ширин таъмин кардани одамон хизмат мекунанд. Дар кишвари мо барои беҳтар истифода бурдани об, ба дарёҳо сарбанд сохта, наҳр ва ҷўйҳо канда шуда, ба заминҳои хушк об бароварда шудаанд.

Обро ифлос накарда, боэҳтиёт истифода бурдан қарзи муқаддаси ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. Инро ҳеч фаромӯш накардан лозим.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

**Обтақсимкунак
Манбаъ**

**Маҷро
Ҳавзаи дарё**

**Физои дарё
Шаршара**



1. Дарё гуфта чиро меноманд?
2. Системаи дарё, ҳавзаи дарё, обтақсимкунак чист?
3. Физои дарё гуфта чиро мефаҳмед?
4. Кадом дарёҳои Ўзбекистонро медонед?
5. Серобтарин дарёҳои ҷаҳон кадомҳоянд?



1. Шумо оби аз крани нағз маҳкамнашуда каме рехтасидаро ҳисоб кунед. Барои ин зарфи яклитрасо ба зери кран монед ва дар чанд дақиқа пур шудани онро мушоҳида кунед. Баъд ҳисоб кунед, ки дар як соат, дар як рӯз чи қадар об исроф мешавад. Хўш, дар як сол чи қадар об исроф мешудааст?
2. Аз рӯйи ҳаритаи табиии Осиёи Миёна муайян кунед, ки дарёҳои Сирдарё ва Амударё аз кучо сар шуда, ба кучо мерезанд.

§ 23. КЎЛҲО ВА ПИРЯХҲО

Кўлҳо. Дар сатҳи хушкӣ чуқуриҳое, ки дар он ҷо обҳои рӯизамини ҷаҳони ғарбӣ гун мешаванд, бисёранд. Обе, ки дар чунин чуқуриҳои табиии гун шудааст, **кўл** номида мешавад. Кўл аз баҳр фарқ дошта, ба уқёнусҳо намерезад. Оби кўл чун оби дарё дар маҷро ҷорӣ намешавад.

Дар кураи Замин кўлҳо хеле бисёр. Калонтарин кўл кўли Каспий. Масоҳати он 376 ҳазор км²-ро ташкил медиҳад. Чуқуртарин кўл кўли Байкал. Чуқурии он — 1620 м. Калонтарин кўл дар Осиёи Миёна Баҳри Арал. Дар замони ҳозира оби Арал хушк шуда, майдони он хеле хурд шудааст.

Пастхамиҳое, ки оби кўлҳо пур кардаанд, бо роҳҳои гуногун, бештар аз оҳиста паст шудани пўсти Замин ҳосил мешаванд. Аз кафидани пўсти Замин ҳам бисёр вақт чуқуриҳои дароз ба вучуд меоянд. Кўлҳое, ки дар натиҷаи аз об пур шудани чунин чуқуриҳо ҳосил мешаванд, **кўлҳои тектоникий** номида мешаванд. Иssiққўл ва Байкал аз зумраи чунин кўлҳо мебошанд.

Дар водиҳои дарёҳои кўҳи кўлҳои чуқури **сарбандшуда** дучор меоянд. Онҳо дар натиҷаи кўчида пеши водиро сарбанд кардани кўҳҳо ба вучуд меоянд. Кўли Сарез дар кўҳҳои Помир ҳамин хел ҳосил шудааст. Дар ҷойҳое, ки дарёҳои ҳамворӣ дар маҷрои изи мор оҳиста ҷорӣ мешаванд, маҷроҳои кўҳна, бокимонда аз об пур шуда, **кўлҳои маҷроӣ** пайдо мешаванд.

Агар ба кўлҳо дарёҳо резанду ягонто ҳам дарё аз он набарояд, ин хел кўл **кўли норавон** гуфта мешавад. Каспий ва Арал чунин кўл мебошанд. Агар аз кўлҳо дарё ҷорӣ шавад, он **кўли равон** ном дорад. Ба кўли Байкал бештар аз 300 дарёҳои хурд омада мерезанд ва аз он як дарёи калон — дарёи Ангара ҷорӣ мешавад. Байкал — кўли равон.

Одатан, оби кўлҳои норавон дар кишварҳои гарм шўр мешавад. Чунки, оби онҳо буг шуда, намакҳо боқӣ мемонанд. Шўртарин кўл дар ҷаҳон баҳри Майит дар нимҷазираи Арабистон мебошад. Дар 1 литр оби он то 270 грамм об ҳаст.


Инсон аз кўлҳо бо мақсадҳои гуногун истифода мебарад. Аз кўлҳои шўр намак гирифта, оби шўр ва лойқа дар табобати баъзе касалиҳо истифода мешаванд. Аз кўлҳои ширин барои ривоҷи моҳипарварӣ, паррандапарварӣ, аз обҳои тоза барои таъмини аҳолӣ ва хоҷагӣ бо об истифода мебаранд.

Пиряҳҳо. Яхҳои бисёрсола, ки дар натиҷаи дар хушкӣ гун шудани барф ҳосил шудаанд, **пиряҳҳо** номида мешаванд. Онҳо аз яхҳое, ки дарё ва кўлҳоро пўшонидаанд, фарқ мекунанд. Барфҳое, ки дар кишварҳои хунук ва кўҳҳои баланд меборанд, пурра об нашуда гун мешаванд ва зич шуда ба ях табдил мейбанд. Пиряҳҳои кўҳҳои Тёншон ва Помир дар баландии бештар аз 3500 м ҳосил мешаванд (расми 48).

Сарҳади поёнии баландие, ки барф гун мешавад ва пиряҳ ҳосил мекунад, **ҳати барф** гуфта мешавад. Ҳати барф дар кишварҳои қутбӣ то ба сатҳи баҳр паст мешавад. Барои ҳамин, дар кишварҳои қутбӣ



Расми 48. Пиряҳ дар кўҳ



Расми 49. Айсбергҳо аз пиряҳҳои материқӣ канда шуда ҳосил мешаванд.

5 — «География», синфи 5

— дар материки Антарктида ва ҷазираҳои уқёнуси Яхбастай Шимолӣ заминҳои соҳили баҳр ҳам бо пиряҳо пӯшонида шудаанд.

Пиряҳҳо дар кӯҳ бо омадани баҳор оҳиста об шуда, ба дарёҳо об медиҳанд. Амударё, Сирдарё ва Зарафшон бисёр оби худро аз ҳамин хел пиряҳҳо мегиранд.

Ба Шумо маълум, ки дар кишварҳои хунук пиряҳҳо тамоми сатҳи Заминро пӯшонидаанд. Материки Антарктида, калонтарин ҷазираи ҷаҳон — Гренландия бо ҳамин хел пиряҳҳо пӯшонида шудаанд. Фафсии ях бошад то 4 ҳазор метр мерасад.

Пиряҳҳо ҳам оҳиста лағжида рафта, ба соҳили баҳр ва уқёнусҳо омада мерасанд. Дар натиҷа пиряҳ кафида, пора шуда, ба об меафтад ва пораи калони яхи дар об шинокунанда ҳосил мекунад. Онро айсберг (аз забони голландӣ, «айс» — ях, ва немисӣ «берг» — кӯҳ) меноманд (расми 49). Баъзе айсбергҳо хеле калон мешаванд. Дарозии як айсберг, ки дар паҳлӯи соҳилҳои Антарктида мушоҳида шудааст, 170 км, барааш 45 км ва гафсиаш 200 м будааст. Айсбергҳо барои ҳаракати киштиҳо дар баҳр ва уқёнусҳо хеле ҳавфнок мебошанд.

Об — неъмати бузурги табиат барои инсон аст. Онро бояд ифлос накарда истифода барем.

Калима ва мағҳумҳои асосӣ



Кўлҳои тектоникий

Кўлҳои сарбандшуда

Кўли маҷрой

Пиряҳ

Айсберг

Кўли равон

Хати барфӣ

Кўли норавон



1. Кўл чист? Кадом кўлҳои калонтарини ҷаҳонро медонед?
2. Кадом типҳои кўлҳоро медонед?
3. Пиряҳҳо чи ҳел ҳосил мешаванд?
4. Хати барфӣ чист?
5. Айсберг чист? Он чи ҳел ҳосил мешавад?



1. Агар дар маҳалли чойи зисти Шумо кўл бошад, нақл кунед, ки он чи тавр истифода мешавад.
2. Араг баҳр аст ё кўл? Аз ҳарита дар кучо ҷойгир шудани онро нишон диҳед, ба он аз кадом дарёҳо об мерезад?

АТМОСФЕРА – ҚИШРИ ҲАВОИИ ЗАМИН

§ 24. СОХТИ АТМОСФЕРА

Аҳамияти атмосфера. Атмосфера – қабати ҳаво, ки Заминро печнонидааст. Атмосфера калимаи юнони буда, «атмос» – буг ва «сфера» – кураго мефаҳмонад. Атмосфера якчоя бо Замин давр мезанад. Сатҳи Заминро аз метеоридҳо ва нурҳои барои ҷонзоди зинда зарарноки ултрабунафш, ки аз Офтоб меояд, ҳимоя мекунад. Агар атмосфера намебуд, сатҳи Замин рӯзона то $+120^{\circ}\text{C}$ гарм шуда, шабона то $-180^{\circ}-200^{\circ}\text{C}$ хунук мешуд. Қабати ҳаво сатҳи Заминро ба монанди кўрпаи шаффоғ нигоҳ дошта меистад.

Қабати ҳавоии Замин асосан аз омехтаи ду хел газҳо, яъне нитроген ва оксиген иборат аст. Аз газҳои ҳаво 78%-ро нитроген ва 21%-ро оксиген ташкил медиҳанд. Файр аз инҳо, дар ҳаво ангидриди карбонат, дигар газҳо, буғи обҳо ва чанг ҳам ҳаст.

Таносуби нитроген ва оксиген зери таъсири растаниҳо нигоҳ дошта мешавад. Лекин, газҳое, ки аз автомобилҳо мебароянд, дудҳои корхонаҳои калон ҳаворо ифлос мекунанд. Барои ҳамин ҳам таркиби ҳаво, тозагии онро муутазам саҳт назорат кардан, пеши роҳи ифлосшавиро гирифтган зарур. Чунки, саломатии инсон ба тозагии атмосфера саҳт вобаста аст.

Қабати ҳавоии Замин сарҳади аниқи болой надорад. Тахминан 2000 км дар баландӣ гуфта мешавад. Лекин дар баландии гуногун таркиб, ҳарорат, зичи ҳаво ҳар хел буда, атмосфера ба якчанд қабатҳо тақсим мешавад (расми 50).

Тропосфера – қабати поёнии атмосфера (аз калимаи юнони «тропос» – даврзананда, тағийирёбанда).Faфсии миёнаи тропосфера 10–11 км аст. Дар болои қутбҳо 8–9 км, дар экватор



Расми 50. Қабати поёнии атмосфера.

то 18 км мерасад. Бугҳои ҳамаи обҳои ҳаво дар ҳамин қабат. Дар ҳамин қабат **абрҳо** пайдо мешаванд. Боришот меборад, обу ҳаво тағйир меёбад, мавҷудоти зинда дар ҳамин қабат зиндагӣ мекунад (расми 50). Баробари боло рафтан ҳарорат дар ҳар 1000 м ба 6°C паст мешавад.

Стратосфера (аз калимаи юонии «стратум»— қабат) аз тропосфера болотар ҷойгир шудааст. Сарҳади болои он дар 40–50 км баландӣ. Дар қисми поёни стратосфера ҳарорат аз — 45°C то — 75°C паст мешавад. Лекин баробари боло рафтан ҳаво гарм шуда, то $+ 10^{\circ}\text{C}$ боло меравад.

Мезосфера, термосфера ва экзосфера (аз калимаҳои юонии «мезос» — миёна, «термо»— гарм, «экзос» — беруни) қабатҳои болои атмосфера мебошанд. Дар ин қабатҳо ҳаво хеле тунук ва дар зери таъсири нурхое, ки аз қайҳон мебиёянд, токи электрро нағз мегузаронанд. Ҳодисаҳои фаҷри (дураҳши) қутбӣ, «парвози ситора» дар ҳамин қабатҳо рӯй медиҳанд.

Омӯзиши атмосфера. Инсон аз замонҳои хеле қадим обу ҳаво, ҳодисаҳои атмосфераро мушоҳида мекунад. Баъзе ҳодисаҳо, ки дар атмосфера рӯй медиҳанд, чунончӣ ҳаво вайрон шуда аз боридани борон, дигар ҳодисаҳо бошанд кушода шудани ҳаво аз офтобӣ шудани рӯз дарак доданашро одамон аз қадим дарк карда буданд. Барои инсон пешакӣ донистани обу ҳаво хеле зарур аст (Каний, гӯед, ки барои чи зарур?)

Дар замони ҳозира атмосфера, ҳодисаҳо, ки дар он рӯй медиҳанд, дар ҳазорҳо стансияҳои метеорологии ҷойҳои гуногуни ҷаҳон омӯхта мешавад. Дар ин кор аз машинаҳои электронии ҳисоббарор, компьютерҳо, шарҳои ҳавоӣ, ракетаҳои метеорологӣ, радифҳои сунъии Замин истифода бурда мешавад. Тамоми маълумотҳо дар муассисаҳои маҳсуси илмӣ-тадқиқотӣ омӯхта шуда, ҳаритаҳои обу ҳаво тартиб дода, тағйиротҳои обу ҳаво эълон карда мешавад.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Атмосфера

Тропосфера

Мезосфера

Термосфера

Стратосфера

Оксиген

Ангидриди карбон

Нитроген

Фаҷри қутбӣ



1. Атмосфера чист ва он чи аҳамият дорад?
2. Ҳаво аз қадом газҳо таркиб ёфтааст?
3. Дар бораи таъсири инсон ба таркиби ҳавои атмосфера нақл кунед.
4. Атмосфера аз қадом қабатҳо иборат аст?

Супориш

Тағйиротҳои обу ҳаворо дар тӯли як ҳафта мушоҳида кунед.

§ 25. ФИШОР ВА ҲАРОРАТИ ҲАВО

Ҳарорати ҳаво бо ёрии термометр чен карда мешавад. Термометр ба 2 м баландтар аз сатҳи Замин дар ҷойи соя, ки нури Офтоб намегузарад, гузашта мешавад. Дар стансияҳои метеорологӣ термометр ба даруни қуттиҳои маҳсуси метеорологӣ ҷой дода мешавад. Даричаи қуттӣ ба тарафи шимол нигаронида шудааст. Ҳангоми кушодани даричаи қуттӣ нури Офтоб ба термометр намерасад.

Дар бисёр стансияҳои метеорологии ҷаҳон ҳолати обу ҳаво, аз ҷумла, ҳарорати ҳаво дар ҳар 3 соат чен карда мешавад. Баъд ҳарорати миёна муайян карда мешавад. Барои ин, тамоми натиҷаҳои мушоҳидан шабонарӯзи ҷамъ карда шуда, ҷанд маротиба мушоҳида шуда бошад, ба ҳамон тақсим карда мешавад. Фарз кардем, ки 10 апрел натиҷаи ҷенкуниҳо дар Тошканд чунин буд: шабона соати 1 ба $+6^{\circ}\text{C}$, соати 4 ба $+4^{\circ}\text{C}$, соати 7-и пагоҳирӯзи ба $+5^{\circ}\text{C}$, соати 10 ба $+10^{\circ}\text{C}$, соати 13-и рӯзона ба $+14^{\circ}\text{C}$, соати 16 ба $+16^{\circ}\text{C}$, соати 19-и шабона ба $+10^{\circ}\text{C}$, соати 22 ба $+7^{\circ}\text{C}$ баробар буд.

Суммаи ҳарорат $72^{\circ}\text{C} : 8 = 9^{\circ}\text{C}$. Ҳарорати миёнаи шабонарӯзи $+ 9^{\circ}\text{C}$ будааст.

Барои ёфтани ҳарорати миёнаи моҳона суммаи ҳарорати шабонарӯзиро бароварда онро ба рӯзҳои моҳ тақсим намудан кифоя аст. Айнан бо ҳамин тарз ҳарорати миёнаи солона бароварда мешавад. Яъне, суммаи ҳарорати миёнаи ҳамаи моҳо ба 12 тақсим карда мешавад.

Мушоҳидаи ҳарорати ҳаво нишон медиҳад, ки он дар давоми шабонарӯз ва сол хеле тағиیر меёбад. Муайян карда шудааст, ки ҳарорати ҳаво рӯзона соатҳои 14.00 ва 15.00 аз ҳама баланд, пагоҳӣ пеш аз баромадани Офтоб бошад, аз ҳама паст мешавад. Фарқи байни нишондиҳандаҳои ҳарорати баландтарин ва пасттарини шабонарӯзи **амплитудаи шабонарӯзии ҳарорати ҳаво** номида мешавад. Тафовути байни баландтарин ва пасттарин ҳарорати давоми сол **амплитудаи солонаи ҳарорати ҳаво** номида мешавад.

Дар минтақаҳои гуногуни иқлимий амплитудаи шабонарӯзи ва солонаи ҳарорати ҳаво ҳар ҳел мешавад. Тағиирёбии шабонарӯзии ҳарорат дар болои уқёнус ва баҳрҳо $1-2^{\circ}\text{C}$ бошад, дар дашту биёбонҳо то $15-20^{\circ}\text{C}$ мешавад. Амплитудаи солона бошад, дар атрофи экватор аз $5-10^{\circ}\text{C}$ зиёд намешавад. Ба андозаи аз экватор ба тарафи қутб дур шудан амплитуда меафзояд. Масалан, дар Тошканд, амплитудаи солона ба 28°C баробар аст.

Тағиироти ҳароратро дар давоми сол дар ҷадвал тасвир намудан

мумкин аст. Барои ин, як хати вертикалий ва як хати горизонталй қашида мешавад. Ба хати аз боло ба поён қашидашуда ҳарорат навишта мешавад. Хати горизонталй ба 12 тақсим карда шуда, ба ҳар як порча ҳарфи аввали моҳ навишта мешавад. Баъд ҳарорати миёнаи ҳар як моҳ ишора карда мешавад (расми 51).

Фишори ҳаво. Ҳаво хеле сабук аст. Массаи 1 m^3 ҳаво дар соҳили баҳр 1 кг 330 грамм. Лекин, ба сатҳи 1 cm^2 бо қувваи ба 1 кг баробар фишор меорад. Ба ҳар як предмет ва организмҳои рўйи Замин ҳам бо чунин қувва фишор меорад.


Фишори ҳаво ба сатҳи Замин ва ҳамаи чизҳои он **фишори ҳаво** номида мешавад. Одам ин фишорро ҳис намекунад, чунки фишори ҳаво бо фишори доҳилии танаи одам як хел, яъне мувозинат шудааст. Одаме, ки ба боло мебораяд, кам шудани **фишори ҳаворо** ҳис мекунад. Агар дар кўҳ ба баландии 3000 м барояд, нафасгирий душвор мешавад, сар чарх мезанад, дар баландии 4000–5000 м аз бини хун омада, кафидани капиллярҳо мумкин аст.

Фишори ҳаво бо асбоби **барометр** (аз калимаи «барос» — вазнинӣ, фишор ва «метр» — ченак) чен карда мешавад. Барометр ду хел мешавад: **барометри симобӣ** ва **барометри металлӣ** — **анероид** (расми 52).


Барометри симобӣ асосан аз найчай шишагии баландиаш 1 м ва диаметраш 1 см иборат. Як нӯги найча кафшер мешавад. Найчай шишагӣ ба миллиметрҳо тақсим шудааст. Найчай шишагиро бо симоб

— Давраи гармтарин дар Ўзбекистон ба моҳи июл рост меояд.

Ҳарорати моҳи июл дар вилояти Сурхондарё аз 39°C баланд шуда наш мумкин. Бо өүчуди ҳамин, Ўзбекистон ҷаннатмакони рўйи Замин аст. Моҳар сол баҳори Ўзбекистонро бесаброна интизор мешавем.



Расми 51. Ҷадвали тағиyrоти солонаи ҳарорат дар Тошканд.



пур мекунанд ва ба зарфи симобдор бо тарафи кушоди он медароранд.

Дар соҳили баҳр ҳарорат 0°C бошад, симоби найчай барометр нишонаи 760 мм-ро нишон медиҳад. Дар ин ҳол фишори ҳаво ба 760 мм сутуни симоби баробар мешавад. Ин хел фишор **фишори меъёри** (нормалӣ) гуфта мешавад.

Аз соҳили баҳр ба баландӣ бардошта шавад, дар ҳар 100 м бардошташавӣ симоби барометр 10 мм паст мешавад (ё худ дар ҳар 10 м 1 мм паст меравад). Баъди донистани он, ки фишор чи хел тағиیر ёфтааст, муайян кардани ҷои истодаи мо мумкин аст. Дар Тошканд ҳарорати ҳаво 0°C , барометри симоби 720 мм-ро нишон медиҳад. Баландии Тошканд аз сатҳи баҳр чи қадар мешавад?

**Расми 52. Барометри симобӣ (а)
ва барометри металлӣ — анероид (б).**

Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво

Ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво

Амплитудаи ҳарорат

Фишори ҳаво

Барометр

- Ҳарорати ҳаво чи хел ҷен карда мешавад?
- Ҳарорати миёнаи шабонарӯзи ва моҳона чи хел ҳисоб карда мешавад?
- Амплитудаи ҳарорати ҳаво чист? Дар маҳалли зисти Шумо амплитудаи шабонарӯзи ба чанд дараҷа мерасад?
- Баландтарин фишори ҳаво дар куҷо мушоҳида мешавад?



- Фишори ҳаво дар Тошканд ба 720 мм баробар. Баландии кӯҳи Чатқол 3000 м. Муайян кунед, ки фишори ҳаво дар кӯҳи Чатқол чи қадар аст.
- Барометри анероидиро бо барометри симоби муқоиса карда, монандӣ ва фарқи онҳоро ба дафтаратон нависед.




§ 26. ШАМОЛҲО ВА МАССАҲОИ ҲАВО

Барои чӣ шамол мешавад? Ҳаво хеле кам дар ҳолати оромӣ мешавад. Тобистон рӯзона дар соҳили қўл, дарё, дараҳтзор ё канори саҳро нишинед, албатта вазидани шамолро ҳис мекунед. Ҳаракати горизонталии ҳаво **шамол** гуфта мешавад.


Сабаби асосии ба вуҷуд омадани шамол, дар ҷойҳои гуногуни сатҳи Замин фарқ кардани фишори ҳаво аст. Ба фарқи фишори ҳаво чӣ сабаб мешавад?

Нури Офтоб сатҳи хушкӣ ва обро як хел гарм намекунад. Об оҳиста гарм шуда оҳиста хунук мешавад. Хушкӣ бошад тез гарм шуда тез хунук мешавад. Рӯзона ҳавои болои хушкӣ гарм шуда, васеъ мешавад ва фишор кам шуда, паст мешавад. Ҳавои болои кӯҳ ва баҳр бошад, салқин меистад. Фишори ҳаво калон, баланд мешавад. Дар натиҷа ҳавои болои кӯл ва баҳр ба тарафи хушкӣ ҳаракат мекунад, яъне шамол мешавад. Шабона-чӣ? Шабона аз сабаби тез хунук шудани хушкӣ фишори ҳаво зиёд шуда, шамол аз хушкӣ ба тарафи баҳр мевазад. Ҳамин шамолеро, ки дар як шабонарӯз самти худро ду маротиба иваз мекунад, **шамоли бриз** меноманд. Бриз аз калимаи франсуэзӣ «brise» маъни шаббодаро ифода мекунад (расми 53).

Шамолҳои асосии кураи Замин. Муссонҳо. Хушкиҳои калон — материқҳо дар тобистон нисбат ба баҳрҳо бештар гарм шуда мераванд, фишори ҳаво паст мешавад. Дар баҳрҳо бошад, фишори ҳаво баланд мешавад. Дар натиҷа, тамоми тобистон аз баҳрҳо ба



Расми 53. Бризи рӯзона ва шабона.



Расми 54. Минтақаҳои фишори доимии баланд ва паст.


аз маркази Осиё ба тарафи баҳрҳо вазидани шамолҳо, дар зимистон дар Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубӣ боришот хеле кам меборад. Ҳаво хушк мешавад.

Шамолҳои пассат. Аз сабаби курашаклии Замин ва дар атрофи меҳвари худ давр задани он, сатҳи Замин минтақаҳои фишорҳои баланд ва паст ҳосил мешаванд (расми 54). Атрофҳои экватори сатҳи Замин аз Офтоб бештар гармӣ мегирад. Барои ҳамин дар ин ҳудудҳо тамоми сол фишори ҳаво паст мешавад. Дар натиҷа, аз арзҳои 30° ба тарафи шамолҳои доимӣ вазида меистанд. Аз сабаби он, ки Замин давр мезанад, ин шамолҳо дар наздикии экватор ба тарафи гарб рӯ мегардонанд. Ин шамолҳо **шамолҳои пассат** мебошанд.


Дар арзҳои миёна ҳам дар нимкураи Шимолӣ ва ҳам дар нимкураи Ҷанубӣ ҳамеша аз тарафи гарб шамол вазида меистад. Онҳоро **шамолҳои гарбӣ** меноманд. Ба мамлакати мо — Ўзбекистон боришотро ҳамин шамолҳо мебиёранд (расми 55).

Муайян карданӣ самт ва қувваи шамол. Самти вазиши шамолро бо ёрии байрақчай одди ё худ аз рӯйи самти дуди аз мӯриҳо баромада муайян кардан мумкин аст. Шамол аз кадом тарафе, ки омада истода бошад, бо номи ҳамон тарафи уфуқ номида мешавад. Масалан, аз гарб вазида истода бошад, **шамоли гарбӣ**, аз шимолу шарқ омада истода бошад, **шамоли шимолу шарқӣ** номида мешавад ва ҳоказо.

Самти шамол бо ёрии асбоби **флюгер** муайян карда мешавад



Расми 55. Самти шамолҳое, ки дар сатҳи Замин доимо мевазанд.



Расми 56. Флюгер.

(расми 56). Ақрабаки флюгер ҳамеша ба тарафи шамол нигоҳ карда меистад. Поёнтар аз ақрабак нишондиҳандай 8 тарафҳо (4-то тарафҳои асосӣ ва 4-то тарафҳои мобайнӣ, инҳо қадомҳоянд?) ҷойгир аст. Аз рӯйи ақрабак ва нишондиҳанда тарафи вазиши шамол муайян карда мешавад.

Қувваи шамол бо ёрии пластинкаи металли, ки болотар аз флюгер ҷойгир аст, муайян карда мешавад (ба расми 56 нигаред). Ҳар чӣ қадаре, ки шамол саҳт бошад, пластинка ба ҳамон андоза баланд бардошта мешавад. Суръати шамол бо ёрии асбоби **анемометр** ҷен карда мешавад ва бо ҳисоби дар 1 сония чанд м/с муайян карда мешавад.

Массаҳои ҳаво чист? Қисмҳои калони ҳавои тропосфера, ки аз рӯйи ҳарорат, намӣ, шамолҳо ва дигар хусусиятҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, массаҳои ҳаво номида мешаванд. Онҳо дар болои ҳудуди хеле калон ба вуҷуд меоянд.

Дар ҷойҳои гуногуни сатҳи Замин массаҳои ҳавои аз ҳамдигар фарқкунанда таркиб меёбанд. Масалан, дар минтақаҳои хунук дар нимкураи Шимолӣ массаҳои ҳавои арктика, дар минтақаи мӯътадил массаҳои ҳавои мӯътадил, дар кишварҳои тропикий массаҳои ҳавои тропикий, дар атрофи экватор массаҳои ҳавои экваторӣ ҳосил мешаванд. Массаҳои ҳаво аз рӯ пайдоиши худ дар болои уқёнусҳо ва хушкӣ ба массаҳои ҳавои **баҳрӣ** ва **континенталӣ** тақсим мешавад.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ



Шамолҳои бриз	Шамолҳои пассат
Массаҳои ҳаво	Шамолҳои муссон
Анемометр	Ҳавои континенталӣ
Боднамо (флюгер)	Насими баҳрӣ



1. Шамол чист?
2. Шамоли бриз чи хел шамол аст ва дар кучоҳо мевазад?
3. Қувваи шамол ба чи вобаста аст?
4. Шамоли гарбӣ ба қадом тараф мевазад?
5. Ба мамлакати мо массаи ҳавои арктики дар қадом фасл меояд? Дар ин вақт ҳарорати ҳаво чи хел мешавад?

Супориш

Дар маҳалли зисти худ самти шамолро мушоҳида кунед ва муайян намоед, ки бо тағиیر ёфтани самти шамол обу ҳаво чи хел мешавад.

§ 27. НАМИИ ҲАВО ВА БОРИШТОТ

Буғи об дар ҳаво. Дар тропосфера ҳамеша об мешавад. Буғи об ба ҳаво аз уқёнус ва баҳрҳо, обҳои хушкӣ, буғшавии оби таркиби хок ва растаниҳо бардошта мешавад. Буғи об ба ҷашм нонамоён аст. Аз ҳаво сабук мешавад.

Ҳаво дар таркиби худ ба миқдори гуногун буғҳои обро нигоҳ доштанаш мумкин. Чи қадар буғҳои обро нигоҳ дошта истодани ҳаво ба ҳарорати ҳаво вобаста аст. Агар ҳарорати ҳаво 0°C бошад, 1 m^3 ҳаво дар худ метавонад 5 г буғи об, $+10^{\circ}\text{C}$ бошад — 9 г, $+20^{\circ}\text{C}$ бошад — 17 г ва $+30^{\circ}\text{C}$ бошад — 30 г буғи обро нигоҳ дорад. Пас, ҳарорати ҳаво чи қадаре паст бошад, ҳамон қадар кам ва чи қадаре гарм бошад, ҳамон қадар бисёр буғҳои обро нигоҳ медорад.

Миқдори буғҳои об, ки дар таркиби 1 m^3 буда, бо ҳисоби грамм чен карда мешаванд, **намии мутлақ** гуфта мешавад. Агар ҳаво аз буғҳои оби дар таркибаш мавҷудбуда зиёдтар намиро дар худ гунҷонида натавонад, он **ҳавои аз намии сер** номида мешавад.

Шумо аз ҳабарҳои радио ва телевизион дар бораи обу ҳаво бисёр шунидаед, ки намии ҳаво 70% ё 80% аст. Ин чи маъний дорад?

Масалан, ҳарорат $+30^{\circ}\text{C}$ бошад, миқдори буғҳои об дар ҳаво — 15 г, яъне нисфи буғҳои обе, ки ҳаво дар таркибаш гунҷонида

метавонад. Дар ин ҳол намии нисбии ҳаво 50% гуфта мешавад. Дар ҳавои аз намай сер намии нисби 100% мешавад.

Дар стансияҳои метеорологӣ намии ҳаво бо ёрии асбоби маҳсуси **гигрометр** ҷен карда мешавад.

Абр. Ҳавои гарм хунук шавад, он ба намай сер шуда, буғҳои оби зиёдатӣ ба қатарҳои хеле ҳурди об табдил меёбад. Абрҳо ҳам ба монанди туман ҳосил мешаванд. Ҳаво дар сатҳи Замин гарм шуда, баланд бардошта мешавад. Дар боло ҳавои гарм хунук шуда, буғ ба зарраҳои ҳурди об табдил ёфта, абрро ҳосил мекунад. Агар дар боло ҳарорат аз 0°C паст бошад, абр аз заррачаҳои ях иборат мешавад. Абрҳо асосан се намуд мешаванд: **тӯда-тӯда, қабат-қабат** ва **пармонанд** (расми 57).

Вақти аз сатҳи Замин ба боло тез бардошта шудани ҳавои гарм



Расми 57. Намудҳои абрҳо.



Расми 58. Асбоби ченкунии боришот.

абрҳои тўда-тўда ҳосил мешаванд. Қисми поёни он торику сиёҳ мешаванд ва чун манзараи гўё ҳозир борон меборад, ба назар мерасад. Ин хел абрҳоро **тўда-тўдаи боронӣ** меноманд. Дар осмони мамлакати мо абрҳои тўда-тўда аввалҳои баҳор ва тобистон бисёр мешаванд. Аз ин хел абрҳо борони саҳт ё жола меборад.

Баъзан ҳаворо қабати абрҳои ҳамвори абрҳо мепўшонад. Онҳо **абрҳои қабат-қабат** мебошанд. Дар рӯзҳои офтобӣ дар баландии хеле баланд баъзан абрҳои тунуки ба нахҳои сафед монандро дидан мумкин. Онҳо соя ҳам надоранд. Ин хел абрҳоро абрҳои **пармонанд** гуфта меноманд. Онҳо аз тағири обу ҳаво хабар медиҳанд.

Боришот. Обҳое, ки аз ҳаво ба сатҳи Замин дар ҳолати моеъ ё худ саҳт меафтанд, **боришот** номида мешаванд. Чакраҳои хурди оби буғ дар шароити муайян ба ҳам пайваста, ба чакраҳои калон табдил меёбанд ва чакраҳои калон ба Замин борон шуда меборанд.

Баъзан ҳавои гарм ба боло тез бардошта шуда, абрҳои қабат-қабатро ба баландии ҳарорат аз 0°C мебарорад. Дар ин баландӣ чакраҳои борон ях карда, ба **жола** табдил меёбанд. Вақте ҳарорати ҳаво аз 0°C паст мефарояд, абр аз чакраҳои об не, балки аз яхпораҳои хеле майдай сўзаншакл иборат мешавад. Онҳо ба ҳам пайваста, **заррachaҳои барфиро** ҳосил мекунанд.

Боришот фақат аз абр не, аз ҳавои қушод ҳам меборад. Шумо моҳҳои баҳор, тирамоҳ пагоҳӣ шабнамро дидад. Сабаби ҳосил шудани қирав он аст, ки замин ва растаниҳо рӯзона гарм шуда, баробари гуруби Офтоб тез хунук мешаванд. Бугҳои об ба чакраҳо табдил ёфта, ба замин ва растаниҳо меафтад. Мо онро **шабнам** мегўем.

Рӯзҳои зимистон чакраҳои об ях карда, шабнам не, **қирав** ҳосил мешавад. Миқдори боришоте, ки ба сатҳи Замин меборад, бо ёрии асбоби ченкунии боришот муайян карда мешавад (расми 58). Фафсии қабати барф бо **рейкаи** маҳсуси бо сантиметрҳо нишонашуда чен карда мешавад. Ҷамъи боришоти дар як моҳ борида боришоти моҳона мешавад. Ҷамъи боришоти дар як сол борида боришоти солонаро

ташкил медиҳад. Масалан, дар Тошканд дар давоми сол ба ҳисоби миёна қарип 400 мм боришот мешавад. Қисми зиёди боришоти солона ба моҳои феврал ва март рост меояд. Дар атрофи экватор бошад, боришот дар давоми сол як хел аст. Боришоти аз ҳама зиёд дар ҷазираҳои Гавайи уқёнуси Ором меборад. Миқдори солонаи боришот ба 14 400 мм баробар аст. Бисёр ё кам боридани боришот ба дурӣ ё наздикии маҳал аз баҳрҳо, инчунин шамолҳо вобаста мебошад. Ба ёнаҳои ба шамоли нам рӯ ба рӯйи кӯҳҳо ҳам боришот бисёр мешавад.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Намии ҳаво
Намии мутлақ
Намии нисбӣ

Абрҳои тӯда-тӯда
Абрҳои қабат-қабат
Абрҳои пармонанд

Туман
Қирав
Шабнам



1. Ба ҳаво буғи об аз кучо меояд?
2. Мағҳуми “намнокии мутлақи ҳаво”-ро фаҳмонед.
3. Абр чист? Он чи хел ҳосил мешавад?
4. Кадом намудҳои абрҳоро медонед?
5. Боришот чи хел ҳосил мешавад?



Аз рӯйи атлас ҳаритаи иқлими ҷаҳонро дида бароед. Ҳудудҳои сербориши ва камбориштарини хушкиро номбар кунед.


§ 28. ОБУ ҲАВО ВА ИҶЛИМ

Обу ҳаво. Шумо қарип ҳар рӯз аз радио ва телевизион маълумотро дар бораи обу ҳаво мешунавед. Ҳудатон ҳам обу ҳаворо бисёр мушоҳида кардаед. Ҳамаи ин бо гузашти вақт тафийир ёфтани обу ҳаворо ва дар ҷойҳои гуногун ҳар хел будани онро нишон медиҳад.

Унсурҳои асосии обу ҳаво — ҳарорат, намӣ, шамол ва фишори ҳаво мебошанд. Дар тропосфера вобаста ба унсурҳои обу ҳаво шамол ва абрҳо ҳосил мешаванд, боришот меборад.

Ҳолати тропосфера дар ягон ҷой дар айни замон ё дар як вақти муайян (шабонарӯз, ҳафта, моҳ, фасл) **обу ҳаво номида мешавад.**

Ҳамаи унсурҳо ва ҳодисаҳои обу ҳаво ба ҳамдигар вобастаанд. Тафийир ёфтани ягон унсур ба тафийир ёфтани дигар унсурҳо ва тафийир ёфтани тамоми обу ҳаво оварда мерасонад. Масалан, саҳарии барвақти баҳорон, пеш аз баромадани Офтоб, ҳаво хунук ва бешамол мешавад. Бо



Расми 59. Минтақаҳои нурпошӣ ва гармкунии Офтоб.

баромадани Офтоб ҳавои сатҳи Замин гарм шуда ба баландӣ бардошта мешавад, буғшавӣ пурзӯр мегардад. Ҳавои гарм ба боло бардошта шуда, хунук мешавад. Абрӯи тӯда-тӯда ва тӯда-тӯдаи боронӣ ҳосил мешаванд. Баъзан борон ҳам чакра мезанад. Агар обу ҳаво якчанд рӯз бетагйир монад, онро **ҳавои устувор** меноманд.

Чи хел будани обу ҳаворо пешакӣ донистан ба инсон барои ҳаёт ва фаъолияти меҳнатӣ хеле зарур аст (барои чи зарур?). Барои пешгӯи кардани обу ҳаво дар бораи ҳолати атмосфера маълумот лозим мешавад. Ин хел маълумотҳо дар стансияҳои метеорологӣ ҷамъоварӣ мешаванд. Маълумотҳо гайр аз мушоҳидаҳои Заминӣ аз стансияҳо ва радиифҳои маснӯи Замин ҳам гирифта мешаванд. Дар марказҳои метеорологӣ ҳаритаҳои обу ҳаво тартиб дода мешаванд ва бо ёрии ҳамин ҳаритаҳо чи хел шудани обу ҳаво пешакӣ эълон карда мешавад.

Иқлими. Режими (ҳолати) бисёрголаи ба ягон чой хос будаи обу ҳаво **иқлими ҳамин ҷой** номида мешавад.

Ба таърифи иқлим маълумотҳои бисёрголаи ҳарорат ва миқдори боришот, шамолҳо, массаҳои ҳаво, ҳолати обу ҳаво дохил мешаванд. Ба таърифи иқлим боз маълумотҳо дар бораи баландтарин ва пасттарин ҳарорат, миқдори бисёрголаи камтарини боришоти солона ҳам дохил карда мешаванд.

Маълумотҳои иқлим барои чи заруранд? Иқлим ба табиат, релеф, дарё ва кўлҳо, растани инчуниин олами ҳайвоноти ҳар як чой таъсир

мерасонад. Дар бораи иқлими соҳиби дониш нашуда барои соҳтмони шаҳрҳо, гузаронидани роҳҳо, бунёд кардани сарбанд ҷой интихоб кардан мумкин не. Ҳоҷагии қишлоқ бошад пурра ба иқлими вобаста аст.

Иқлими ҳар як ҷой ба чӣ вобаста аст?

Иқлим пеш аз ҳама аз арзи географии ҷой вобаста аст.

Заминҳои ба экватор наздиқ аз Офтоб аз ҳама зиёд гарми мегиранд. Кишварҳои ба қутб наздиқро бошад, Офтоб аз ҳама кам гарм мекунад (расми 59). Дар натиҷа дар сатҳи Замин **минтақаҳои гармӣ** ба вуҷуд меоянд. Инҳо минтақаҳои гарми тропикий, ду минтақаи мӯътадил ва ду минтақаи хунук.

Ба иқлими ҷой дурӣ ё наздикии уқёнус ҳам таъсир мерасонад. Давлатҳои Испания ва Юнон дар Европа бо Ўзбекистон дар як арзи географии якхела ҷой гирифтаанд. Лекин дар Испания ва Юнон дар зимистон ҳарорати ҳаво нисбат ба Ўзбекистон хеле баланд мешавад, бориши ҳаво бисёр мешавад. Сабаби ин ҳол пеш аз ҳама дар он, ки аз уқёнуси гарми Атлантика ба Испания ва Юнон ҳавои гарм ва сернамомада меистад. Бинобар аз уқёнус дур буданаш зимистони Ўзбекистон хунук ва тобистонаш хеле гарм мешавад.

Иқлими ҷойҳои ба баҳр наздиқ, ки зимистон гарм, тобистон салқин ва бориши бисёр аст, **иқлими баҳрӣ** номида мешаванд. Иқлиме, ки зимистонаш хунук, тобистонаш гарм ва бориши кам аст, **иқлими континенталӣ** номида мешавад. (Иқлими мамлакати мо чӣ хел иқлим аст?).

Ба иқлим баландии ҷой аз сатҳи баҳр ва чӣ гуна ҷойгир шудани қаторкӯҳҳо ҳам таъсири калон мерасонанд.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

Обу ҳаво

Иқлим

Иқлими баҳрӣ

Иқлими континенталӣ

Обу ҳавои устувор

Минтақаҳои гармӣ



1. Обу ҳаво чист?
2. Ба тағйирёбии обу ҳаво чиҳо сабаб мешаванд?
3. Иқлим чист? Донишҳо дар бораи иқлим барои чӣ зарур?



1. Обу ҳавои якрӯзаи маҷалли зисти худро ба дафтаратон нависед.
2. Дар кӯҳҳои Ўзбекистон боришот нисбат ба ҳамвориҳо бисёртар аст. Сабаби он чист? Аз ҳарита кӯҳҳои мамлакати моро нишон дихед.

§ 29. КОРИ АМАЛӢ. ҚИШРИ ҲАВОИИ ЗАМИН

1. Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаворо муайян кунед.

Ба Шумо маълум, ки дар давоми шабонарӯз ҳарорати ҳаво бо ёрии термометр дар ҳар се соат, ҳамагӣ 8 маротиба чен карда мешавад (ба параграфи 25 нигаред). Дар асоси маълумотҳои рӯзи 12-уми апрел чен кардашуда, ҳарорати миёнаи ҳаворо муайян кунед ва ҷадвали тафйироти шабонарӯзии онро қашед.

Соати 1-и шаб $+8^{\circ}\text{C}$, соати 4 ҳарорат $+6^{\circ}\text{C}$, соати 7-и пагоҳӣ $+6^{\circ}\text{C}$, соати 10 бошад, $+13^{\circ}\text{C}$, соати 13-и рӯз $+16^{\circ}\text{C}$, соати 16-и бегоҳ $+18^{\circ}\text{C}$, соати 19-и шом $+12^{\circ}\text{C}$, соати 22-и шаб $+9^{\circ}\text{C}$.

2. Аз маълумотҳои зерин истифода бурда, намии нисбии ҳаворо муайян кунед. Катақҳои холии ҷадвалро пур кунед.

Ҳарорати ҳаво, $^{\circ}\text{C}$	Намии мутлақ ($\text{г}/\text{м}^3$)	Намии нисбӣ, %
+10	9	100
+20	17	100
+30	30	100
+10	?	60
+20	8	?
+30	15	?

Ҳангоми ичрои супориш аз маълумотҳои саҳифаи 75-и китоб истифода баред. Дар асоси маълумотҳои додашуда, ёфтани намии нисбии ҳаво ба таври зерин ичро мешавад: ҳарорат 30°C , буғи оби ҳаво $10 \text{ г}/\text{м}^3$, намии нисбӣ чӣ қадар?

Агар намии нисбӣ 100% бошад, 30 г буғи об мешавад.

$$\begin{aligned} \text{Яъне, } 30 \text{ г}/\text{м}^3 - 100\% \\ 10 \text{ г}/\text{м}^3 - x \end{aligned} \quad x = \frac{100 \cdot 10}{30} \approx 33\%.$$

Намии нисбӣ 33% будааст.

3. Ба дафтари кориатон ҳолати имрӯзаи обу ҳаворо нависед.

БИОСФЕРА – ҚИШРИ ҲАЁТ

§ 30. ТАЪСИРИ МУТАҶОБИЛАИ ҚИШРҲОИ ЗАМИН

Сайёраи мо, яъне Замин, тахминан 5 млрд сол боз мавҷуд.

Дар давоми тамоми таърихи Замин литосфера, гидросфера ва атмосфера ба ҳам таъсир карда меистоданд. Таъсири мутаҷобилаи қабати поёни атмосфера — тропосфера, тамоми гидросфера ва қабати болои 4–5 км литосфера хусусан пурзўр будааст. Ҳаёт ҳам айнан дар ҳамин ҷо ба вучуд омадааст. Ба пайдо шудани нахустин аломатҳои ҳаёт дар он, тахминан 4 млрд сол шудааст. Онҳо организмҳои хеле хурди ба ҷашм нонамоён буданд. Ба фаъол шуда, сатҳи Заминро соҳиб шудани организмҳо бошад 550—600 млн сол шудааст.

Организмаҳо ба яқдигар дар алоқаи хеле наздик мешаванд ва ба ҳамдигар таъсир расонда меистанд. Агар онҳо бо яқдигар дар алоқа намебуданд, ким қайҳо нобуд шуда, нест шуда мерафтанд. Масалан, растаниҳо аз моддаҳои гайриорганикӣ моддаҳои органикӣ ҳосил мекунанд. Барои ин, онҳо аз об ва хок моддаҳои гизой (минерал ва намакҳо), аз ҳаво гази ангидриди карбонат гирифта, зери таъсири нури Офтоб моддаҳои органикӣ тайёр мекунанд. Ҳайвонҳо бошанд, моддаҳои органикӣ тайёр карда наметавонанд. Онҳо моддаҳои органикиро, ки растаниҳо тайёр кардаанд, истеъмол мекунанд. Онҳоро **алафхӯрҳо** меноманд. Баъзе ҳайвонҳо бошанд, дигар ҷонварҳоро хӯрда зиндагӣ мекунанд. Онҳоро **ҳайвонҳои гӯштхӯр** меномем.

Организмҳои хурди ба ҷашм нонамоён, яъне микробҳо боқимондаҳои растаний ва ҳайвонотро пӯсонида, ба минералҳо табдил дода меистанд. Қишири Замин, ки дар он ҳаёти органикӣ пайдо шудааст, месабзад ва организмҳо дар он ба ҳам таъсир мерасонанд, биосфера (аз калимаи лотинии «биос»— ҳаёт ва «сфера — кура») номида мешавад. Faғsии биосфера ба 30—40 км мерасад. Одам ҳам дар ҳамин биосфера зиндагӣ мекунад.

Дар рӯйи Замин ноҳамвор паҳн шудани организмҳо. Организмҳо дар сатҳи хушкӣ ва дар ҳавои болои он, ки баландиаш то 150 м, дар сатҳи хок, оби уқёнус ва баҳрҳо, инчунин дар қисмҳои то 150 чуқурӣ бисёртар паҳн шудаанд.

Паҳншавии организмҳо дар хушкӣ ба тақсимшавии равшаний, намай ва гармӣ, яъне иқлим вобаста аст. Ҷангалиҳои сернами экваторӣ аз растаний ва олами ҳайвонот хеле бой мебошад. Дараҳтҳо ҳамеша сабз,

яке гул кунад, дигараш мева медиҳад. Чунки дар он чойҳо иқлим тамоми сол гарм, бориш бисёр меборад.

Иқлими гарм бошаду намай нарасад, ин хел ҳудудҳо аз растаний ва олами ҳайвонот бой намешаванд. Ба он дашту биёбонҳо мисол шуда метавонанд. Дар он чойҳо растаниҳои майдабарг ё худ сўзанбарг, решашон дароз месабзанд, ки намиро кам буг мекунанд. (Шумо кадом растаниҳои даштий ё биёбониро медонед?). Ҳайвоноти дашту биёбон муддати дароз метавонанд бе об зиндагӣ кунанд. Биёбонҳо на танҳо дар чойҳои гарм, балки инчунин дар чойҳои хунук ҳам ҳастанд. Дар Антарктида чойҳое, ки растаний намесабзад, ҳайвонот зиндагӣ намекунад, бисёранд. Ин хел чойҳоро **биёбонҳои барфӣ ва пириҳӣ** меноманд.

Одам ва биосфера. Аҷдоди одами имрӯза тақрибан 2,5—3 млн сол пеш пайдо шудаанд. Одамони ибтидой дар давраи аввал ҳаракат мекарданд, ки ба табиат мувофиқ шаванд. Дар горҳо зиндагӣ мекарданд. Ба шикор ва ҷамъоварии меваю решашо машғул буданд. Дар он вақт одамон ба биосфера таъсир карда наметавонистанд. Лекин одамон аз оташ истифода бурданро омӯхта, ба ҷорводорӣ ва заминдорӣ машғул шуда, дертар заводу фабрикаҳо соҳта, баъд ба биосфера таъсири қалон расонданд.

Одам дар чойҳои шароити табиияш ноқулай табиатро тағиیر дода, барои худ шароити қулайро фароҳам меорад. Бисёр чойҳои мамлакати мо аз даштҳо иборат. Падару бобоёни мо аз замонҳои қадим ҷӯйҳо канда, сарбанд соҳта, аз дарёҳо об бароварданро омӯхтаанд. Боғҳои аҷоиб, киштзорҳо бунёд кардаанд. Ин хел чойҳои аз тарафи инсон тағиир додашуда, обод кардашуда воҳаҳо гуфта мешаванд.

Калима ва мағҳумҳои асосӣ



Биёбонҳои барфӣ ва пириҳӣ	Организмҳо	Биосфера
Ҳайвонҳои алафҳӯр	Моддаи органикӣ	Воҳаҳо
Моддаи ғайриорганикӣ	Ҳайвонҳои гӯштҳӯр	Дашт



1. Аломатҳои ҳаёт дар Замин кай пайдо шудаанд?
2. Дар рӯйи Замин одам кай пайдо шудааст?
3. Кадом ҳайвонҳоро ҳайвонҳои алафҳӯр меноманд?
4. Дар табиат растаниҳо чи аҳамият доранд?



Кадом чойҳо воҳа номида мешаванд? Аз ҳарита воҳаҳои Ўзбекистонро нишон дихед ва номи онҳоро ба дафтаратон нависед.

§ 31. ТАЪСИРИ ОРГАНИЗМХО БА ҚИШРҲОИ ЗАМИН

Растаниҳо ва ҳайвонот, микроорганизмҳо ба атмосфера, хусусан, ба таркиби гази он таъсири калон мерасонанд. Растаниҳо аз ҳаво ангидриди карбонат (дуд)-ро гирифта, ба ҷойи он оксиген мебароранд. Ҳамаи оксигени ҳаворо растаниҳо ҳосил кардаанд ва онро доимо нав карда меистанд. Барои ҳамин, растаниҳоро **«фабрикаи оксиген»** мегўянд. Агар ин «фабрика» фаъолияти худро қатъ кунад, оксигени таркиби атмосфера ба зудӣ кам мешавад.

Дар замони ҳозира аз се ду қисми ҷангалзорҳои ҷаҳон бурида шудаанд. Аз ин ҳам кам шудани растаниҳо хеле ҳавғонок аст. Онҳоро ҳимоя ва зиёд кардан лозим. Шумо ҳам, донишомӯзони азиз, дар хонаи ҳуд гулҳои гуногун парвариш қунед, дар ҳавли бошад, бо ёрии бародару ҳоҳарони ҳуд ҳар ҳел дараҳтҳо шинонед. Бо ин кори ҳуд Шумо ба ҳимояни табиат ҳиссаи худро мегузоред.

Агар растаниҳо ангидриди карбонатро фурӯ бурда, оксиген чудо қунанд, ҳайвонот баръакс, оксиген фурӯ бурда, ангидриди карбонат чудо мекунанд. Ҳамин тавр, растаниҳо ва ҳайвонот таносуби миқдори оксиген ва ангидриди карбонатро дар ҳаво идора мекунанд.

Оё организмҳо ба қишири обии Замин — **гидросфера** таъсир мерасонанд? Албатта мерасонанд, онҳо ба таркиби намаки оби уқёнусҳо таъсири хеле калон мерасонданд. Маълум, ки дар тамоми ҷаҳон таркиби намаки оби уқёнус ва баҳрҳо як ҳел аст. Аммо таркиби намаки оби дарёҳо каме дигар мебошад. Дар оби дарёҳо намакҳои калтсий аз ҳама бисёр аст. Дар оби уқёнус бошад, ин ҳел намакҳо хеле кам. Барои чӣ ин ҳел?

Ба он организмҳое сабабгор будаанд, ки дар уқёнус ва баҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Организмҳои уқёнус аз об моддаҳои барои ҳуд зарур, хусусан намакҳои калтсийро мегиранд. Намакҳои калтсий ба онҳо барои ҳосил кардани устухон, ва дигар органҳои муҳофизатӣ зарур аст. Баъди мурдани ҳайвонҳо бошад, боқимондаҳои онҳо ба қаъри об таҳшин шуда, ҷамъ мешаванд. Онҳо давоми вақти дуру дароз зич ва гафс шуда, қабатҳои оҳаксанг ва бўрро ҳосил мекунанд. Барои ҳамин, дар обҳои уқёнус намакҳои калтсий хеле кам мешавад.

Таъсири организмҳо ба **литосфера**, хусусан ба қисми болоии он хеле калон аст. Чунки растаний ва ҳайвонот аз ҳама зиёд дар рӯйи он зиндагӣ мекунанд. Пас, пасмондаҳои ҳайвонот ва растаниҳо дар ҳамин қабат гун мешаванд. Онҳо зич шуда, ба қабатҳои гафси органикӣ ва ҷинсҳои кӯҳӣ

табдил меёбанд. Масалан, гафсии қабатҳои оҳаксанг ба якчанд сад ва ҳатто ҳазорҳо метр мерасад. Ангиштсанг, ангишти бўр, сланетс, торфҳо ҳам боқимондаи растаниҳо мебошанд.

Хок чист? Он чинси кўҳӣ аст ё моддаи органикӣ? Онро фақат **чинси кўҳӣ** ҳам гуфта намешавад, фақат **моддаи органикӣ** ҳам гуфта намешавад. Он аз зарраҳои ҷинсҳои кўҳии вайроншуда ва **гумус** (пӯсида) иборат мебошад. Ба гайр аз инҳо дар хок инчуунин об, ҳаво ва организмҳои гуногуни зинда ҳам ҳастанд. Дар таркиби хок миллионҳо микроорганизмҳо мавҷуд. Микроорганизм ҷонварони хеле хурди ба ҷашм нонамоён мебошанд. Онҳо боқимондаҳои органикӣ ба хок афтидаро тез пӯсонда, ба гумус табдил медиҳанд. Хокро ҳосилхез мекунанд. Дар хок боз кирмҳои лойхӯрак, гамбускҳо, ҳашаротҳои гуногун зиндагӣ мекунанд.

Дар хок пӯсида чи қадаре зиёд бошад, он ба ҳамон андоза ҳосилхез ба ҳисоб меравад. Ҳоки аз ҳама ҳосилхез — сиёҳхок аст. Ин хел хок дар заминҳои дашт, ки алаф бисёр мерӯяд, паҳн шудааст. Дар мамлакати мо хокҳои даштий ва тираҳок бисёр. Онҳо обёрий карда, нурӣ андохта, хуб парвариш карда шаванд, ҳосили фаровон медиҳанд.

Лекин хокҳоро аз обшӯй, хокҳои даштиро бошад аз шўршавӣ, бодлеси пешгирий кардан лозим аст.



Калима ва мағҳумҳои асосӣ

“Корхонаи оксиген”
Ангидриди карбонат

Намакҳои калтсий
Микроорганизм

Хок
Гумус



- Организмҳо ба қишири ҳавоии Замин чи хел таъсир мерасонанд?
- Калтсий, ки дарёҳо ба уқёнусҳо меоранд, ба кучо сарф мешавад?
- Зери таъсири организмҳо дар пўсти Замин чи хел тафйирот содир мешавад?
- Хок чист?
- Дар маҳалли зисти Шумо кадом хокҳо дучор меоянд?



- Нақл кунед, ки хокҳоро аз чиҳо ҳимоя кардан лозим.
- Ба дафтаратон навъҳои хокҳоро нависед.
- Барои ҳосилхез кардани хок кадом корҳоро анҷом додан лозим?

МАЧМЎҲОИ ТАБИЙ

§ 32. ҚИШРИ ГЕОГРАФӢ ВА МАЧМӮИ ТАБИЙ


Се қишири берунии Замин — литосфера, атмосфера ва гидросфера доимо ба якдигар часпида, вобаста ва ба ҳам таъсир карда меистанд. Газҳои ҳаво ба об ҳам, ба байни чинсҳои кӯҳӣ ҳам даромада мераванд. Обе, ки аз уқёнус ва баҳрҳо буг шуда, ба ҳаво бардошта мешавад, ба хушкӣ бориши шуда меборад, чинсҳои кӯҳиро вайрон мекунад, ба пўсти Замин ҷаббида мешавад.

Заррачаҳои хеле ҳурди чинсҳои кӯҳӣ ба ҳаво бардошта мешаванд, моддаҳои дар об маҳлул шуда ба Замин меафтад. Дар таъсири мутақобилаи ин чор қишири нури Офтоб ҳам бевосита иштирок мекунад.

Ана ҳамин қисмҳои сатҳии литосфера, қабати поёни қишири ҳаво ва тамоми қишири обӣ, ки ба ҳамдигар таъсир карда меистанд, дар якчояги *қишири географиро* ташкил медиҳанд. Қисмҳои таркибии қишири географӣ, яъне унсурҳои табиат дар ибтидо фақат сето буданд. Инҳо **чинсҳои кӯҳӣ, об ва ҳаво**.

Қишири географӣ сарҳади дақиқ надорад. Ба он қисми сатҳии литосфера, тамоми гидросфера ва қисми то баландии 18–20 км атмосфера дохил мешаванд. Одам ҳам дар ҳамин қишири географӣ пайдо шудааст. Акнун инсон ба қишири географӣ таъсир расонда, онро тафйир дода истодааст.

Қишири географӣ аз дигар қиширҳо бо чи фарқ мекунад? Дар



Расми 60. Маҷмӯи табиати биёбон.

Қисми қалони ҳудуди Ўзбекистонро зонаи биёбон ташкил медиҳад. Мирзоҷӯл аз тарафи падару бобоёни мо дар гузаштаи наздик азҳуд карда шуда, ба воҳаи сарсабз табдил дода шуд.

қиши географий нури Офтоб ба гармий мубаддал меёбад. Дар ин қишир ҳамаи ҳолатҳои модда: моеъ, саҳт ва газ дучор меоянд. Растанӣ ва олами ҳайвонот ба вуҷуд омадааст. Одам ҳам дар ҳамин қишир зиндагӣ мекунад, меҳнат мекунад. Бо меҳнати худ табиатро тағиیر медиҳад. Ба дарёҳо сарбандҳо месозад. Ба биёбонҳо об бароварда, воҳаҳои обод бунёд мекунад.

Маҷмӯи табиат. Қисмҳои таркиби — **унсурҳо** (чинсҳои кӯҳӣ, об, ҳаво, олами ҳайвонот ва наботот, хокҳо), ки табиатро ташкил медиҳанд, дар қиши географий алоҳида-алоҳида, дар ҳоли аз ҳамдигар ҷудо дучор намеоянд. Онҳо ба якдигар вобаста шуда ва ба ҳамдигар таъсир карда меистанд. Онҳо якҷоя маҷмӯи табиатро, яъне ҳамоҳангии табиатро ҳосил мекунанд. Маҷмӯи табиат ҳамин хел як ҳамоҳангии табиат аст, ки дар он ягон унсур тағиир ёбад, дигар унсурҳо ҳам, маҷмӯи табиат ҳам тағиир меёбад.

Қиши географий — қалонтарин маҷмӯи табиат аст. Лекин ҳама ҷойи он як хел нест. Сабаби он ҳамин, ки дар сатҳи Замин чинсҳои кӯҳӣ, релефе, ки онҳо ҳосил кардаанд, ҳарорати ҳаво, намӣ, оби баҳр, дарё, кӯлҳо ҳам ҳар хел мебошанд. Илова бар ин, аз сабаби он, ки Замин курашакл аст, нури Офтоб ба ҳама ҷой дар як миқдор намеафтад. Барои ҳамин, қиши географий аз маҷмӯъҳои табиати хурдтари хеле бисёр таркиб ёфтааст.

Ба маҷмӯи табиат маҷмӯи табиати биёбони регии Қизилқумро мисол овардан мумкин аст (расми 60). Дар ин маҷмӯъ, дар бисёр ҷойҳо регҳои бо растанӣ пӯшонида нашуда, дар ҳар ҷо сабзидани саксавул ва янтоқро мебинем. Дар расми 61 бошад, маҷмӯи табиати



Расми 61. Маҷмӯи табиати баландкӯҳ.



Калима ва мафҳумҳои асосӣ

**Қишири географӣ
Унсурҳои табиат**

Маҷмӯи табиат

1. Ба қишири берунии Замин кадом қишрҳо дохил мешаванд?
2. Кадом қишр қишири географӣ номида мешавад?
3. Маҷмӯи табиат чист?
4. Дар бораи маҷмӯи табиати биёбон нақл кунед.
5. Дар бораи маҷмӯи табиати баландкӯҳ нақл кунед.




Дар маҳалли зисти Шумо кадом маҷмӯи табиат ҳаст?
Донистаҳои худро ба дафттар нависед.

§ 33. МИНТАҚАҲОИ ГЕОГРАФӢ ВА ЗОНАҲОИ ТАБИӢ

Аз сабаби курашакл будани Замин нур ва гармӣ, ки аз Офтоб меояд, ба сатҳи Замин як хел тақсим намешавад. Миқдори он аз экватор ба тарафи қутбҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ кам шуда меравад. Инро аз дарсҳои гузашта донистед.

Дар сатҳи Замин хушкӣ ва уқёнусҳо хеле нобаробар тақсим шудаанд. Релефи сатҳи Замин ҳам ҳар хел. Инҳо ба гармшавии сатҳи хушкӣ аз нури Офтоб, ҳарорати ҳаво, самти шамолҳо, миқдор ва дар кадом фасл боридани боришот, таъсир мерасонанд. Дар натиҷаи ҳамаи ҳамин таъсирҳо, дар сатҳи Замин аз экватор ба тарафи қутбҳо табиат тағиیر меёбад. Дар натиҷа, **минтақаҳои географӣ** ҳосил мешаванд. Минтақаҳои географӣ асосан аз рӯйи иқлим (массаҳои ҳаво, ҳарорат,



Расми 62. Минтақаҳои географии ҷаҳон.

шамолҳо, миқдор ва намуди бориш, дар кадом фасл боридан), аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дар сатҳи Замин минтақаҳои экваторӣ, тропики, мұйтадил ва артика (антартика) мавҷуданд. Онҳо **минтақаҳои асосӣ** номида мешаванд. Дар байни минтақаҳои асосӣ **минтақаҳои географии мобайни** ҳам мавҷуданд. Масалан, байни минтақаҳои экваторӣ ва тропики минтақаи географии мобайни **субэкваториали**, байни минтақаҳои мұйтадил ва тропики субтропики, байни минтақаҳои мұйтадил ва артиқи **субарктиқи** ҷой гирифтаанд. Ин минтақаҳо дар нимкураи Ҷанубӣ ҳам такрор мешаванд (расми 62).

Ба минтақаи **экваторӣ** ҳудудҳои назди экватор дохил мешаванд. Ин ҷойҳо тамоми сол гарм ва сернам мешаванд. Ҳамеша ҳавои экваторӣ ҳукмрон аст. Ҳар рўз баъди нимирӯзӣ борон меборад. Ҷангалҳои ҳамешасабз мерўянд. Намуди растани ва ҳайвонҳо ҳам бисёр.

Минтақаи экваториро ҳам аз шимол, ҳам аз ҷануб **минтақаҳои**

субэкваториалӣ иҳота кардаанд. Дар ин ҷо сол ба ду фасл ҷудо мешавад: тобистони сернами тасфон ва зимистони хушку гарм. Дар тобистон манзараи табиат ба минтақаи экваторӣ монанд аст. Дар зимистони гарм бошад, аз наборидани борон дараҳтҳо барг мепартоянд. Қабати гафси алафҳо хушк мешавад. Дар ин минтақа ҳайвоноти калон — фил, тимсоҳ, заррофа, зебра (ҳари рах-раҳ), шер ва палангҳо, инчунин морҳои хеле калон зиндагӣ мекунанд.

Дар байни арзҳои 20° — 30° Шимолӣ ва Ҷанубӣ минтақаҳои тропикӣ ҷойгиранд. Дар ин минтақаҳо тобистон тасфон, зимистон гарм аст. Лекин миқдори боришот ҳар хел. Барои ҳамин, дар ин минтақа ҳам биёбонҳои тропикӣ, ки дар он растани хеле кам, ҳам саванна, ки дар он қабати гафси алаф, дараҳтҳои тунук ва ҳам ҷангалҳои тропики ҳамешасабз ҳастанд.


Дар байни минтақаҳои тропикӣ ва мӯътадил (арзҳои 30° — 40°) минтақаи субтропикӣ ҷой гирифтааст. Ба ин минтақаҳо дар зимистон ҳавои хеле салқини минтақаи мӯътадил, тобистон бошад, ҳавои гарми минтақаи тропикӣ меояд. Миқдори бориш ҳам ҳар хел.

Минтақаи мӯътадил дар байни арзҳои 40° — 60° ҷойгир шудааст. Дар нимкураи Шимолӣ масоҳати хеле калонро ишғол мекунад. Тамоми сол зери таъсири массаҳои ҳавои мӯътадил мебошад. Лекин вобаста ба самти шамолҳо ва дурию наздикии баҳрҳо, дар ҷойҳои гуногун миқдори бориш ҳар хел. Барои ҳамин, растаниҳо ва олами ҳайвонот ҳам ҳар хел. Дар ин минтақа ҳар як фасли сол дақиқ ифода мешавад. Дар минтақа ҳам биёбонҳо, ҳам даштҳо, ҳам ҷангалҳо мавҷуданд.

Дар минтақаи мӯътадил дар шимол, дар нимкураи Шимолӣ **субарктика**, дар ҷануб, дар нимкураи Ҷанубӣ **субантарктика** ҷой гирифтаанд. Тамоми сол хунук, бориш кам, бештар барф меборад. Бисёр ҷойҳоро пиряҳ ва барфҳо пӯшонидаанд.

Дар ҳар як минтақаи географӣ маҷмӯйҳои хурдтари табиат — зонаҳои географӣ (табии) мавҷуданд, ки аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Калимаи «зона» лотинӣ буда, маънои замини дароз тӯл қашида, бе барро ифода мекунад. Зонаҳои географӣ ҳам дар сатҳи Замин бештар аз гарб ба тарафи шарқ тӯл мекашанд.

Ҳар як зона аз дигар зонаҳо аз рӯйи растаниҳо, хокҳо, ва олами ҳайвонот фарқ мекунад (расми 63).



Расми 63. Асоситарин зонаҳои табииати рўйи Замин. 1. Тундра. 2. Таига.
3. Ҷангалҳои омехта. 4. Дашт. 5. Ҷангалҳои ҳамешасабз. 6. Биёбонҳо.
7. Саваннаҳо. 8. Ҷангалҳои экваториалий.

Калима ва мафҳумҳои асосӣ



Минтақаи географӣ

Минтақаи асосӣ

Минтақаи мобайниӣ

Минтақаҳои арктикий ва антарктикий

Минтақаи экваторӣ

Минтақаи тропикий

Минтақаи мӯътадил

Зонаи табиат



1. Аз чи сабаб минтақаҳои географӣ ба вучуд омадаанд?
2. Аз харитаи зонаҳои табиат дар нимкураи Шимолӣ кадом зонаҳо ҷойгир шуданашро дида бароед.
3. Дар бораи табиати маҳалли зисти худ нақл кунед.



1. Аз рўии харитаи зонаҳои табиати ҷаҳон муайян кунед, ки Республикаи Ўзбекистон дар кадом зонаҳо ҷойгир аст.
2. Дар маҳалли зисти Шумо инсон ба табиат чи хел таъсир мерасонад? Барои ҳифзи табиат кадом корҳо ба анҷом расонида мешаванд? Нақл кунед.

§ 34. МАҲАЛЛИ ЗИСТИ МО

Ҳар як одам бояд маҳалли зисти худро хуб донад. Чунки Ватан аз ҷойи таваллуд сар мешавад. Маҳалли зисти худро мукаммал надониста, онро дўст доштан мумкин нест.

Бачаҳо, Шумоён «Курси ибтидоии географияи табиӣ»-ро омӯхтед. Дар бораи табиат ва ҳодисаҳое, ки дар он рӯй медиҳанд, аввалин мағҳум ва донишҳоро гирифтед. Ба ҳам вобастагии қисмҳои табиат, таъсири инсон ба табиатро донистед. Акнун ба ҳамин донишҳои худ такя карда, фикр кунед, ки табиати маҳалли зисти худро бо таъсири инсон чӣ хел хубтар кардан мумкин. Бо ёрии саволҳои зерин дар бораи маҳалли зисти худ маълумоти хаттий тайёр кунед.

1. Мавқеи географии маҳалли зисти Шумо. Ҷойи зисти Шумо шаҳр аст ё қишлоқ? Дар кадом вилоят, аз Тошканд дар кадом тараф, дар кадом масофа ҷойгир аст? Аз ҷиҳати табиӣ чӣ хел ҷой — кӯҳ, ҳамворӣ, соҳили кадом дарё ё канал ва ҳоказо?

2. Маънои номи маҳалли зисти Шумо? Пештар чӣ ном дошт?

3. Шумораи аҳолӣ, намояндагони кадом миллатҳо зиндагӣ мекунанд? Кадом шахсони машҳур ба воя расидаанд?

4. Релеф чӣ хел, кадом ҷинсҳои кӯҳӣ бисёр дучор меоянд?

5. Дар фаслҳо обу ҳаво чӣ хел тафйир меёбад? Маълумот дар бораи ҳарорати ҳаво, миқдори боришот, шамолҳо.

6. Кадом дарё, сой ва каналҳо ҳаст? Оё ҷашма ва ҷоҳо ҳастанд, оби онҳо чӣ хел?

7. Кадом растаниҳои табии месабзанд, кадом намуди меваҳо парвариш меёбанд, кадом киштҳо корида мешаванд?

8. Кадом ҳайвонҳои хонагӣ парвариш карда мешаванд, кадом ҳайвоноти ёбояи ҳастанд?

9. Оё корхонаҳои саноатӣ ҳастанд? Онҳо чӣ истеҳсол мекунанд?

10. Кадом ёдгориҳои таъриҳӣ, меъморӣ ва табии ҳастанд? Кадом муассисаҳои таълимӣ ҳастанд?

11. Офатҳои табии (сел, обхезӣ, ярч, шўрбандии замин ва д.) содир мешаванд? Барои беҳтар кардани шароити табии ва ҳифзи табиат кадом тадбирҳо андешида мешаванд?

Барои ба ин саволҳо ҷавоб додан, маълумотҳои лозимиро аз китоб, газета ва журналҳо ёфтани мумкин аст. Инчунин аз муаллимон, падару

модар, бародар ва хоҳар, дигар одамони калонсол пурсида, дониста гиред ҳам мешавад.

Маълумотҳоро дар бораи маҳалли зисти худ ҳангоми ташкили экскурсия худатон ҷамъоварӣ карданатон мумкин. Маълумотро дар бораи обу ҳаво бошад, аз ҷадвали мушоҳидаҳои худатон гиред.

Бачагони азиз, акнун барои навиштани ҳикоя дар бораи маҳалли зисти худ, бароятон ба сифати мисол як ҳикояи дўсти боғистонии Шуморо дар бораи қишлоқи худаш меорем.

«Деҳаи ман Боғистон, дар соҳили обанбори Чорток, дар доманаи шимолии қаторкӯҳи Пискоми ноҳияи Бўстонлиқи вилояти Тошканд ҷойгир шудааст. Масофа аз мо то пойтахти мамлакатамон — шаҳри Тошканд, 80 км.

Атрофи қишлоқи мо бо кўҳҳои баланд иҳота шудааст. Дар тарафи шимоли мо Уғам ва дар тарафи ҷануби мо, кўҳҳои Писком намоён шуда меистанд. Аз байни ин кўҳҳо дарёи Писком ҷорӣ мешавад. Қишлоқи мо дар соҳили чапи ҳамин дарё дар байни боғҳо ҷойгир аст.

Номи деҳаамон дар асл Буғистон будааст. Аз рўйи нақли бобоям дар замони қадим дар ин ҷо гавазнҳо бисёр будаанд. Барои ҳамин ҳам Буғистон номидаанд. (Буғиро ба тоҷикӣ гавазн мегўянд). Баъдтар қишлоқ ва атрофи он, аз сабаби бо боғҳо иҳота карда шуданаш Боғистон номида шудааст.

Дар вақти ҳозира дар қишлоқи мо зиёда аз 3000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Асосан аз ўзбекҳо ва тоҷикон иборат. Онҳо бо ҳамдигар дўст ва иттифоқанд. Дар қишлоқи мо зимистон хеле хунук, барфи бисёр меборад, лекин табистон гарми тасфон намешавад. Ҳар рӯз шамоли кўҳӣ-водигӣ вазида меистад. Қишлоқи мо хеле қадимӣ буда, дар асрҳои XIII—XIV бобои машҳури мо Шайх Хованди Тоҳур, ки дар Тошканд истиқомат мекард, дар ҳамин ҷо таваллуд шудааст. Падари Хоҷа Аҳрори Вали низ аз қишлоқи мо мебошад.

Дар қишлоқи мо дарахтони мевадор хеле бисёр. Аҳолӣ ба ғайр аз боғдорӣ, бо парвариши гову гўсфанд ва парранда ҳам машғул мешаванд.

Ман бо қишлоқи худ фаҳр мекунам».

ЛУГАТИ ШАРҲИ ИСТИЛОҲ ВА МАФҲУМҲО

Абр — мачмӯи заррачаҳо, қатраҳо ва заррачаҳои хеле хурди об дар ҳаво. Онҳо дар шакли боришот меборанд.

АЗОТ — газе, ки дар ҳавои атмосфера аз ҳама зиёд (78%) паҳн шудааст.

Айсберг — пиряҳҳое, ки дар кишварҳои хунук дар рӯии баҳр ва уқёнусҳо шино мекунанд. Аз пиряҳҳои хушкӣ канда шуда, ҳосил шудаанд.

Аломатҳои ҳаракат — аломатҳое, ки дар ҳаритаҳо самти шамолҳо, ҷараваҳои уқёнус ва баҳрҳо, боркашонӣ дар роҳҳо барин ҳодисаҳоро ифода мекунанд.

Аломатҳои шартӣ — аломатҳое, ки дар нақшаҳои топографи ва ҳаритаҳои табиии объектҳо, шаҳрҳо, биноҳо, киштзор ва ҳоказоро инъикос мекунанд.

Амплитудаи ҳарорат — фарқи байни ҳарорати баланд ва пасти ҳаво, об, ва ҳоказо.

Арзи географӣ — ифодаи дараҷавии масофаи аз экватор то нуқтаи додашудаи сатҳи Замин қад-қади меридиан.

Аср — воҳиди ченаки вақт. 1 аср ба сад сол баробар.

Атмосфера — қабати ҳаво, ки заминро печонида гирифтааст. Аз омехтаи азот, оксиген, ангидриди карбонат ва дигар газҳо иборат,Faфсиаш аз 2000 км зиёд.

Баҳри доҳилий — баҳрҳое, ки дар доҳили хушкӣ ҷойгир ва ба уқёнусу баҳрҳо бо як ё якчанд гулӯгоҳҳо пайваст мешаванд. Масалан, Баҳри Сиёҳ, Баҳри Сурх.

Баҳри канорӣ — баҳрҳое, ки дар қисмҳои канории материикҳо ҷойгирифтаанд.

Базалт — чинси кӯҳӣ, ки дар қисми ҷукури пӯсти замин паҳн шудааст. Ба-

сатҳи Замин аз вулқонҳо дар ҳоли моеъ ҷорӣ шуда, шах мешавад.

Баландии мутлақ — баландии ҳар як ҷойи сатҳи Замин аз сатҳи баҳр.

Баландии нисбӣ — баландии рости байни ду нуқтаи сатҳи Замин. Масалан, баландии қуллаи кӯҳ аз доманаи кӯҳ.

Батискаф — дастгоҳе, ки ба қаъри оби ҷукур фуроварда мешавад. Дар омӯзиши қисмҳои ҷукури баҳр ва уқёнусҳо истифода мешавад.

Бергштриҳ — аломат (хатча), ки дар ҳаритаҳо тарафи нишеби сатҳи Заминро нишон медиҳад. Ба горизонталҳо гузошта мешавад.

Биёбон — маҷмӯй, зонаи табиат, ки дар кишварҳои иқлимиаш гарм, кам боришот ба вучуд меоянд.

Биосфера — қабати ҳаётии Замин. Қисми поёнии атмосфера, тамоми гидросфера ва қисми сатҳии пӯсти Заминро дар бар мегирад.

Боигариҳои минералии ғайри маъданӣ — ба ғайр аз сӯзишворӣ дигар ҳамаи намудҳои қанданиҳои фоиданок, намакҳои гуногун (намаки ош, сода).

Боигариҳои минералии маъданӣ — чинсҳои кӯҳӣ, ки дар таркибашон металлҳо — оҳан, мис, нуқра ва ҳоказо мавҷуданд.

Боигариҳои минералии сӯзишворӣ — қанданиҳои фоиданоки ангишт, нефт, газ.

Воҳа — заминҳои бо қишишору боғҳо пӯшонидашуда дар биёбон, нимбиёбон, даштҳо, ки аҳолӣ об бароварда, обод кардааст.

Вулқон — аз тарқишиҳое, ки дар натиҷаи ҳаракатҳои тектоникий дар пӯсти Замин ҳосил шудаанд, ба

сатҳи Замин зери фишор баромадани лава, гази гарм, буғҳои об, сантҳо, хокистар ва кўхҳо, ки аз онҳо ҳосил шудаанд.

Гардиши даврии об – дар натиҷаи гармии Офтоб оби аз уқёнус ва баҳрҳо буғ шударо ба ҳушкиҳо бурдани шамол, инчунин дар ҳушкӣ бориш шуда, боз ба уқёнус ва баҳрҳо гашта омадани об.

Гейзер – ҷашмаҳо, ки ҳар замон аз холигӣ ва тарқиҳои зеризамини оби гарм ва буғҳо фаввора зада мебароянд.

Гидросфера – қишири обии Замин. Ба он уқёнус ва баҳрҳо, дарё ва кӯлҳо, барф ва пиряҳо, обҳои ҳаво, обҳои зеризамини дохил мешаванд.

Гипосентр – манбаи заминчунбӣ. Одатан дар ҷойҳои тарқиши, чиншавӣ, қандашавӣ, лағжиш шудаистодай пӯсти Замин ҷойгир мешавад.

Хифзи табиат – ҳамаи корҳо, ки барои табиатро тоза нигоҳ доштан ва бой гардонидан ба амал бароварда мешаванд.

Глобус – модели хеле ҳурдкардашудаи Замин, масштаби он гуногун шуданаш мумкин.

Горизонтал, ҳати горизонталӣ – ҳате, ки нуқтаҳои дар як ҳел баландӣ будаи сатҳи Заминро дар ҳарита ба ҳам мепайвандад.

Гранит – чинси кўҳӣ, ки дар пӯсти Замин васеъ паҳн шудааст.

Гумус – моддаҳои пӯсидай органикӣ, ки дар таркиби хок паҳн шудаанд. Хокро ҳосилхез мекунад.

Доираҳои қутбӣ – параллелҳо, ки дар нимкураҳои Шимоли ва Ҷануби дар арзҳои $66^{\circ}33'$ гузаронида шудаанд. Дар ин параллелҳо дар тобистон 1 шабонарӯз Офтоб гуруб намекунад, дар зимистон бошад, 1 шабонарӯз Офтоб намебарояд.

Зонаи табиӣ (зонаи географӣ) – ҳудудҳое, ки растаний, олами ҳайвонот ва хокҳои онҳо зери таъсири гармии Офтоб ва намии ҳаво дар доираи минтақаҳои географӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Изобара – ҳате, ки дар ҳаритаҳои иқлими нуқтаҳои фишори ҳаво як ҳел будаи сатҳи Заминро мепайвандад.

Изотерма – ҳате, ки дар ҳаритаҳои иқлими нуқтаҳои ҳавояш як ҳел будаи сатҳи Заминро мепайвандад.

Иқлим – ҳолати бисёрсолаи обу ҳаво дар ягон ҷой. Иқлим ба радиатсияи Офтоб (гармӣ, равшаниӣ), ҳолати сатҳи Замин, ҳаракатҳои ҳаво дар атмосфера вобаста аст.

Иқлими баҳр – иқлими соҳили баҳр, ки зимистон гарм, тобистон салқин ва боришот бисёр аст.

Иқлими континенталӣ – иқлими ҳушкӣ, иқлиме, ки зимистон хунук, тобистон гарм, бориш кам.

Иқлими тропикӣ – иқлими арзҳои географии тропикиӣ, ки тамоми сол гарм мешаванд.

Компас – асбобе, ки тарафҳои олам муайян карда месешавад. Дар он ба нӯги сӯзан ақрабак шинонда шудааст, ки шимол ва ҷанубро нишон медиҳад.

Координата – арз ва тӯли географӣ, ки мавқеи ҳар як ҷойи (дар ҳаритаҳои нуқта) сатҳи Заминро мефаҳмонад. Масалан, координатаи Тошканд 41° а.ш. ва 69° т.ш.к. мебошад.

Координати географӣ – миқдорҳо, ки ҷойи ягон нуқтаро дар рӯйи Замин муайян мекунанд. Аз арз ва тӯли географӣ таркиб мейбад.

Кўли маҷро – кўле, ки дар маҷроҳои кўҳнаи дарёҳо ҳосил шудааст. Намудаш аксаран дар шакли моҳи нав мешавад.

Кўли норавон – кўле, ки обаш

чорӣ шуда намеравад. Масалан, кӯли Каспий, Балхаш, Иссиққўл.

Кӯли равон – кӯле, ки ба он як ё якчанд дарё, шоҳоб реҳта, як дарё аз он баромада меравад. Масалан, Байкал, Онега, Сарез.

Кӯли сарбандшуда – кӯлҳое, ки дар натиҷаи кӯчидани кӯҳ, сарбанд шудани водии дарё аз лаваи вулқон, моренаҳои пиярҳо ҳосил шудаанд. Масалан, кӯли Сарез дар кӯҳҳои Помир.

Кӯли тектоникий – агар чуқури ё пастхамиҳои бо роҳи тектоники ҳосилшуда, бо оби кӯл пур шуда бошад, он кӯли тектоникий номида мешавад.

Кӯҳҳо – ноҳамвориҳои пўсти Замин, ки аз сатҳи баҳр аз 500 м баланд мебошанд. Кӯҳҳо чиндор, пайвастӣ, чиндор-пайвастӣ мешаванд.

Қабати обӣ – қабате, ки об дар холигиҳои ҷинсҳои кӯҳии ковок, тарқишиҳои пўсти Замин, ҳаракат мекунад. Дар ҷойҳо, ки ин қабат ба сатҳи Замин мебарояд, ҷашма ҳосил мешавад.

Қирҳо – баландӣ, теппаҳо, ки болои онҳо паҳн ё каме гунбазшакл мебошад. Баландии онҳо аз 200 то 500 метр аз сатҳи баҳр мебошад.

Қирав – заррачаҳои хеле ҳурди яҳ, ки аввали баҳор, охири тирамоҳ ва зимистон дар натиҷаи аз 0° паст шуда рафтани ҳарорати ҳаво болои хок, растани дигар предметҳоро мепўшонанд.

Қитъа – ҳушкии азим ва ҷазираҳои атрофи он. 6-то қитъа ҳаст: Осиё, Европа, Америка, Африка, Австралия, Антарктида.

Қишири географӣ – қишире, ки дар натиҷаи ба ҳам пайвастан, таъсир расондани қиширҳои литосфера,

гидросфера, атмосфера ва биосфераи Замин ҳосил шудааст. Қишире, ки инсон зиндагӣ мекунад.

Қувваҳои беруний (қувваҳои экзогенӣ) – гармии нури Офтоб, қувваи вазнини, об, шамол ва организмҳо. Зери таъсири онҳо ҷинсҳои кӯҳии саҳт вайрон ва майда мешавад, аз як ҷой ба ҷойи дигар мекӯчанд, кӯҳҳо паст мешаванд, чуқуриҳо пур мешаванд, сатҳи Замин ҳамвир мегардад.

Қувваҳои доҳилий (қувваҳои эндогенӣ) – қувваҳое, ки ба ҳосил шудани кӯҳҳо, оташфишонии вулқон, ҷунбидани замин, фурӯравӣ ва бардошташавиҳо дар пўсти Замин сабаб мешаванд.

Қутбҳои Замин – нуқтаҳои бурриши меҳвар ва сатҳи Замин. Ду қутби географи – қутбҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ мавҷуданд.

Лава – ҷинсҳои кӯҳии моеъ ва хеле гарм, ки вақти оташфишонии вулқонҳо аз даруни Замин мебароянд.

Литосфера – қишири болоӣ, саҳти Замин.

Мавҷ – ҳаракати ларзони сатҳи об дар уқёнус, баҳр, кӯл, дарёҳо. Бештар аз таъсири шамол ҳосил мешавад.

Магма – моддаи моеи ҳарораташ баланд, ки дар натиҷаи ҷараёнҳои мураккаб дар мантияи болоии Замин ҳосил шудааст. Вақти оташфишонии вулқон ба рўйи Замин баромада, лава (ҷинсҳои партов) ҳосил мешавад.

Мачмӯи табиат – унсурҳои табиат, ки ба ҳам таъсир карда, системаи ягонаи табиӣ ҳосил мекунанд, яъне, ҳамоҳангии ҷинсҳои кӯҳӣ, релеф, иқлим, обҳо, хок, растани ва олами ҳайвонот. Дар ҳар ҳел бузурғи мешаванд: қишири географӣ, минтақаи географӣ, зонаи табиат.

Мачро – қисми пасттарини чуқури

обрави водии дарё. Дар дарёҳои калон бари маҷро аз якчанд метр то садҳо, ҳазорҳо метр мерасад.

Манбаъ, сарғаҳи дарё – чойе, ки дарё сар мешавад, об мегирад: барфи кӯҳ, пирях, чашма, кӯл, ботлоқ.

Мантия – қишири байнин пўст ва ядри Замин.

Массай ҳаво – ҳавое, ки дар болои ҳудуди калон таркиб ёфтааст ва аз рўйи ҳусусиятҳои ҳуд – ҳарорат, намӣ, шамолҳо, соғи аз ҳавои дигар чой фарқ мекунад.

Масштаб – нисбати дарозии байнин нуқтаҳо дар нақшни маҳал, ҳаритаҳо ба дарозии масофаҳои маҳал. Масштаб се хел мешавад: рақами, ҳатти ва номидашуда.

Мезосфера – қабати миёнаи атмосфера. Аз сатҳи Замин дар баландии 50–85 км чойгир шудааст. Ҳаво тунук. Ҳарорат аз 0° дар қисми поёни то –90° дар қисми болой паст мешавад.

Меридиан – ҳатҳои нимдоираи аз сатҳи Замин гузаронидашуда, ки қутбҳои географиро ба ҳам мепайванданд.

Металлҳои ранга – металлҳои, ки соҳиби рангҳои гуногуни табии ва ҳусусиятҳо мебошанд: тилло, нуқра, мис, рӯҳ, алюминий ва ҳоказо.

Микроскоп – асбобе, ки зарраҳои хурд, микроорганизм, бактерияҳоро калон карда нишон медиҳад.

Минтақаҳои гармӣ – аз сабаби курашакл будани Замин нуре, ки аз Офтоб меояд, арзҳои гуногуни географиро ҳар хел гарм мекунад. Дар натиҷа, дар сатҳи Замин минтақаҳои гармӣ ҳосил мешавад. 2 минтақаи ҳунук, 2 минтақаи мӯътадил, 1 минтақаи гарм (тропики) ҳосил мешаванд.

Минтақаҳои мӯътадил – минтақаҳои географии байнин 40–60°

а.ш.ва 42–55° а.ч. Дар он 4 фасли сол дақиқ намоён мешавад.

Минтақаҳои сейсмикӣ – минтақаҳои, ки марказҳои заминчунбӣ чойгир шудаанд ва тез-тез заминчунбӣ мешавад. Масалан, минтақаҳои Алп-Ҳимолой, Кордилъера.

Минтақаи Антарктида – кишвари ҳунук дар атрофи қутби ҷанубӣ. Сарҳади он дар арзҳои 50–60° чойгир шудааст. Ба ин минтақа материки Антарктида ва ҷазираҳои атрофи он доҳил мешаванд.

Минтақаи Арктика – кишвари ҳунук дар атрофи қутби шимолӣ. Ҳушкӣ аз саҳроҳои ҳунуки берастани иборат аст.

Минтақаи географӣ – калонтарин зинаи тақсимоти зонавии сатҳи Замин. Дар ҳудуди ҳар як минтақа, миқдори нури Офтоб, дар ҳар ҳол баробар мешавад. Лекин аз сабаби ҳар хел будани миқдори боришот дар минтақа зонаҳо ба вучуд меоянд.

Минтақаи тропики – минтақаҳои географӣ дар байнин арзҳои 20°–30° дар нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубии Замин. Биёбон, нимбиёбон, саванна ва ҷангалиҳои тропики ҳастанд.

Минтақаи экваторӣ – экватори Замин ва минтақаи географӣ, ки дар ду паҳлӯи он чой гирифтаанд. Дар давоми сол як хел гарм ва сербориш аст. Дар ҳолати табии бо ҷангалиҳои ҳамешасабз пӯшонида шудааст.

Нақшни маҳал – нақшни қисми ҳурди сатҳи Замин, ки дар масштаби калон кашида шудааст. Объектҳои маҳал – дарё, кӯл, хонаҳо ва ҳоказо бо аломатҳои шарти нишон дода мешаванд.

Намии ҳаво – миқдори бугҳои об, ки дар ҳаво мавҷуд аст. Чи миқдор бугҳои обро дошта истодани ҳаво ба

ҳарорати он вобаста мебошад. Ҳавои гарм бештар, ҳавои хунук камтар бугҳои обро дар худ нигоҳ медоранд.

Намии мутлақ — миқдори буғи об дар 1 м^3 ҳаво. Воҳиди ченак $\text{г}/\text{м}^3$.

Намии нисбӣ — нисбати миқдори буғи обе, ки дар ҳавои ҳарорати муайян мавҷуд ба миқдори буғи обе, ки барои сер шудани ҳавои дар ҳамин ҳароратбуда зарур аст.

Нивелир — асбобе, ки барои муайян кардани баландии нисбии чой, яъне баландии як нуқта аз нуқтаи дуюм.

Нимҷазира — замине, ки аз се тараф бо об ихота шуда, фақат дар як тараф бо хушкӣ пайваст аст. Масалан, нимҷазираҳои Ҳиндустон, Балкан, Камчатка.

Обҳои байнӣқабатӣ — оби қабати ҷинсҳои ковоки кӯҳӣ, ки дар байнӣ қабатҳои обногузар чой гирифтааст. Ин хел об фишордор мешавад.

Обҳои ғрунтӣ — обҳои қабати ҷинсҳои кӯҳии ковок чой гирифтаанд. Заминҳое, ки ин гуна обҳо мавҷуданд заҳ ва сернам мешаванд.

Обҳои зеризамини — обҳои қисми сатҳии пӯсти Замин (то $12\text{--}16\text{ км}$ чукури).

Обҳои рӯйизамини — обҳои дарё, кўл, ботлоқ, пиряҳҳо дар хушкӣ.

Оби минерали — обе, ки дар таркибаш дар ҳоли маҳлул намакҳои гуногуни минерали мавҷуд. Масалан, оби минералии Тошканд.

Обтаксимкунак — сарҳаде, ки ҳудудҳои (ҳавзаҳои) оби ба дарёҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо омадаро аз ҳамдигар ҷудо мекунад.

Обу ҳаво — ҳолати табиии қисми поёнии атмосфера — тропосфера дар ягон чой, дар вақти кӯтоҳ. Дар вақт ва масофа тез тағиیر ёфта меистад.

Паҳнкӯҳҳо — кӯҳҳо ва теппаҳое, ки

аз сатҳи баҳр бештар аз 500 м баланд буда, сатҳи заминаши ҳамвор ё каме паству баланд мебошад.

Параллел — ҳатҳои давра, ки дар ҳаритаҳо ва глобус ба хати экватори Замин параллел кашида шудаанд.

Пастҳамворӣ — ҳамвориҳои хушкӣ, ки баландии онҳо аз сатҳи баҳр то 200 метр мебошанд. Масалан, пастҳамвории Тўрон, Сибири Фарби.

Пиряҳ — яхҳое, ки аз барфҳои дар кишварҳои хунук ва кӯҳҳои баланд гуншуда ҳосил мешаванд.

Плитоҳои литосфера — қисмҳои азими литосфера, ки бо тарқиҳои пӯсти Замин тақсим шуда, ҳосил шудаанд.

Рӯзи кутб — дар қутбҳои Замин дар фасли тобистон 6 моҳ Офтоб ғуруб намекунад. Давраи ғуруб намудани офтобро рӯзи қутб меноманд.

Релеф — шаклҳои сатҳи Замин — кӯҳҳо, ҳамвориҳо, теппаҳо, водиҳо, адирҳо, сойҳо ва дигар маҷмӯъҳо.

Сайёраҳо — калонтарин (пас аз Офтоб) ҷисмҳои осмон, ки дар атрофи Офтоб давр мезананд.

Сейсмограф — асбобе, ки вақти заминчунби ларзиҳои дар пӯсти Замин рӯйдиҳандаро қайд мекунад.

Системаи Офтоб — Офтоб, 8 сайёрае, ки дар атрофии он давр мезанад, радифи онҳо, астероидҳо, кометаҳо ва ҷисмҳои метеорӣ.

Ситора — ҷисмҳои осмонӣ, ки аз газҳои хеле тасфон (плазма) таркиб ёфта, аз худ ба қайҳон равшаний ва гармӣ паҳн мекунанд, ба Офтоб монанд.

Ситораи қутбӣ — ситорае, ки дар наздикии нуқтаи шимолии гунбази осмон ҷойигир аст. Аз рӯйи ҳамин ситора тарафҳои уфуқ муайян карда мешавад.

Соли кабиса – солҳои 266 рўза соли кабиса гуфта мешаванд. Дар ҳар 4 сол 1 сол соли кабиса мешавад. Солҳои 2012, 2016, 2020, 2024, 2028 ва ҳоказо солҳои кабиса мебошанд.

Стратосфера – қабати аз тропосфера баланди атмосфера. Баландии он аз 9–12 км то 40–50 км. Ҳарорат дар қисми поёни он аз -45° то -75° паст мешавад, дар қисми болои он то $+10^{\circ}\text{C}$ мебарояд.

Табиат – ҳастии табий, ки тамоми атрофи моро иҳота кардааст.

Тўли географӣ – яке аз элементҳои координатай географи. Дар ҳаритаҳо ва глобус масофаи байни сармеридиан ва меридиани нуқтаи додашуда. Бо дараҷаҳо муайян карда мешавад.

Тўри дараҷа – тўре, ки дар натиҷаи бурриши ҳатҳои меридиан ва параллел ҳосил мешавад.

Тропосфера – қабати аз ҳама пасти атмосфера. Фафсии он аз 8–10 км то 16–18 км. Тамоми ҳаракат ва тағйироти обу ҳаво дар ҳамин қабат мешавад.

Туман – қатраҳои хеле хурди об, ки ҳангоми хунук шудани ҳаво аз буғҳои оби ҳавои аз намии болои сатҳи Замин сершуда ҳосил мешаванд.

Тунукобаи материк – Давоми зериобии материкҳо. Чуқуриаш то 200 м, барааш то 1200–1500 м мерасад. Бисёр конҳои нефт, газ ва ҳоказо ҳастанд.

Үқёнуси Ҷаҳонӣ – ҳамаи үқёнусҳои рўйи Замин якҷоя үқёнуси Ҷаҳонӣ гуфта мешавад.

Үнсурҳои табиат – чинсҳои кўҳӣ, рельеф, иқлим, обҳо, хок, растани ва олами ҳайвонот. Ин ҳама дар якҷояги маҷмӯи табиатро ҳосил мекунанд.

Уфуқ – ҳати дар шакли давра, ки дар ҷойи кушод, ҳамвор, васеи

гунбази осмон ва сатҳи Замин ба мушоҳидакунанда гўё ба ҳам часпида ба назар мерасанд.

Фишори ҳаво – фишори ҳавои атмосфера ба сатҳи Замин. Бо ёрии барометр чен карда мешавад.

Флюгер – асбобе, ки самт ва суръати шамолро муайян мекунад.

Халиҷ – ҷойи обии ба дохили ҳушки даромадаи уқёнус, баҳр ва кўлҳо. Масалан, халичи Форс, халичи Мексика.

Харитаҳои мавзўй – ҳаритаҳо, ки объект ва ҳодисаҳои муайяни якхелаи географӣ тасвир шудаанд. Масалан, ҳаритаи иқлим, ҳаритаи хок.

Хатҳои тропикий – хатҳои параллел, ки дар шимол ва ҷануб аз экватор дар арзҳои $23,5^{\circ}$ гузаронида шудаанд. Дар ин арзҳо Офтоб дар як сол як маротиба (тобистон дар нимкураи шимолӣ 22 июн, дар нимкураи ҷанубӣ 22 декабр) вақти нимирӯзи ба қиём меояд.

Хати барф – сарҳади пасти барфҳо, ки дар кўҳҳо дар тобистон об нашуда мондаанд. Аз қишварҳои гарм ба тарафи қишварҳои хунук паст шуда меравад.

Хок – чинсҳои ковоки кўҳӣ, ки дар сатҳи Замин ҷойигир буда, дорои ҳусусияти ҳосилхезӣ мебошанд. Дар таркибаш пўсида ва минерал чи қадаре зиёд бошад, хок ҳамон қадар ҳосилхез мешавад.

Ҳавзаси баҳр – худи баҳр ва қисми ба баҳр ҳамчавори ҳушкӣ, инчунин обҳои зеризамини то рўизамини он.

Ҳавзаси дарё – майдоне, ки ба дарё об меояд, об ҷамъ мешавад.

Ҳавои континенталӣ – ҳавое, ки дар болои ҳушкӣ таркиб ёфта, намии он кам, фарқи ҳароратҳо калон.

Чашмаҳо – ба таври табий ба сатҳи

Замин баромадани обҳои зеризамини. Ҷашмаҳо дар ҷойҳои ба сатҳи Замин баромадаи қабатҳои оби ҳосил мешаванд. Дар водиҳо, ҷарҳо, ёнаҳо ва доманаҳои кӯҳҳо дучор меоянд.

Чоҳи артезиани – ҷоҳе, ки обаш ба сатҳи замин ҷорӣ мешавад. Дар баъзе ҷойҳо об фаввора зада мебарояд.

Ҷазираҳо – хушкиҳои хурд, ки аз ҳар тараф бо обҳои уқёнус, баҳр, дарё иҳота шудаанд.

Чараёнҳои пассат – ҷараёнҳое, ки дар уқёнусҳо зери таъсири шамолҳои пассат ҳосил шудаанд.

Чараёнҳои уқёнус (баҳр) – ҷорӣ шудани массаи қалони об дар уқёнус ва баҳрҳо дар натиҷаи ягон таъсир (шамолҳо, ҳар хел будани фишор ва ҳоказо). Масалан, ҷараёнҳои Голфстрим, Пассат.

Чараёни гарм – ҷараёне, ки ҳарорати оби он аз ҳарорати оби ҷараёни баҳр баланд аст. Масалан, ҷараёнҳои Голфстрим, Куро-сио, Сомали.

Чараёни хунук – ҷараёне, ки ҳарорати оби он аз ҳарорати оби атроф паст аст. Масалан, ҷараёнҳои Сомали, Канар, Перу.

Чинсҳои обгузар – чинсҳои кӯҳӣ, ки обро ҷаббида мегузаронанд: шагал, рег, оҳаксанг, бӯр ва ҳоказо.

Чинсҳои обногузар – чинсҳои кӯҳӣ, ки обро намегузаронанд ё оҳиста мегузаронанд: гил, гранит, мармар ва ҳоказо.

Чинсҳои таҳшинӣ – чинсҳои кӯҳӣ, ки об ба баҳр, уқёнус, дарё ва заминҳои паст оварда хобондааст. Масалан, шагал, гил, лойқа, рег, намакҳо, боқимондаҳои органики.

Эписентр – маркази заминчунбӣ, маркази зилзила.

Эхолот – асбоб барои ҷен кардани ҷуқури дар баҳр ва уқёнусҳо.

Шаби қутб – дар қутбҳои Замин дар фасли зимистон бе моҳ Офтоб нонамоён мешавад. Давраро, ки Офтоб намебарояд, шаби қутб меноманд.

Шабном – қатраҳои оби ҳавои аз намӣ сершуда, ки шабона хунук шуда, ба рӯйи алафҳо ва дигар предметҳои замин меафтанд.

Шабонарӯз – вақте, ки барои дар атрофи меҳвари худ давр задани Замин сарф мешавад.

Шамолҳои бриз – шамолҳое, ки рӯзона аз об ба хушкӣ ва шабона аз хушкӣ ба тарафи баҳр мевазанд.

Шамолҳои гарбӣ – шамолҳои доимӣ, ки дар қисми болоии тропосфера ва стратосфераи арзҳои миёнаи нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубии Замин аз гарб ба шарқ мевазанд.

Шамолҳои муссон – шамолҳои мавсими. Зимистон аз хушкӣ ба баҳр, тобистон аз баҳр ба хушкӣ мевазанд.

Шамолҳои пассат – шамолҳои доимӣ, ки аз минтақаҳои субтропики ва тропики ба минтақаи экваторӣ мевазанд.

Шаршара – аз ҷариҳои маҷро бо шаст фуромадани оби дарё. Шаршараҳо дар ҷойҳои ба сатҳи Замин баромадаи чинсҳои кӯҳӣ пайдо мешаванд.

Шелф – қисмҳои канории уқёнус ва баҳрҳо, ки ҷуқурии он то 200 м аст – давоми материк дар баҳр.

Шкалаи баландӣ – аломати шартӣ, ки дар ҳаритаҳои табии аз сатҳи баҳр чӣ қадар баланд будани сатҳи заминро ифода мекунад.

Ядро (ядрои Замин) – қисми марказии Замин. Радиуси он ба 3470 км баробар. Тахмин карда мешавад, ки асосан аз оҳан иборат аст.

Адабиёти истифодашуда

1. Ислом Каримов. Ўзбекистон буюк келажак сари. – Т.: 1998.
2. Авторский коллектив. Мир географии. География и географы. Природная среда. – М.: 1984.
3. Большая энциклопедия эрудита. Перевод с английского. – М.: 2004.
4. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. 6 класс. – М.: 2005.
5. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География 6–10 классы. – М.: 1997.
6. Популярный энциклопедический иллюстративный словарь. Европеция. – М.: Олма-пресс, 2004.
7. O‘zbekiston Respublikasi. Ensiklopediya. – Т.: 2006.
8. G‘ulomov P. Jo‘g‘rofiya atamalari va tushunchalari izohli lug‘ati. – Т.: 1994.
9. G‘ulomov P. Inson va tabiat. – Т.: 2009.
10. G‘ulomov P. Geografiyadan qisqacha ruscha-o‘zbekcha terminlar va tushunchalar lug‘ati. – Т.: 2013.
11. Ҳасанов X. Сайёҳ олимлар. – Т.: 1981.
12. Ҳасанов X. Ўрта осиёлик географ ва сайёҳлар. – Т.: 1964.

Эзоҳ: рўйхати пурраи манбаъҳое, ки аз он дар китоби дарсӣ сана ва мағҳумҳо истифода шудаанд, бо қарори рақами 1-уми Шўрои илмӣ-методии фанҳои географияи назди Маркази таълими республика аз 5 феврали соли 2015 тавсия шудааст.

Рўйхати мазкур дар веб сайти Маркази таълими республика (rtm.uz) ҷойгир шудааст.

МУНДАРИЧА

Кор бо китоби дарсӣ	3
Муқаддима.....	4
§ 1. География чиро меомӯзанд?	4
Замин чӣ гуна омӯхта шудаст?.....	7
§ 2. Дар замони қадим одамон Замиро чӣ хел тасаввур мекарданд?.....	7
§ 3. Кашф ва омӯзиши сатҳи Замин	10
Замин — сайёраи системаи Офтоб	12
§ 4. Офтоб, Моҳ ва ситораҳо	12
§ 5. Даврзанини Замин дар атрофи меҳвари худ ва андозаи он.....	16
§ 6. Дар атрофи Офтоб давр задани Замин	19
Нақшай маҳал ва ҳаритаи географӣ	21
§ 7. Азимути самт ва ҷен кардани масофа.....	21
§ 8. Масштаб (миқёс).....	24
§ 9. Тартиб додани нақшай маҳал	26
§ 10. Истифода бурдан аз нақшай маҳал (чой)	29
§ 11. Ҳаритаи географӣ	31
§ 12. Кори амалий. Нақшай маҳал ва ҳаритаҳои географӣ	35
Литосфера — қишири саҳти Замин	39
§ 13. Соҳти қишири Замин	39
§ 14. Литосфера	41
§ 15. Ҳаракатҳои пӯсти Замин	44
§ 16. Шаклҳои асосии релефи сатҳи Замин.....	48
§ 17. Боигаридҳои қишири саҳти Замин	51
Гидросфера — қишири обии Замин	53
§ 18. Қисмҳои таркибии гидросфера.....	53
§ 19. Уқёнуси Ҷаҳонӣ	54
§ 20. Ҳосиятҳои оби уқёнус	56
§ 21. Обҳои зеризаминӣ	59
§ 22. Дарёҳо	61
§ 23. Кӯлҳо ва пиряҳҳо	63
Атмосфера — қишири ҳавоии Замин	67
§ 24. Соҳти атмосфера	67
§ 25. Фишор ва ҳарорати ҳаво.....	69
§ 26. Шамолҳо ва массаҳои ҳаво.....	72
§ 27. Намии ҳаво ва боришот.....	75
§ 28. Обу ҳаво ва иқлими.....	78
§ 29. Кори амалий. Қишири ҳавоии Замин	81
Биосфера — қишири ҳаёт.....	82
§ 30. Таъсири мутақобилаи қиширҳои Замин	82
§ 31. Таъсири организмҳо ба қиширҳои Замин.....	84
Маҷмӯъҳои табии	86
§ 32. Қишири географӣ ва маҷмӯи табии	86
§ 33. Минтақаҳои географӣ ва зонаҳои табии	88
§ 34. Маҳалли зисти мо	92
Лугати шарҳи истилоҳ ва муфхумҳо.....	94

ПОТИХКАМОЛ НОСИРОВИЧ ФУЛОМОВ

РУСТАМ ҚУРБОННИЁЗОВ

ГЕОГРАФИЯ

(КУРСИ ИБТИДОИИ ГЕОГРАФИЯИ ТАБИЙ)

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik
(*Tojik tilida*)

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 4-nashri

МЧЖ «YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS» — 2015
Nashriyot litsenziyasi AI № 185.10.05.2011 у.

Raxbari gurўҳи эҷодӣ — Акбар Мирзо

Муҳаррир — З. Тоҳириён

Мусаҳҳеҳ — А. Абдуқодиров

Муҳаррирони техники — В. Ким

Рассом ва дизайннер — Л. Дабижа

Саҳифабанд — X. Хўчаева

Ба чопи тарҷума 10.06.2015 имзо шуд. Андозаи 70x901/16. Кегли 12 шпондор.
Гарнитураи «TimesTAD» Бо усули оғсетӣ чоп шудааст. Ҷузъи чопии шартӣ
7,3. Кр.отт. шартӣ 31,30. Ҷузъи чопии нашрӣ 6,5. Теъдоди нашр нусха.

Супориши №

Оригинал-макети китоби дарсӣ дар ЧММ «MITTI YULDUZ»
ба нашр тайёр карда шуд ва ба он тааллук дорад. Бе иҷозати ҷамъият
истифодаи матн ва расмҳо манъ аст.
ш. Тошканд, кӯчаи Навоӣ, 30.

Дар чопхонаи ЧММ «YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS» чоп карда шуд.
Вилояти Тошканд, ноҳияи Янгийўл, кӯчаи Самарқанд, 44.

Чадвали нишондиҳандай ҳолати китоби ба ичора додашуда

P/T	Ному насаби хонанда	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан	Имзои раҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои раҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						

Китоби дарсӣ ба ичора дода шуда, дар охири соли хониш ҳангоми баргашта гирифтан ҷадвали боло аз тарафи раҳбари синф дар асоси меъёрҳои зерини баҳо пур карда мешавад:

Нав	Ҳолати китоби дарсӣ ҳангоми бори аввал супоридан
Хуб	Муқова бутун, аз қисми асосии китоби дарсӣ ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳо мавҷуд, нодаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қаҷ, канорҳояш коҳида, якчанд хатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавии китоби дарсӣ дила мешавад, аз тарафи истиғодабаранд қаноатбахш таъмир шудааст. Варақҳои ҷудошуда аз нав таъмир шудаанд, баъзе саҳифаҳо хат кашида шудаанд.
Файри-қаноатбахш	Муқова хат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, файриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда шудааст. Китобро барқарор карда намешавад.